

ISSN 2308-054X

**ПАЁМИ**

ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ  
ТОҶИКИСТОН

**ВЕСТНИК**

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ

**VESTNIK**

OF THE TAJIK STATE UNIVERSITY OF  
COMMERCE

**2(11)**

Душанбе, 2015

**ПАЁМИ ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ  
ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН**

**ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ**

**Сармуҳаррир**

Ректори ДДТТ

Шарипов М.М.

**Главный редактор**

Ректор ТГУК

Шарипов М.М.

**Муовинони сармуҳаррир**

Доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессор

Раҷабов Р.К.

**Заместители главного редактора**

Доктор экономических  
наук, профессор

Раджабов Р.К.

Доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессор

Ҳабибов С.Ҳ.

Доктор экономических  
наук, профессор

Ҳабибов С.Х.

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ  
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Адамов Н.А.**

Доктор экономических наук, профессор, директор ОАО «ИТКОР», г.Москва

**Тарасова Е.Е.**

Доктор экономических наук, профессор, БУПК, г.Белгород

**Исраилов М.**

Доктор экономических наук, профессор, КРСУ, г.Бишкек

**Факеров Х.Н.**

Доктор экономических наук, профессор, ТГУК, г.Душанбе

**Джабборов А.**

Доктор экономических наук, профессор, ТГУК, г.Душанбе

**Аминов И.А.**

Доктор экономических наук, доцент ИЭТ ТГУК, г.Худжанд

**Сангаков Х.Р.**

Зам. председателя Правления Союза «Таджикматлубот»

**Ризокулов Т.Р.**

Доктор экономических наук, профессор, ИЭТ ТГУК, г.Худжанд

**Ответственный секретарь** Зубайдов С. к.т.н., доцент  
**Переводчик английских текстов** Кодиров А.С.  
**Компьютерная обработка** Кодиров А.С.

Шартнома КИЭ №56-02-2014 доир ба  
ворид намудани маҷалла ба ИИБР  
Шаҳодатномаи Вазорати фарҳанги ҶТ  
дар бораи сабти номи ташкилоти таъбу  
нашр – №0146/мҷ аз 26 майи соли 2011  
Индекси обунашавӣ дар феҳрасти  
«Почтаи тоҷик» - 77734

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии  
давлатии захираи иттилоотӣ ММП -  
№1121300264 аз 10 майи соли 2013  
Шакли электронии маҷала дар  
сомонаи ДДТТ [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj) ҷой дода  
шудааст

Договор с НЭБ №56-02-2014 о  
включение журнала в РИНЦ  
Свидетельство Министерство  
культуры РТ о регистрации– №0146/мҷ  
от 26 мая 2011 года  
Индекс подписание в  
«Почтаи тоҷик» - 77734

Свидетельство о государственной  
регистрации информационного ресурса  
НПЦ - №1121300264 от 10 мая 2013 года

Электронная версия опубликовано  
в сайте ТГУК [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj)

## МУНДАРИҶА

Суханрони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат .....	5
<b>АСОСҶОИ РУШДИ МАКРОИҚТИСОДИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ</b>	
1. Шарипов М.М., Ризоқулов Т.Р. Оид ба масъалаи таҳқиқоти робитаи мутақобилаи вазъи тавозуни пардохт ва сиёсати монетарӣ дар марҳилаи иқтисодиёти шакливазқунанда .....	11
2. Абдуғафаров А. Натиҷаҳои иқтисодии хусусигардонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон...	16
3. Мирпочоев Д.А., Собиров С. Нақши гуруҳҳои молиявӣ саноатӣ дар баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	20
4. Пулатова М.Х. Шуглнокӣ ва рушди инсонӣ: алоқамандии онҳо бо бекорӣ .....	24
5. Абдуқодиров Х.А., Гадойбоева Ш.Ҷ. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ дар танзими инфрасохтори бозор.....	32
6. Раҳматова З.И. Равияҳои таъсири ҷараёни ҷаҳонишавӣ ба фаъолияти институтҳои бонкӣ.....	40
<b>МАСЪАЛАҶОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ МУНОСИБАТҶОИ ГУМРУК ВА АНДОЗ</b>	
1. Раҷабов Р.К., Бӯриев Л.Ҷ. Масоили гуруҳбандии мақомоти гумрук бо назардошти содда гардондани низоми гумрук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	45
2. Ваҳҳобов А.А., Аҳмадҷонова Р.Ш. Нақши татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ дар пешбурди фаъолияти самарабахши мақомоти андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	51
3. Ҷалолов Н.М., Сайфиддинов Э.И., Фиёсов С.А. Такмили барасмиятдарории гумрукӣ: СИАЯ дар ҳадамоти гумрук.....	55
4. Турсунов Ф.А. Ҷои манфиатҳои иқтисодиёти миллии дар сохтори манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	61
<b>МАСЪАЛАҶОИ РУШДИ СОҶАҶОИ ҲОҶАГИИ ХАЛҚ</b>	
1. Набиева А.Я., Воситов А. Нақши сайёҳӣ ва ҳоҷагии меҳмондорӣ дар рушди иқтисодиёти минтақа .....	66
2. Ниёзов Ҷ.С., Зоҳидов С. Асосҳои методи баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар муассисаҳои савдо.....	71
3. Мирмухамедова М.М. Хусусиятҳои механизми нархгузорӣ барои хизмати сайёҳӣ (дар асоси маводи вилояти Суғд) .....	76
4. Туқузбоев Т.Н., Гафаров Д.К. Баъзе масъалаҳои актуалӣ дар баланд бардоштан ва такмил додани ихтисоси кадрҳо дар шароити иқтисодиёти шакливазқунанда .....	79
5. Сатторов М.С., Раҳматов А.А., Назарматов А.А. Танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ дар шароити гузариш ба муносибати бозорӣ.....	84
6. Собирова Ш.Р. Омилҳои таъсиррасон ба комплекси энергетикӣ ва ба танзим даровардани онҳо.....	87
<b>МАСЪАЛАҶОИ ҲУҚУҚ, ЗАБОНШИНОСӢ ВА АДАБИЁТ</b>	
1. Самадов Б.О. Содиков О.Г. Татбиқи талаботи қонун дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ: масоили назария ва амалия .....	96
2. Бойматова Д.П. Моликият ҳамчун мақулаи ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ .....	102
3. Шерматова Ш.М. Мушкилоти ҳамкорӣ ва такмилёбии забонҳо .....	107
4. Сидикова М.А. Муқоисаҳои устувору таснифоти луғавӣ ва мавзӯдори онҳо дар забонҳои гуногуннизом (аз рӯи маводи забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ) .....	110
5. Давлятова Ҷ.А. Омӯзиши омоним дар забони ҳозираи англисӣ .....	114
6. Исломов П.Н. Муродифот дар забони тоҷикӣ.....	117
7. Саидхоҷаева М. Мавқеи ибораҳои фразеологӣ дар романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил...	120
Қоидаҳои намунавӣ қабул ба докторантура аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	126
Талаботи маҷалла барои чопи мақолаҳо .....	133

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с представителями интеллигенции страны .....</b>	<b>5</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

1. Шарипов М.М., Ризокулов Т.Р. К вопросу исследования взаимосвязи состояния платежного баланса и монетарной политики в период трансформационной экономики .....	11
2. Абдугафаров А. Экономические последствия приватизации в Республике Таджикистан.....	16
3. Мирпочоев Д.А., Собиров С. Роль финансово-промышленных групп в повышении конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан .....	20
4. Пулатова М.Х. Занятость и человеческое развитие, их взаимосвязь с безработицей .....	24
5. Абдукодилов Х.А., Гадойбоева Ш.Дж. Опыт зарубежных стран в регулировании инфраструктуры рынка .....	32
6. Рахматова З.И. Некоторые направления воздействия глобализационных процессов на деятельность института банков .....	40

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТАМОЖЕННО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

1. Раджабов Р.К., Буриев Л.Дж. Вопросы группировки таможенных органов с учетом упрощения таможенных процедур в Республике Таджикистан.....	45
2. Ваххобов А.А., Ахмаджанова Р.Ш. Роль внедрения современных информационных технологий в обеспечении эффективности деятельности налоговых органов Республики Таджикистан.....	51
3. Джалолов Н.М., Сайфиддинов Э.И., Гиясов С.А. Усовершенствования таможенной формальности: ЕИАС в таможенной службе .....	55
4. Турсунов Ф.А. Место национальных экономических интересов в структуре национальных интересов Республики Таджикистан .....	61

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА**

1. Набиева А.Я., Воситов А. Роль туризма и гостиничного хозяйства в развитии экономики региона .....	66
2. Ниёзов Дж.С., Зоҳидов С. Методические основы повышения производительности труда на торговых предприятиях .....	71
3. Мирмухамедова М.М. Особенности механизма ценообразования на туристические услуги (на материалах Согдийской области) .....	76
4. Тукузбоев Т.Н., Гафаров Д.К. Некоторые актуальные вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров в условиях трансформационной экономики .....	79
5. Сатторов М.С., Раҳматов А.А., Назарматов А.А. Государственное регулирование сельского хозяйства в переходный период к рыночным отношениям.....	84
6. Собирова Ш.Р. Факторы, влияющие на развитие энергетического комплекса, и их регулирование .....	87

**ВОПРОСЫ ПРАВА, ЛИНГВИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Самадов Б.О., Содиков О.Г. Реализация требований законов в сфере предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики .....	96
2. Бойматова Д.П. Собственность как правовая и экономическая категория .....	102
3. Шерматова Ш.М. Проблема взаимодействия и взаимообогащения языков .....	107
4. Сидикова М.А. Устойчивые сравнения и их лексико-тематическая классификация в разно-системных языках (на материале английского, русского и таджикского языков) ..	110
5. Давлятова Ч.А. Изучение омонимии в современном английском языке.....	114
6. Исломов П.Н. Синонимия в таджикском языке .....	117
7. Саидходжаева М. Глагольные словосочетания в романе «Шураб» Рахима Джагила .....	120

<b>Типовые правила приема в докторантуру по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан .....</b>	<b>126</b>
<b>Требования журнала для публикации статей.....</b>	<b>133</b>

**СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  
ДАР МУЛОҚОТ БО ЗИЁИЁНИ МАМЛАКАТ**

Ҳамватанони азиз!

Муҳтарам намояндагони аҳли зиёи мамлакат!

Бо як ҷаҳон фараҳу шодмонӣ фарорасии Соли нави аҷдодӣ – Наврӯзи оламафрӯзро ба шумо, ҳозирини арҷманд ва ба қулли мардуми куҳандиёри азиз, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи онҳое, ки ин ҷашни байналмилалиро таҷлил менамоянд, самимона шодбош гуфта, ба ҳамаатон хонаи обод, осоиши рӯзгор ва беҳтарин хушиҳои зиндагиро орзу менамоям.

Наврӯз ҳамчун ҷашни фарруҳу хусравонӣ дар сарзамини аҷдодии мо арзи ҳастӣ намуда, решаҳои он аз устураҳои ориёӣ сарчашма мегиранд. Ин ҷашни фархунда миёни мардуми тоҷик ва аксари кишварҳои Шарқ мақом ва манзалати махсус дорад. Доир ба пайдоиш ва шукӯҳу шаҳомати ин ойини нек дар осори гаронбаҳои гузаштагони мо, бахусус дар “Авасто”, “Бундаҳишн”, “Дарахти асурик”, теъдоди зиёди адабиёти паҳлавӣ, баъдҳо дар «Шоҳнома»-и Абӯмансури Дақиқӣ ва пас аз он дар “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абӯрайҳони Берунӣ, “Зайн-ул-ахбор”-и Гардезӣ, «Наврӯзнама»-и Умари Хайём ва сарчашмаҳои дигари муътамад маълумоти фаровоне омада, мақому манзалат ва бузургии ин ойини ростин тавсиф шудааст.

Халқи мо дар масири таърих ба маросимҳои наврӯзӣ эҳтиром гузошта, беҳтарини онҳоро дар ҳофизаи фарҳангии худ ҷой кардааст. Аз миёни урфу одатҳои наҷиби наврӯзӣ бахшидани гуноҳҳо, аз қалбҳо дур кардани кинаҳо, пок намудани дилҳо, тақдими шодбошиҳо, сафеду тоза кардани хонаҳо, некӣ ба инсонҳо, кумак ба ниёзмандон, густурдани хон ва омода кардани таомҳои наврӯзӣ асрҳо инҷониб идома доранд.

Наврӯз боз аз он ҷиҳат дар миёни халқамон арзишу эҳтиром дорад, ки инъикосгари эҳёи табиат ба шумор меравад. Он бо сад нақҳату ороиш аз омадани баҳор мужда оварда, ба дилҳо сафо мебахшад. Бо омадани Наврӯз табиат зинда гардида, гармӣ бар сардӣ, рӯшноӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣғалаба мекунад ва марди деҳқон бо умед ба замин донаи ризқ мепошад. Ин маросими наврӯзӣ барои мардуми деҳқон хусусияти хос дошта, дар фарҳанг ва адабиёти классикии мо мучиби зухур намудани ойини кишоварзӣ гардидааст, ки поягузораш шоир ва мутаффакири тоҷик Носири Хусрави Қубодиёнӣ мебошад.

Носири Хусрав дар маснавиҳои худ фазилатҳои ойини кишоварзиро васф намуда, мақому манзалати марди деҳқон ва умуман кишоварзонро бисёр арзишманд шуморидааст. Дар асоси ин таъкидҳои ниёгон зарур аст, ки мардуми мо дар баробари тантанаҳои наврӯзӣ ҳар рӯзи баҳорро самаранок истифода карда, ба кишту кор машғул шаванд, ниҳол шинонанд, боғ бунёд кунанд ва ҳашарҳо ташкил карда, майдону кӯчаҳо ва боғу хиёбонҳоро тозаву озода намоянд.

Бовар дорам, ки мардуми мо ҳам наврӯзӣ мекунанд ва ҳам ҳар рӯзи наврӯзро ғанимат доништа, дар замини киштзорҳо ғайратмандона кору фаъолият менамоянд.

Дар хотираи фарҳангии халқи мо инчунин ҷашни фархундаи Наврӯз ҳамчун ойини мадуро ниҳоят маъруфу арҷманд мебошад. Яъне дар айёми ин ҷашни хусравонӣ одамон аз хурд то бузург бо ҳамдигар муомилаи нек мекунанд, бо нармӣ сухан меғоянд, ба ҳам созиш карда, қаҳруғазаб ва кину адоватро аз худ дур мегардонанд.

Ба шарофати истиклолияти давлатӣ дар кишвари мо Наврӯз ҳамчун ҷашни миллӣ пазируфта шуд, шукӯҳу шаҳомати нав пайдо кард ва ба ҷашни воқеан

мардумии халқи сарбаланди тоҷик табдил ёфт. Арҷгузори халқи мо ба маросимҳои ин ҷашни фаррух ва таблиғи арзишҳои башардӯстонаву инсондӯстонаи он боис гардид, ки Наврӯз ва оинҳои он дар арсаиҷаҳон шукӯҳу шаҳомати нав касб карданд ва дар ақсои олам тарафдорони зиёде пайдо намуданд. Ҳамин асос шуд, ки Созмони Милали Муттаҳид дар қатори ҷашнҳои байналмилалӣ 21-уми мартро “Рӯзи байналмилалии Наврӯз” эълон намуд. Ба хотири боз ҳам беҳтар арҷ гузоштан ба анъанаҳои неки наврӯзӣ бо ташаббуси Тоҷикистон ҳамасола воҳӯрии сарони давлатҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз баргузор мегардад ва дар доираи он чорабиниҳои зиёде фарҳангӣ, аз ҷумла суҳбату дидорбинӣҳо бо олимону омӯзгорон, адибону шоирон, санъаткорону ҳунармандон ва рӯзноманигорон чун расми наврӯзӣ ва анъанаи неки ниёгон доир карда мешаванд.

Қадрдонӣ ва эҳтироми шоистаи зиёиён нишонаи мақому манзалати волои онҳо дар ҳаёти ҷомеаи мо буда, аз фаъолияти пурсамари онҳо дар роҳи пешрафти кишвари маҳбубамон сарчашма мегардад. Гузашта аз ин, зиёиён ҳамеша ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа соҳиби маҳбубияти хос мебошанд.

Бовар дорем, ки зиёиёни мо имсол дар радифи ҷашни байналмилалии Наврӯз 700-солагии Мир Сайид Али Ҳамадонӣ ва 3000-солагии яке аз марказҳои фарҳангӣ, илмиву адабӣ ва тичоративу касибӣ – Ҳисори шодмонро бо дастовардҳои арзанда таҷлил менамоянд.

Зиёиёни асили мо равшангарони воқеии ҳаётанд, ки дар пешрафти рӯзгори иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавии ҷомеа, тарғиби анъанаҳои миллӣ, таълиму тарбияи насли наврас, ба камол расонидани инсонии комил ва рушди нерӯи инсонӣ нақши арзанда мебозанд. Ин қишри бонуфузи ҷомеа бояд минбаъд низ дар тавсеаи ҳудодоҳиву худшиносӣ, тарғиби мафкураи миллӣ ва ғояҳои ватандӯстӣ, ҳифзи анъанаҳои фарҳангӣ ва пойдорӣ забони давлатӣ ҳамчун бақои миллат нақши асосиро иҷро намояд ва ҳомии воқеии арзишҳои неки ин марзу бум бошад.

Зиёиёни мо дар иҷрои ин рисолати таърихӣ ба хотири татбиқи сиёсати давлату Ҳукумат корҳои назаррасро дар соҳаҳои мухталиф иҷро карда истодаанд. Бо вучуди ин, ба андешаи мо, вақти он расидааст, ки бо мақсади муайян ва мушаххас намудани роҳи равиши ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва самтҳои асосии инкишофи мафкураи миллӣ аз тарафи олимону донишмандонамон бо дарназардошти манфиатҳои давлати миллӣ Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2050 таҳия карда шавад. Ин консепсия бояд самтҳои асосии таҳкими давлатдорӣ навини Тоҷикистонро барои даҳсолаҳои оянда дарбар гирифта, манфиатҳои милливу давлатӣ, эҳтироми фарҳанг, арҷгузорӣ ба ҳуқуқи озодиҳои инсон, арзишҳои демократӣ, дину оин ва гиромӣ доштани арзишҳои милливу умумибашарию таҷассум намояд.

Дар чунин ҳолат вазифаи зиёиён аз он иборат мегардад, ки хангоми манзур кардани пешниҳодҳои худ ба ин консепсия принципи дунявиятро афзал дониста, барои рушди тафаккури милливу дунявӣҷаҳду талош намоянд, эҳтироми забони давлатӣ ва таъриху фарҳанги пешқадами миллиро таъмин карда, барои густариши тафаккур ва ҷаҳонбинӣ наву созанда ташаббусҳои ҷиддиро роҳандозӣ намоянд. Бино бар ин, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, Маркази миллии қонунгузорӣ ва Маркази тадқиқоти стратегӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва олимону донишмандони кишвар ҷиҳати таҳияи консепсияи зикршуда гурӯҳи корӣ ташкил намояд ва лоиҳаи онро таҳия карда, тибқи тартиби муқарраршуда ба Ҳукумат пешниҳод созанд. Ин консепсия бояд ба бунёди ҷомеаи муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мусоидат намояд ва ояндаи рушди

кишвари моро муайян гардонад. Дар баробари ин, концепсияи мазкур бояд манфиатҳои давлатдории миллиамонро ҳифз намояд ва ҷиҳати пешрафти минбаъдаи Тоҷикистони азиз заминаҳои боз ҳам мусоидтар фароҳам оварад.

Бояд таъкид намоям, ки мақсадҳои наҷиби мо дар як қатор стратегия ва барномаҳои давлатӣ ифода ёфта, ба ободӣ ва шукуфоии Ватани маҳбубамон мусоидат карда истодаанд. Вобаста ба ин ҳадафҳои созанда шарикӣ зиёиёни мамлакатро дар татбиқи чунин вазифаҳо муҳим мешуморем:

*Якум*, ислоҳоти бомароми маориф, беҳтар кардани сифати таълим, баланд бардоштани масъулияти устод – муаллим – омӯзгор. Зеро калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим – омӯзгор ва ҳазинаи маънавию илмӣ ӯба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд.

*Дуюм*, ба рушди бонизом ва воқеии илм тавачҷуҳ зоҳир намуда, илмҳои бунёдиро ба иҷрои ҳадафҳои стратегияи давлат ва халқ равона намоянд. Инчунин, ба хоҳири ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, кашфи роҳу имкониятҳои нави рушди кишвар ва боз ҳам устувор намудани нерӯҳои зеҳнӣ сайёю талоши бештар намоянд.

*Сеюм*, ҳадафҳои Концепсияи миллии тарбияро дар миёни тамоми кишрҳои ҷомеа ҳамаҷониба тарғиб намуда, тавассути се ниҳоди асосӣ – ҷомеа, мактаб ва оила ҳифзи арзишҳои миллии ва фарҳангиро таъмин гардонанд.

*Чаҳорум*, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллии ҷиҳати баланд бардоштани мақоми забони давлатӣ ва дар зеҳну шуури аҳли ҷомеа устувор намудани мафкураи миллии ва ғояҳои милливу ватандӯстона фаъолона иштирок кунанд.

*Панҷум*, ба хоҳири аз ҳама гуна равияҳои хурофотӣ ва бегонаву ифротӣ ҳифз намудани шаҳрвандон тавассути воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти дастаҷамъона корҳои ташвиқотию тарғиботию ба роҳ монда, ба таҳкими рукнҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва тақвияти ҳифзи озодиҳои инсон бевосита сахмгузори намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!

Мо ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоӣ дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олӣ тавачҷуҳи хоса зоҳир намуда, фаъолияти бахшҳои иҷтимоиро барои имсол ва солҳои минбаъда муайян намудем ва вазорату идораҳо ва ташкилотҳои эҷодиро вазифадор кардем, ки барои иҷрои ҳадафҳои стратегияи давлату Ҳукумат саъю кӯшиш намоянд. Равшанфикрони мо низ вазифадоранд, ки барои шарҳи нуктаҳои паём сайёю талоши бештар карда, ҷиҳати рушди Тоҷикистони азиз, пайдории суботи сиёсӣ, таҳкими рукнҳои давлатдорӣ ва таблиғи ғояҳои миллии кӯшиш намоянд.

Дар ин самт мо, пеш аз ҳама, ба омӯзгорон таъя намуда, вазифаи онҳоро ба сифати равшанфикрони пешқадам дар дуруст ва самаранок ба роҳ мондани таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон мебинем. Онҳо вазифадоранд, ки наслҳои ояндаро дар рӯҳияи ҳудогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ, заҳматдӯстиву ҳимматбаландӣ, ҳифзи манфиатҳои миллии, таҳкиму пайдории забони давлатӣ ва арҷгузори ба арзишҳои миллии тарбия намоянд. Махсусан, зарур аст, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо таъя ба омӯзгорони деҳот барои баланд бардоштани мақоми зиёиёни деҳот аз ҳисоби омӯзгорон, кормандони соҳаи фарҳанг, табибон ва дигар табақаҳои иҷтимоӣ чораҳои зарурӣ андешанд.

Мо пешрафти илмро низ мунтазам дастгирӣ намуда, дар иҷрои самтҳои афзалиятноки стратегияи рушди миллии аз қобилият ва истеъдоди олимони кишвар истифода мекунем. Ба тарбияи насли олимони даврони истиқлолият бештар

таваччуҳ карда, барои амалӣ гардидани ташаббусҳои пешқадаму инноватсионии онҳо заминаи боз ҳам мусоидтар фароҳам хоҳем овард. Зеро илм меҳвари асосии рушди ҳар як кишвар мебошад ва олимони захираи бузурги зехнии ҷомеа маҳсуб меёбанд. Дастовардҳои олимони мо дар даврони Истиклолият кам нестанд. Як қатор ихтирооти онҳо дар соҳаи илмҳои бунёди самараи даврони истиклолият буда, хизмати олимони дар равшан намудани саҳифаҳои торики таърих, таблиғи осори ниёгон ва баҳусус, дар баррасии масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии замони муосир назаррас мебошад. Вале ҳамаи ин ҳанӯз кофӣ нест.

Имрӯз ҳуди шумо шохид ҳастед, ки кишвари мо бо қадамҳои устувор пеш рафта истодааст. Бино бар ин, ихтирооти ба истеҳсолот алоқаманд барои мамлакати мо ниҳоят зарур буда, олимони соҳаҳои физика, кимиё, геология ва дигар илмҳои табиатшиносӣ дақиқро зарур аст, ки тарзу усули фаъолияти худро ба замона мувофиқ карда, барои таҳқиқи омӯзиш ва кашфу ихтирооте, ки истеҳсолотро пеш баранд, саъю талаш варзанд.

Олимони ҷомеаи мо зарур аст, ки барои тарғиби мафкура ва ғояҳои миллӣ, таҳқиқи масъалаҳои умуминсонӣ вобаста ба таҳаввулоти ҷаҳони муосир ва проблемаҳои рӯз, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардаанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Таҳқиқоти ин гурӯҳи олимони, пеш аз ҳама, бояд барои таҳкими ваҳдати миллӣ замина фароҳам оваранд ва омилҳои дигареро, ки дар оянда ҷомеаро муттаҳид месозанд, муайян кунанд. Олимони мо бояд барои рушди устувори ҷомеа ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ миллӣ пешниҳодҳои мушаххас ва таҳлилҳои саривақтӣ манзур намоянд, то мо барои пешгирӣ намудани ҳар гуна равандҳои носолим омода бошем ва ҳифзи манфиатҳои Тоҷикистони азизро таъмин гардонем.

Тарғиби дастовардҳои даврони Истиклолият, пешрафти ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, рушди илму маориф ва санъату фарҳанг бояд вазифаи аввалиндараҷаи олимони қарор гирад ва онҳо бояд ба сифати беҳтарин таблиғгарони ҷомеаи пешқадам якҷо бо омӯзгорону адیبон ва дигар гурӯҳҳои равшанфикрон дар маҳалҳо садди роҳи ҳар гуна ақидаҳои тундравона гардида, зиракӣ ва бочуръатиро аз даст надиханд. Дар баробари ин, ба муқобили ифротгароиву хурофот ва ақидаву андешаҳои, ки кишварро ба қафо мекашанд, мубориза баранд ва сиёсати дунявияти давлатро ба дигарон шарҳ дода, ҷомеаро аз таъсири ҳар гуна фарҳангу мафкураи бегона ҳифз намоянд.

Мо бояд ойини мадуро ва таҳаммулгароиро, ки дар фарҳангу мафкураи халқамон асрҳо боз идома меёбад, риоя намоем. Вобаста ба ин, аз тамоми зиёӣён ва умуман аҳли эҷод даъват ба амал меорем, ки арзиши таҳаммулгароиро бештар густариш баҳшида, мардумро ба ваҳдату сарҷамъӣ даъват кунанд. Ин кор қарзи инсонии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони азиз, баҳусус, зиёӣёни кишвар мебошад.

Бори дигар зиёӣёни кишварамонро хушдор медиҳам, ки фикри ояндаи миллат ва Ватани маҳбубамонро ҳаргиз аз зехни худ дур насозанд, ғояҳои истиклолияти давлатӣ ва ҳудодоҳиву худшиносии миллиро пайгиронаву бочуръатона таблиғ намоянд. Маҳсусан, олимони ҷавон ва зиёӣёни соҳибистеъдодро, ки зодаи даврони Истиклолият мебошанд, бо ташвиқи ҷаҳонбинии миллӣ ва арзишҳои солими дунявӣбаҳимояи дастовардҳои замони Истиклолият ҳидояту роҳнамоӣ кунанд. Олимони шинохта ва муътабари мо зарур аст, ки ба олимони ҷавон дасти ёрӣ дароз намоянд ва барои ташаккули тафаккуруҷаҳонбинии онҳо ёрии амалӣ расонанд.

Гузашта аз ин, зиёӣён бо дарназардошти дигаргуниҳои куллие, ки дар кишвари мо идома доранд, бояд ба равандҳои ҷомеа аз диди нави таърихӣ баҳо диҳанд ва



дурнамои рушди минбаъдаро муайян созанд. Мутаассифона, таърихи навини давлатдории миллии мо дар марзи ду аср ва умуман таърихи ҳаёти иҷтимоӣ ба таври бояду шояд ва воқеъбинона таҳлилу арзёбӣ нашудааст ва навиштани таърих, инчунин, таҳқиқи таърихи адабиёт бо диди нав ҳанӯз оғоз наёфтааст. Мурочиат ба таърих ва адабиёти халқамон ба он мақсад аст, ки мо бояд ба ояндагон сабабҳои нотифоқиро дуруст шарҳ дода, зарурати таҳкими ваҳдати миллиро ба аҳли ҷомеа мунтазам талқин намоем. Бо итминони комил метавон гуфт, ки мероси таърихиву адабии гузаштагонамон ба бисёре аз саволҳои, ки ҳар рӯз мо ба онҳо рӯ ба рӯ мешавем, посухи сазовор медиҳад. Аз ин рӯ, дар даврони давлатсозии миллӣ мо бояд гаштаву баргашта, ба таҷрибаи таърихии халқамон, аз ҷумла осори таърихиву адабии гузаштагонамон мурочиат намоем ва аз ин мероси гаронбаҳо самаранок истифода кунем. Зеро эътиқодмандӣ ва эътимод ба таърих ва адабиёт тақягоҳи устувори миллат ба шумор меравад.

Дӯстони азиз!

Адабиёт ҳамчун ҷавҳари ташаккулдиҳандаи рӯҳи инсон дар тарбияи маънавии аҳли ҷомеа нақши муҳим мебозад. Он шакли бадеии инъикоси воқеият мебошад. Барои адабиёти муосири тоҷик даврони истиқлолият давраи куллан нав маҳсуб меёбад. Рушду такомули минбаъдаи он аз адибон масъулияти баландро тақозо менамояд. Бинобар ин, инъикоси дурусти ғояҳои истиқлолияти давлатӣ бояд муҳимтарин вазифаи адабиёт дар даврони истиқлолият бошад. Вобаста ба ин, бояд таблиғи ғояҳои Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ, таҳкими суботи сиёсӣ, инъикоси дурусти зиндагии мардум ва рушди рӯзафзуни Тоҷикистон вазифаи муқаддасу меҳварии адабиёт ва адибони тоҷик қарор гирад.

Баробари ин, бисёр муҳим аст, ки адибони мо мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ, ҳудогоҳиву худшиносӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллиро асоси эҷодиёти худ қарор диҳанд. Адибони моро зарур аст, ки наврасону ҷавононро дар ин рӯҳия тарбия намоянд, то ки онҳо дар оянда парчами озодӣ ва истиқлолиятро ҳамеша парафшон нигоҳ доранд. Вале холисонаву мунсифона бояд гуфт, ки адабиёти мо аз замона қафо монда, ҳамаи комёбиҳои даврони истиқлолият ҳанӯз пурра ва дар паҳнои манфиатҳои имрӯзу фардои миллат ва давлат инъикоси бадеӣ наёфтаанд. Оид ба мавзӯҳои сохтмони иншооти бузургу тақдирсози кишвар ва умуман раванди ободкориву созандагӣ асарҳои бадеӣ кам таълиф ёфта, проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ ва маънавиҷамаҷониба инъикос намеёбанд. Вақти он расидааст, ки адибони тоҷик бештар ба таҳияи мақолаҳои публицистӣ ва очеркҳои проблемавӣ даст зада, мардумро аз рӯйдодҳои кишвар, дастовардҳои диёри азизамон, масъалаҳои рӯз ва хатарҳои даҳшатбори замонаи ноором оғоҳ созанд. Ҳамчунин, фаъолияти адибон дар инъикоси заҳмати содиқонаву софдилонаи сокинони деҳот, аз ҷумла кишоварзон кам ба мушоҳида мерасад. Бинобар ин, ба адибон мурочиат менамоям, ки аз зиндагии имрӯза қаҳрамонҳои худро дарёфт намуда, симои шахсиятҳои барҷастаи иҷтимоиро, ки дар ҳаёти муосир нақши фаъол доранд, дар асарҳои худ тасвир созанд ва дастовардҳои Ватани маҳбубамонро ҳарчи бештар таҷассум гардонанд.

Фикр мекунам, ки ин таъкид на фақат ба адибон, балки ба ҳамаи табақаҳои зиёиён, ки имрӯз ба ҷашни хусравонии Наврӯз даъват шудаанд, дахл дорад. Бинобар ин, ба шумо, кормандони соҳаи фарҳанг, намояндагони воситаҳои ахбори омма, дигар иттифоқҳои эҷодӣ, мурочиат менамоям, ки дар тарғиби ғояҳои миллӣ ва ҳифзи ормонҳои Тоҷикистони азизамон фаъол бошед ва аз дастовардҳои он ифтихор карда, шукуфой ва пешрафти онро дар асарҳоятон воқеъбинона васф намоед.

Инчунин, камбудихои ҳаёти ҷамъиятӣ, хусусан, гаравидани ҷавонон баҷараёнҳои ифротӣ ва сабабҳои чунин тамоюли хатарнокро ошкор карда, оқибатҳои даҳшатбори онро ба оммаи васеъ фаҳмонед.

Дар баробари ин, Иттифоқи нависандагон вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳо моҳи октябри соли равон конференси ҷумҳуриявиро бо мақсади таҷлили ҷашни 150-солагии чеҳраи намоёни адабии охири асри XIX ва аввали асри XX Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ баргузор намуда, осори ин адиби шинохтаи тоҷикро миёни наврасону ҷавонон ҳамаҷониба таблиғ намоянд.

Тавре ки ҳамаи шумо, ҳозирини арҷманд, огоҳед, ду рӯз пеш мо санги асоси сохтмони Театри миллиро гузоштем ва дар ҳузури намояндагони аҳли фарҳанги кишвар ба бинокорон фотехаи нек додем. Ба ин муносибат ҳамаи шуморо низ табрик мегӯям ва бо итминон изҳор медорам, ки солҳои наздиктарин бинои мухташаму муосири Театри миллиқомат афрохта, дар қатори Китобхонаи миллий, Осорхонаи миллий, Қасри миллат ва дигар иншооти муҳими мамлакат боиси ифтихори халқамон хоҳад шуд.

Зиёиёни арҷманд!

Ҳангоми вохӯрӣ бо занону духтарони мамлакат мо доир ба эълон гардидани соли равон ҳамчун «Соли оила» муфассал изҳори назар кардем ва як қатор проблемаҳои дар ин самт ҷойдоштаро ошкоро иброз намудем. Хотирнишон менамоям, ки инъикос ва таҳлили масъалаҳои алоқаманд ба оила вазифаи зиёиёни мо низ ба шумор меравад. Шумо низ бояд доир ба маърифати оиладорӣ, фарҳанги хонаводагӣ, зӯрварӣ дар оила, ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва дигар проблемаҳои алоқаманд ба оила назару андешаҳои хешро баён намоед. Инчунин, нақши модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, саҳми закон дар пешрафти ҷомеа, қувваи фаъол ва навоар будани духтарон, симои барҷастаи модарону занону духтарон ва сирати поки онҳоро дар асарҳо ва шеърӯ таронаҳои худ воқеъбинона тасвир намоед. Итминони комил дорам, ки мо минбаъд низ дар ҳамдастӣ бо шумо ба муваффақиятҳои аз ин ҳам бештар ноил гардида, Тоҷикистони азизамонро ба як кишвари обод ва пешқадам табдил медиҳем.

Бори дигар ҷашни байналмилалӣ Наврӯзро ба шумо, равшанфикрони ватандӯст, шахсиятҳои содиқ ба ормонҳои давлату миллат табрик гуфта, ба ҳар яки шумо, ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва тамоми мардумони ҳавзаи Наврӯз бахти ҳумоюнӣ ва шодиву хуррамии баҳорӣ орзу менамоям!

Бигзор, дар кишвари мо хуршеди меҳру садоқат, дӯстиву рафоқат ва сулҳу амонӣҷовидона нурафшон бошад!

Ҳама рӯзи Тоҷикистону тоҷикистониён ҳамеша Наврӯз ва ҳар иқдоми мо ба нафъи Ватану миллат пирӯз бод!

Наврӯзи фархундапай муборак, ҳамватанони азиз!

**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

УДК330.532+339.5.053

**Шарипов М. М.,**  
д.э.н., профессор, ТГУК

734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2,  
Тел. (+99237) 2348346  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**Ризокулов Т. Р.,**  
д.э.н., профессор, ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленина 169  
тел. 6-03-21, Fax (10.992.3422) 4-33-15  
E-Mail: [t\\_rizokulov@mail.ru](mailto:t_rizokulov@mail.ru)

**К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ  
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В  
ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

*В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты влияния состояния платежного баланса страны на разработку и реализацию денежно-кредитной политики в республике. На основе анализа выявлены проблемы и упущения в реализации монетарной политики и предложены рекомендации по их устранению.*

**Ключевые слова:** монетарная политика, формы денежно-кредитной политики, платежный баланс, экспорт, импорт, торговый баланс, счет текущих операций

**Sharipov M.M.,**  
d.e.sc., professor TSUC

734055, Dushanbe, Dehoti str. 1/2,  
Tel. (+99237) 2348346  
E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**Rizokulov T.R.,**  
d.e.sc., professor IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel. 6-03-21, Fax (10.992.3422) 4-33-15  
E-mail: [t\\_rizokulov@mail.ru](mailto:t_rizokulov@mail.ru)

**STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCE OF PAYMENTS AND  
MONETARY POLICY IN THE PERIOD OF TRANSFORMATION ECONOMY**

*This article devoted to investigate the theoretical and practical aspects of the impact of the balance of payments of the country on the development and implementation of monetary policy in the country. On the basis of analysis the problems and shortcomings in the implementation of monetary policy and provide recommendations for their elimination.*

**Key words:** monetary policy, the forms of monetary policy, balance of payments, exports, imports, trade balance, current account

В любой стране мира ответственным за разработку и реализацию денежно-кредитной (монетарной) политики выступает собственный центральный банк. В Таджикистане роль центрального банка возложена на Национальный Банк. Цель монетарной политики - обеспечение макроэкономической стабильности, регулирование инфляции в умеренных (низких) уровнях и достижение устойчивых темпов экономического роста. Поставленная цель будет достигнута и реализована только при оптимальном построении денежно-кредитных рычагов управления экономикой. В зависимости от того, какую форму манипулирования денежной массой центральный банк берет в основу своей монетарной политики, различают:

- 1) Стимулирующую, обозначенную в экономической литературе как «политика дешевых денег», и направленную на расширение предложения денег;
- 2) Сдерживающую, обозначенную как «политика дорогих денег», и предполагающую рестрикцию объема денежной массы.

Если логично предположить механизм действия «политики дорогих денег», то действительно реализуемые рестрикционные монетарные меры, ведущие к сокращению и платежеспособности населения и денежной массы, действуют против инфляции спроса довольно эффективно. Однако в ином случае, то есть когда первопричиной роста цен являются факторы предложения, названные выше меры становятся неэффективными. Это объясняется следующим: в случае инфляции издержек первоначальный толчок росту цен дают не денежные, а производственные и рыночные факторы. Вызванное данными факторами повышение цен требует подтягивания денежной массы к возросшему уровню цен. В условиях современной рыночной экономики с ее развитой и гибкой кредитно - денежной сферой такое подтягивание происходит автоматически. В случае отсутствия такого подтягивания возникает острая нехватка платежных средств и инфляция издержек реализуется не столько в росте цен, сколько в сокращении производства. Именно такой механизм и действовал до недавнего времени в Таджикистане. Таким образом, «успешная» монетаристская политика Таджикистана, основанная на рекомендациях МВФ, хотя и позволила снизить уровень инфляции доодно – и двухзначной цифры, однако она превратила рынок предложений в рынок спроса, что привело к усилению процесса массового стремления к поиску быстрого зарабатывания денег. В результате национальная экономика превратилось в крупный базар для иностранных товаропроизводителей.

В целом, государство, реализуя ту или иную монетарную политику, может оказать воздействие на национальную экономику через рынок денег, посредством манипуляции денежного предложения. На состояние и развитие данного рынка оказывают влияние достаточно много факторов и условий. Из-за невозможности исследования влияние всех факторов в рамках одной статьи, здесь остановимся только на одном, то есть на платежном балансе. Поскольку, показатели платежного баланса могут иметь существенное влияние на движение капитала и валютных резервов, которое имеет значение в повышении или снижении ликвидности банковского сектора. Последнее, при реализации монетарной политики со стороны органов денежно-кредитного регулирования, выступает предпосылкой изменения денежного предложения на уровне макро-экономики.

Следует отметить, что на текущем этапе развития национальной экономики на состояние денежного предложения продолжает отрицательное влияние оказывать состояние платежного баланса страны. В этом плане рассмотрим некоторые показатели платежного баланса и денежно-кредитной сферы в экономике РТ (таблица 1)

**Таблица 1.**

**Некоторые показатели платежного баланса РТ за 2006 – 2012 гг  
(тыс.долл.США) [1, с. 109-111].**

		2006	2008	2010	2011	2012
1.	Счет текущих операций	-43063	-47571,1	-712516	-171300,4	-247874,9
2.	Торговый баланс	-674564,6	-2124163,4	-2662980,1	-2975215,6	-3556727,9
	Экспорт	1455410,8	1504873,8	459144,8	593340,1	826176,4
	Импорт	-2129975,4	-3629037,2	-3122124,9	-3568555,7	-4382904,3
3.	Финансовый счет и счет операций с капиталом	375817	-184091,9	524036,1	82209	292287,1
	-прямые инвестиции	338627,4	375787,4	8019,5	70105,9	198280,2
4.	Резервные активы	-6850,5	183508,3	-164765,2	-118705,6	-115177,8

Согласно статистической информации счет текущих операций охватывает любые операции с экономическими ценностями (за исключением операций с финансовыми активами), совершаемые между резидентами и нерезидентами. По нему также учитываются операции, связанные с безвозмездным предоставлением или получением ценностей, предназначенных для текущего использования. К основным классификационным группам относятся товары и услуги, доходы, текущие трансферты.

Счет операций с капиталом состоит из двух компонентов: капитальных трансфертов и приобретения / продажи произведенных нефинансовых активов. Финансовый счет классифицируется исходя из нескольких критериев. К ним относятся: тип инвестиции или выполняемая ими функциональная роль (прямые инвестиции, портфельные инвестиции, другие инвестиции и отдельные активы). Как показывают данные таблицы 1, внешняя конъюнктура пока оставляет желать лучшего. Иными словами, объем импорта в несколько раз превышает объем экспорта и его рост остается стабильно высоким, то есть в среднем около 17,8 % в год. Это означает, что экспортная выручка и все большая часть доходов трудовых мигрантов расходуется на покупку иностранных товаров и фактически констатирует финансирование зарубежных товаропроизводителей. Одним словом, отрицательное значение счета текущих операций при прочих равных условиях означает отток валютных резервов Национального банка Таджикистана и тем самым влияет на прирост денежного предложения.

Несмотря на все больше увеличивающийся приток международных резервов (иностранного капитала) по другим капиталам (доходы трудовых мигрантов), увеличение резервных активов пока имеет отрицательное значение. Но следует отметить, что в последние годы сужение размера резервов намного уменьшилось. В последнем, рассматриваемом здесь году (2013), пассивный торговый баланс составил 3556727,9 тыс. долларов, что в 1,19 раз больше, чем баланс предыдущего года, который говорит о серьезности проблемы улучшения внешней конъюнктуры.

По данным таблицы основным источником притока капитала является счет операций с капиталом и финансовыми инструментами, тенденция роста которого в последнем изучаемом периоде составила 3,5 раза. В целом совокупное воздействие названных эффектов на состояние платежного баланса, наряду с влиянием на объем денежного предложения, имеет важное значение и в укреплении курса национальной валюты - сомони, которое часто рассматривается как одна из конечных целей монетарной политики. В отечественной экономике с начала ввода собственной национальной валюты, как таджикского рубля, так и сомони, поддерживался режим плавающего обменного курса. Несмотря на многие

недостатки, согласно теории, такой режим позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику. По этому поводу в экономической печати достаточно много публикаций, касающихся природы взаимосвязей между различными режимами обменного курса и реализацией свободной денежно-кредитной политики. Однако, в условиях переходной экономики Таджикистана в отечественной экономической литературе такие работы единичны. Одной из работ, посвященных исследованию природы изменений валютных курсов, является труд профессора Л. Саидмуродова, где в результате применения математических методов анализа сформулированы ценные выводы [2, с.149-178]. В частности, известные российские ученые А. Улюкаев, М. Куликов в своих работах, анализируя точки зрения многих ученых, отмечают, что: «... появился тезис о том, что свободное движение капитала, фиксированный (или поддерживаемый) обменный курс и самостоятельная денежно-кредитная политика не могут осуществляться одновременно» [3, с. 12]. С этой позиции реализуемый в стране «плавающий» режим курса валют вполне корректен. Здесь не будем сосредоточивать внимание на подробностях режимов валютного курса, ибо это выходит за рамки нашего исследования, но следует утверждать, что в плане укрепления национальной валюты, сомни, особых успехов пока не достигнуто. Это несмотря на то, что в отдельные годы начала XXI-го века наблюдалось стабильное положение валютных курсов, а иногда даже и укрепление в нескольких пунктах. На наш взгляд, такое укрепление было следствием либо вмешательства Национального банка в процессе реализации жесткой денежно-кредитной политики, либо потери резервной валютой (американского доллара) прежней позиции в мировой экономике под влиянием евро. Подобное укрепление, в силу экзогенности и административности (регулирующее воздействие Национального Банка), в долгосрочном плане недолговечно. Иными словами, изменение внешней конъюнктуры рынка или малейшее противоположное изменение в монетарной политике может повлечь обрушение стабильности валюты.

Следовательно, в современных условиях в монетарной сфере необходимо принятие таких мер, которые способствовали бы укреплению курса за счет экспортных доходов, обеспечиваемых за счет поставки не сырьевых, а готовых товаров и услуг. Для этого в краткосрочном плане необходимо возродить былую славу многих наших промышленных гигантов посредством загрузки хотя бы производственных мощностей. В долгосрочном - через возрождение более новых, прогрессивных в научно-техническом плане отраслей промышленности, которые будут работать на основе местного сырья. В дополнение к этому можно отметить, что в последние годы на базе все охватываемой реализации принципов рынка (любым способом разбогатеть), достигнутой политической стабильности, умелой экономической политики правительства, направленной на создание мощной энергетической базы, в национальной экономике наблюдается неуклонное повышение инвестиционного спроса. Это выражается в росте численности действующих предприятий, свидетельством чему являются данные таблицы 2.

Таблица 2.

**Изменение численности действующих предприятий  
в экономике Республике Таджикистан [4, с.95-96].**

Показатель	Годы					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Общее количество предприятий (ед.)	2770	2643	2250	2749	2873	2979
В % к пред.году	-	95,4	85,2	122,3	104,5	103,7

По данным таблицы 2 видно, что в экономике Таджикистана число действующих предприятий с 2011 года по настоящее время стабильно растет в ежегодном сравнении, что считается обнадеживающей тенденцией и свидетельствует о наступлении этапа оживления в цикле развития. Поэтому, чтобы дать дополнительный импульс этим процессам и не угасить очаг инвестиций, на наш взгляд, монетарной власти в современных условиях следует реализовать не рестрикционную, а экспансионистскую монетарную политику. Следовательно, эти макро- или микроэкономические изменения при выборе вариантов монетарной политики должны быть обязательно учтены. Иными словами, выбор того или иного типа денежно-кредитной политики должен исходить из складывающейся экономической ситуации в обществе. Кроме этого, при разработке оптимальной денежно-кредитной политики, чтобы не допустить ошибок, следует учитывать те упущения, которые имели место в предыдущие годы. Нам представляется, что основные упущения или ошибки заключались в следующем:

Первое. При разработке денежно-кредитной политики ошибки, допускаемые в прогнозах социально-экономического развития, имеют важное значение. Иными словами, в настоящее время не только точность и оправдываемость фактических данных, передаваемых статистикой, но и прогнозы относительно будущих макроэкономических параметров оставляют желать лучшего. Например, в период 2000 - 2013 г. уровень безработицы констатируется в пределах 2 - 3,4%, а инфляция до 2013 года 6-10%, в 2014 г -11,7%. В действительности оказалось, что не только уровень безработицы, но и темпы инфляции недооценены во много раз. Приблизительно точно такое же можно сказать и о прогнозах реального экономического роста. Одним словом, ошибки в статистических данных и экономических прогнозах, на наш взгляд, приведут разработчиков монетарной политики к не совсем корректным выводам, в результате чего творцы монетарной политики, имеющие даже благие намерения, становятся неспособными оптимально «настроить» инструменты денежно-кредитной политики.

Второе заключается в том, что, даже если монетарные власти обладают абсолютно точными данными, характеризующими макроэкономическую обстановку, мы не уверены в том, что эта информация целиком и полностью будет учтена в разработке денежно-кредитной политики. Это может иметь место в силу двух причин: во-первых, отсутствия или недостаточности квалифицированных кадров при разработке монетарной политики; во-вторых, вследствие политического давления, которое может быть оказано в процессе принятия тех или иных монетарных решений. В последнем случае даже абсолютно грамотные и честные творцы монетарной политики не могут разработать ее так, как требуют сегодняшние реалии отечественной экономики.

Третье - проблема временных несоответствий. Это объясняется тем, что манипулирование денежной массой (либо увеличение, либо уменьшение), реализованное в определенный момент времени, имеет эффект лишь спустя немалый промежуток времени. Согласно монетаристам кратковременный эффект может быть через 3-12 месяцев, долговременный - через 2-3 года, а в этот момент он может стать невостребованным и может привести к обратным результатам.

Таким образом, для того чтобы разработать научно обоснованную монетарную политику, названные выше упущения по мере возможности должны быть ликвидированы. Что касается непосредственно содержания денежно-кредитной политики и ее реализации, то должны быть учтены как состояние недогружки

производственных мощностей, неразвитости рынка ценных бумаг, недостаточности инвестиционных вложений, так и тенденции в платежном балансе страны, с тем чтобы развивать импортозамещающие производства и обеспечить рост производственного потенциала, укрепление золото-валютных резервов страны.

### Литература

1. Банковский статистический бюллетень. – Душанбе, 2013. - №10 (219). – С.109-111.
2. Саидмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2005. – С.149-178.
3. Улюкаев А., Куликов М. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в Россию // Вопросы экономки. – М., 2007. - №7. – С.12.
4. Финансы Таджикистана (статистический ежегодник). – Душанбе, 2014. – С.95-96.

УДК 330.532

**Абдугафаров А.,**  
д.э.н., профессор  
ХГУ им. Б. Гафурова

735700, г. Худжанд, пр. Мавлонбеков 1  
Тел: (+992) 92 7770248  
E-mail: kahor1953@mail.ru

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

*В статье рассмотрены теоретические основы приватизации в условиях перехода к рыночной экономике. Дана оценка экономических последствий приватизации в Республике Таджикистан.*

**Ключевые слова:** рыночная экономика, собственность, приватизация, экономические последствия.

**Abdugafarov A.,**  
d.e.sc., prof.,  
ХГУ им. Б. Гафурова

735700, Khujand, Mavlonbekovave. 1  
Tel. (+992) 927770248  
E-Mail: kahor1953@mail.ru

### ECONOMICAL RESULTS OF PRIVATIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

*In the article describe theoretical base of privatization in case of transition to market economy. Given an economical assessment of results of privatization in the Republic of Tajikistan.*

**Key words:** market economy, owner, privatization, economics result.

Во второй половине 80-х годов XX столетия стали понимать, что частная собственность имеет большие преимущества, и стали говорить о переходе к



рыночной экономике. Были выработаны несколько программ перехода к рынку.

История знает два пути перехода к рынку: шоковая терапия и постепенный переход. Был избран путь революционного перехода к рыночным отношениям, который полностью отрицал общественную собственность и планомерность. Получился переход от одной крайности в другую. Была обнаружена слабая связь институтов планирования с новыми институтами рынка. Резкий переход привел к появлению безработицы и бедности основной части населения. Начался длительный трансформационный кризис в экономике. Рыночная экономика понималась таким образом, что достаточно создать частную собственность, как она будет иметь высокую эффективность. На практике вышло все наоборот.

На базе распада СССР республика приобрела самостоятельность, но в экономическом плане наследство, которое осталось от унитарной экономики, была сырьевая направленность экономики. Вдобавок к этому, гражданская война начала 90 – годов разрушила значительно экономику республики. Нанесенный ущерб оценивается в 2 млрд. долл. и республику покинули 83 тыс. чел. квалифицированных кадров. Объем ВВП республики снизился до 33% уровня 1991 г.

Известно, что создание рыночной экономики у нас началось со 2 апреля 1991 г. установлением свободных цен. Начался высокий рост цен, приведший к стагфляции. Причинами этого были: 1. Отсутствие всех черт рыночной экономики. Цены стали свободными, когда отсутствовали развитые рыночные отношения. 2. Экономика СССР была монополизированной. 3. Формальные правила можно изменить одномоментно, а создание рыночных институтов требуют долгосрочного периода времени. 4. Ощущалась нехватка опыта строительства рыночных отношений.

Путь шоковой терапии создания рыночной экономики требовал приватизации и разгосударствления государственной собственности. Считалось, что достаточно создать многообразную форму собственности с ведущей ролью частной собственности как будет обеспечен рост в экономике. Практическая реализация этой теоретической позиции показала, что она не оправдалась. Рыночная экономика обладает другими важными чертами, которых надо построить. Началась длинная полоса трансформационного спада, которая продолжается и до настоящего времени. Общество и система не были готовы к созданию и к деятельности в условиях рынка. Надо было сначала создать этот рынок. Специалистов, имеющих опыт создания этой экономики, не было. Что касается зарубежных специалистов, то они работали в условиях развитого рынка, а наши условия были другими и поэтому их рекомендации не подходили к нашим обстоятельствам.

Но, последующее развитие событий показало, что ограниченный рынок может работать даже в условиях глубокого кризиса экономики, если есть факторы, сдерживающие этот процесс. Институционально приватизация проводилась государством, а продажа государственной собственности позволяла сделать богатыми людей, которые ничего не имели. Государственный чиновник также как рациональный индивид стремился воспользоваться появившейся возможностью. Они, естественно, воспользовались этой выгодой. Такая теоретическая и практическая модель была выгодна государственным чиновникам в целях своей выгоды. Многие государственные чиновники своим оппортунистическим поведением, стали формально и неформально богатыми людьми. Этому в немалой степени способствовала их квазирентное поведение и доходы. Таким образом, образовалось бюрократически – частная монополия в обществе, которая держит в руках практически все нити экономики. Государство КНР не стало приватизировать государственную собственность, а стало создавать частную собственность рядом с

этой собственностью. Такой подход позволяет субъектам самим трудиться и создать свою собственность. Наша собственность создавалась трудом народа в течение 70 лет, и она была продана с молотка и за бесценок. «То, что достается за бесценок, то не ценится». Последующий ход развития событий показал именно это.

Здесь уместно отметить, что имеется слабая связь старых институтов унитарной экономики со становлением рыночных отношений Таджикистана, именно в плане монополии государства в условиях унитарного государства и государственно – частного слоя в условиях становления рыночных отношений. Одна монополия, сменилась другой формой монополии в духе азиатского способа производства. Экономика подчинена формальными и неформальными нитями монопольному положению государственной власти.

Если обобщить сказанное, можно заключить, что правила игры, которые были установлены, стимулировали не высокопроизводительный труд, а обогащение определенной части населения республики, которая не имела опыта управления и создания рыночной экономики. Бюрократически частная монополия была заинтересована в наличии урезанной парадигмы приватизации. Конечно, необходимо отметить, что в короткий промежуток времени построить рыночную экономику невозможно, и в этом ракурсе имелись объективные условия, которые сдерживали создание рыночной экономики:

– одновременно создать все контуры рыночной экономики трудно, что показало введение свободных цен в апреле 1991 г.;

– эта мера была введена в условиях, когда экономика была монополизирована, и она отрицала конкуренцию как механизм движения рыночной экономики. Такой подход привел к значительному росту цен, что показывает нахождение экономики на пороге гиперинфляции в 1992–1993 гг. Это привело к стагфляции, последствия которой до сих пор не преодолены, в этом плане экономика находится в процессе рецессии длительный период;

– известно, что для того, чтобы создать конкурентную экономику надо развивать её в масштабе местных рынков. Чем сильнее конкуренция на этом уровне, тем легче выходить на международный уровень. К сожалению, уровень монополизации местного рынка была высокой, а неценовая конкуренция была на низком уровне;

– в этих условиях, изза либерализации внешней торговли импортные товары стремились на рынок республики. Их параметры были дешевые и качественнее. Так, по продовольственным товарам уровень обеспеченности своими продуктами на 60%, а по некоторым непродовольственным товарам республика практически необеспечена на 100%. Практически не проводится политика импортозамещения. Это может привести к негативным политическим последствиям в долгосрочном периоде;

– отсутствие опыта строительства рыночных отношений. Не было кадров, которые смогли бы построить рыночную экономику;

– в теоретических исследованиях ученых того периода чувствовалось, что достаточно создать многообразие форм собственности, и будет рост в экономике. Практически этого не получилось. За чертой анализа остались множество проблем формирования основных черт рыночной экономики: свободный выбор, ограниченная роль государства, свободное ценообразование, наличие больших масс средств труда и глубокая специализация экономики. Самое главное в том, что мы начали подражать лидеру рыночной экономики мира – США, используя её модель в своей экономике. Практика показала, что их модель и наша модель являются разными. Слепое копирование привело к застою, а не к развитию. Поэтому встала задача

разработки собственной модели рыночного развития, которая соответствует нашим условиям.

Такое вульгарное понимание рыночной экономики привело к немалым негативным последствиям. Вдобавок к этому, международные организации также стали требовать превалирования частной собственности в экономике. В 1995 г. республика стала членом МВФ и стала получать первые транши этой влиятельной международной организации, одним из основных требований, которой было превалирование частной собственности в экономике. В этой точке, интересы бюрократически – частной монополии и МВФ совпали. Хотя необходимо отметить, что понимание МВФ господствующей роли частной собственности в экономике значительно шире, чем нашей монополии.

По оценкам специалистов примерно 25 – 30 % мощностей республики являются дееспособными и функционируют. В промышленности 90% и в электроэнергетике 100% основных производственных фондов физически и морально изношены. В условиях СССР основные производственные фонды обновлялись в течение 10–12 лет, а в развитых странах этот показатель составляет 6 лет. А наши основные производственные фонды достигли возраста 25–28 лет. Структуру основных производственных фондов (ОПФ) республики на основе критериев дееспособности можно классифицировать следующим образом: 1. Функционирующие ОПФ. 2. Нефункционирующие ОПФ. 3. Демонтированные и проданные ОПФ. 4. Демонтированные и проданные по частям ОПФ.

Высокий уровень простаивающих, проданных и по частям проданных ОПФ связан с рядом факторов: 1. С распадом унитарного государства экономические связи, которые были между бывшими странами союза распали, и были введены различные барьеры, которые повышали цены. Фондовое распределение ресурсов было заменено самостоятельным поиском поставщиков и потребителей. В условиях монопольной экономики, цены взлетели вверх, иногда становясь абсурдными. 2. Цены в условиях социализма были затратными, и получение прибыли связано с накручиванием вала, а значит роста издержек производства. Это предполагало рост цен без снижения издержек на единицу продукта. Цены на аналогичные товары отечественного производства по сравнению с импортными продуктами были выше. Наши товары не выдерживали ценовую конкуренцию, не говоря о неценовой конкуренции. В этих условиях либо надо сворачивать производство, либо найти другие варианты производства товаров. Наши производители выбрали первый вариант. 3. Приватизированные предприятия были созданы за счет государственного бюджета унитарного государства, а для их переоснащения были нужны немалые инвестиции, которые связаны с большим риском. Для этого нужны специалисты высокого уровня, которые могут работать в интенсивной конкурентной среде. Их просто у нас нет. 4. Начиная с 1995 г. в республике проводилась «политика дорогих денег» под эгидой МВФ. Плата за кредиты коммерческих банков высокие, а внутренние накопления у предпринимателей мизерные, которые часто ограничиваются пополнением оборотных средств. С другой стороны, банки не заинтересованы в долгосрочных инвестициях, ибо это связано с потерей их капитала. Нехватка инвестиционных ресурсов стала хронической. 5. «Зоны роста» у нас находятся под пристальным вниманием бюрократии и силовых органов, которые под различными предлогами организуют инспекции с квазицелями, ограничивая прибыль предпринимателей или увеличивая их расходы. В этих условиях осуществлять долгосрочные инвестиции стало проблемным делом.

В процессе использования инноваций появляется множество ловушек,

которые сдерживают развитие этого процесса: а) закупаемая новая технология иногда не может быть использована ввиду того, что рабочая сила не сможет внедрить и использовать эту технику, уровень квалификации рабочих не соответствует уровню развития техники, технологий; б) определенное количество наших граждан учатся в развитых странах и, когда они приезжают обратно в республику, не могут найти работу, ибо таких специальностей нет в республике; в) если даже есть таких специальности, то их не устраивает уровень мотиваций и они вынуждены уехать в Россию; г) часто происходит такой процесс, человек имеет высокий интеллект и знания, но не может их использовать в этой среде, ибо экономические ценности и среда противоречат этому.

### Литература

1. Сонин К. Уроки экономики. – М.: Издательство Альпина Бизнес Букс, 2011.
2. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория.- М.: Издательство Эксмо, 2009.

УДК 330.532

**Мирпочоев Д.А.,**

*к.э.н., заведующий кафедрой мировой экономики ИЭТ ТГУК*

**Собиров С.,**

*магистрант 2-го курса ИЭТ ТГУК*

735700, г. Худжанд, ул. Ленина, 169

Тел: (+992.3422) 43315

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### РОЛЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*В статье изучены вопросы становления финансово-промышленных групп в условиях переходной экономики. Предложены рекомендации по повышению их роли в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики.*

**Ключевые слова:** *финансово-промышленные группы, функции финансово-промышленных групп, конкурентоспособность национальной экономики, индекс глобальной конкурентоспособности.*

**Mirpochoev D.A.,**

*c.e.sc., head of world economy department of the IET TSUC*

**Sobirov S.,**

*MSc student of the IET TSUC,*

735700, Khujand, Lenin str. 169

Тел. (+992 3422) 60321,

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## THE ROLE OF FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUPS IN THE NATIONAL ECONOMY MORE COMPETITIVE OF RT

*In the article explored issues of formation of financial-industrial groups in transition economies. Given recommendations to the increasing their role in the ensuring of competitiveness of the national economy.*

**Key words:** *financial-industrial groups, the functions of financial and industrial groups, the competitiveness of the national economy, the Global Competitiveness Index.*

Финансово-промышленные группы считаются одним из важных институтов рыночной экономики. В экономической литературе, опубликованной издательствами стран СНГ, особенно российскими, данной тематике посвящено множество научных статей и монографий. Однако, какова роль финансово-промышленных групп (далее - ФПГ) в деле повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях переходной экономики Таджикистана, пока в недостаточной степени обсуждается в научных кругах.

Одним из важных направлений экономической политики Республики Таджикистан является повышение конкурентоспособности национальной экономики. Таджикистан согласно индексу глобальной конкурентоспособности рассчитанный по методике Всемирного экономического форума за 2014 занял 91 место среди 144 стран. Данный индекс детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Индекс составлен на основе оценки следующих критериев:

- Качество институтов,
- Инфраструктура,
- Макроэкономическая стабильность,
- Здоровье и начальное образование,
- Высшее образование и профессиональная подготовка,
- Эффективность рынка товаров и услуг»,
- Эффективность рынка труда,
- Развитость финансового рынка,
- Технологический уровень,
- Размер внутреннего рынка,
- Конкурентоспособность компаний,
- Инновационный потенциал.

Судя по данным предыдущих отчетов Всемирного экономического форума, Таджикистан уверенно повышает рейтинг по конкурентоспособности. Так, за период с 2010 по 2012 год по индексу глобальной конкурентоспособности Таджикистан поднялся на 16 позиций. За 2013 год по данному индексу Таджикистан занимал 100 место.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в республике продолжает наращаться технологическое отставание. Промышленные предприятия испытывают дефицит высокотехнологического оборудования. Из-за нехватки финансовых ресурсов, дефицита высококвалифицированных кадров, эксплуатации физически изношенных и морально устаревших основных фондов, оборудования отечественные производители не только не могут производить конкурентоспособную продукцию, но и повышать производительность труда. Низкий уровень конкурентоспособности продукции не позволяет не только выйти на внешние рынки,

но и занимать весомое место на внутреннем рынке республики.

Финансово-промышленные группы представляют эффективный механизм концентрации финансового и промышленного капитала, что в свою очередь, способствует решению вышеперечисленных проблем.

Уместно отметить, что финансово-промышленные группы как особая организационная разновидность, существует во многих странах СНГ. В некоторых государствах СНГ даже приняты специальные законы, регулирующие деятельность ФПГ. Зарубежными аналогами ФПГ можно рассматривать например, концерны в Германии, группы товариществ во Франции, холдинговые компании в Великобритании и США. Суть таких образований заключается в том, что это объединение участников бизнеса, которое не обладает статусом юридического лица и основано на экономической субординации и контроле одного участника над другими.

Финансово – промышленные группы представляют собой совокупность юридических лиц, полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе соответствующего договора о создании финансово-промышленных групп с целью технологической и экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности, освоение новых рынков, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.

ФПГ является составной частью общей структуры, управляются из единого центра и занимаются предпринимательской деятельностью для достижения интересов группы в целом.

Обычно по степени взаимодействия и прочности производственно-коммерческих связей, различают два вида организационного строения ФПГ:

✓ «мягкие». Этот вид предполагает создание консорциумов, союзов, ассоциаций.

✓ «жесткие». Создание компаний холдингового типа является ярким примером достаточно прочных производственно-коммерческих связей между участниками ФПГ.

Таким образом, участники ФПГ могут построить свои взаимоотношения двумя путями:

✓ взаимодействие основного и дочерних обществ, где налаживаются достаточно прочные связи между основным и дочерними обществами. В данном случае фактически реализуется холдинговая модель сотрудничества, где материнская компания имеет преобладающую долю в уставном капитале, и руководит дочерними компаниями. Главными характерными чертами этого взаимодействия является четкая экономическая субординация и наличие корпоративного контроля со стороны материнской компании;

✓ взаимодействие на условиях полного или частичного объединения своих материальных и нематериальных активов. Финансово-промышленная группа данного вида является добровольным договорным предпринимательским объединением независимых друг от друга юридических лиц. Обычно большинство зарегистрированных (официальных) финансово-промышленных групп создаются именно по типу объединений на основе договора; их иногда именуют «мягкими не холдинговыми корпорациями» или «договорными холдингами».

Более подробную классификацию ФПГ можно рассмотреть в нижеприведенной таблице:

Таблица 1

## Классификация ФПГ по признакам

№ пп	Классификационный признак	Виды ФПГ
1.	Целевой характер формирования	- производственное развитие -осуществление НИОКР -диверсификация бизнеса -региональная экспансия -выполнение государственного заказа
2.	Происхождение капитала	-бывшие отраслевые министерства -промышленный капитал -банковский капитал -страховой капитал
3.	Источник финансирования организационного проекта ФПГ	- собственные финансовые ресурсы -заемные финансовые ресурсы
4.	Форма собственности	- частные - государственные - смешанные
5.	Статус регистрации	- официальные ФПГ - неофициальные ФПГ

Международный опыт свидетельствует, что один из путей возрождения промышленного производства и экономики заключается в развитии приоритетных, экономически эффективных отраслей. Интеграция финансового и промышленного капитала может способствовать решению этой проблемы. Дело в том, что финансово-промышленные группы по своей сути являются, с одной стороны, формой интеграции финансового и промышленного капитала, а с другой – видом производственно-инвестиционного сотрудничества в рамках реализации внешнеэкономических связей.

Считается, что ФПГ как форма интеграции финансового и промышленного капитала, может выполнять следующие функции:

- снижение транзакционных издержек за счет использования синергетического эффекта;
- диверсификация сфер деятельности, способствующая снижению инвестиционных рисков;
- повышение уровня корпоративного менеджмента, культуры менеджмента за счет объединения интеллектуальных усилий участников ФПГ;
- расширение экономического пространства, на котором эффективно могут действовать участники ФПГ.

Развитие ФПГ в условиях Республики Таджикистан может иметь следующие позитивные аспекты:

- ✓ ФПГ, являясь крупным хозяйственным комплексом, обычно формируется на более длительный срок и может быть стабильным источником налоговых доходов;
- ✓ ФПГ может стать важным источником создания рабочих мест, что в свою очередь, сокращает государственные расходы на их создание и выплату социальных пособий;
- ✓ Повышать эффективность государственных расходов для поддержки малого и среднего бизнеса. Множественность малых предприятий делают трудными контролируемость и эффективность госрасходов на развитие малого и среднего бизнеса. В случае оказания поддержки ФПГ, которая является своего рода локомотивом развития малого и среднего бизнеса, обеспечивается адресность господдержки и соответственно повышается и её эффективность;

✓ Развитие ФПГ может стать немаловажным фактором развития малых предприятий, которые реализуют свои продукцию и услуги;

✓ Концентрация финансовых ресурсов может способствовать интенсификации НИОКР, активации инновационной деятельности участников ФПГ.

На наш взгляд, вышеперечисленные позитивные аспекты развития ФПГ, могут способствовать повышению национальной конкурентоспособности республики, развивать его экспортный потенциал и сформировать рациональные хозяйственные связи.

### Литература

1. Балабанова Н.В. Международные финансово-промышленные группы: проблемы и перспективы // Проблемы прогнозирования, 2004, №3.

2. Беляева И.Ю., Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика. - М.: Финансовая академия, 2006.

3. Камолов С.Г. Об экспортной ориентации ВЭС // БИКИ – 1997 -№139 – С.2-3

4. Мировая экономика / Под ред. проф. Р. Хасбулатова – М.: Юрайт, 2013. 896с.

5. Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. -6-ое изд. – М.: КНОРУС, 2011. 688с.

6. Мясникович М.В., ФПГ как фактор развития экономической интеграции, Белорусский экономический журнал. – 1998, №2.

7. Рудашевский В.Д. ФПГ: возможности и ограничения. // Государство и право. -1998, №2.

8. Т. Гурова. «Финансово-промышленные группы: современное состояние и перспективы». "Эксперт" №13 от 6 апреля 1998 года.

УДК 331.5:334.90

**Пулатова М.Х.,**

*ст. преподаватель ИЭТ ТГУК*

735700, г.Худжанд, ул. Ленин 169

Тел: (+992 3422) 4-33-15

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### ЗАНЯТОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

*В статье изучена занятость и человеческое развитие их взаимосвязь с безработицей, а также основные методы воздействия государства на уровень занятости. Определены основные задачи государственной политики занятости населения в условиях переходной экономики.*

**Ключевые слова:** занятость, человеческое развитие, безработица, воздействия государства, государственная политика.

**Pulatova M.Kh,**

*senior teacher of the IET TSUC*

735700, Khujand, Lenin str. 169

Тел: (+992 3422) 43315

E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)



**EMPLOYMENT AND HUMAN DEVELOPMENT,  
THEIR RELATIONSHIP WITH UNEMPLOYMENT**

*The paper studied the employment and human development of their relationship with unemployment, as well as the main methods of state influence on employment. The main objectives of the state employment policy on transition economies identified.*

**Key words:** *employment, human development, unemployment and the impact of state public policy.*

Занятость и человеческое развитие – важнейшая экономическая категория, характеризующая состояние использования такого важнейшего фактора производства как труд. Как и любые другие категории, занятость и развитие человеческого потенциала измеряется рядом показателей, описывающих количественно и качественно её состояние. Такими показателями являются уровень занятости трудовых ресурсов, уровень развития человеческого капитала, уровень занятости экономически активного населения, уровень безработицы, территориальное распределение занятости, распределение занятости по отраслям экономики, по профессионально-квалификационным группам, по социально-демографическим признакам. Однако, каждый из указанных показателей также может быть рассмотрен в разрезе различных количественных и качественных признаков. Например, распределение занятости по формам собственности, размеру бизнеса и т.д. Взаимосвязь между занятостью, экономическим ростом и человеческим развитием. Человеческое развитие характеризуется экономическим ростом, доходами на душу населения, доступом населения к образованию, грамотностью населения и другими факторами. Эффективную занятость можно рассматривать с точки зрения экстенсивного и интенсивного экономического роста. Так, в условиях экстенсивного экономического роста в первую очередь важна занятость населения в целом, уровнем образования людей, качеством рабочей силы уделяется гораздо меньше внимания. По сути, считается, что экономика развивается благодаря растущему вовлечению незанятого населения в трудовые процессы. При этом, конечно, происходит экономический рост, а значит и человеческое развитие. Анализ качественных характеристик экономически активного населения позволяет понять тенденции в уровне занятости. Комплекс мер по завершению процесса перехода к рыночным отношениям особое место занимает проблема формирования и развития рынка труда и вместе с тем развитие человеческого потенциала. Рынок труда как бы «оживляет» рынки потребительских товаров и услуг, средств производства и капитала, выступает «катализатором» их взаимодействия в цепочке «производство-потребление». Этот рынок в силу важности самого труда может оказать положительное или отрицательное воздействие на количественные и качественные показатели воспроизводственных процессов, эффективности господствующих типов воспроизводства.

В определении классиков под занятостью понимается соотношение между численностью рабочей силы и работающими, она характеризует степень использования рабочей силы (трудовых ресурсов) общества и ситуацию на рынке труда. Под рабочей силой (трудовыми ресурсами) понимается занятое и неработающее, но ищущее работу, трудоспособное население.

Для нормального функционирования рыночной экономики необходим рынок труда, предложение труда и устойчивое человеческое развитие. В каждый данный

момент в стране должно существовать определенное количество незанятой рабочей силы, т.е. безработных. Проблема полной занятости – это проблема безработицы и человеческого потенциала.

Безработица представляет собой циклическое явление, выражающееся в превышении предложения труда над спросом на него. Это макроэкономическая проблема, оказывающая наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня, наносит серьезную психологическую травму, ведет к утрате квалификации.

Согласно определению Международной организации труда (МОТ) безработным считается человек, который может работать, хочет работать, самостоятельно активно ищет работу, но не может трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест или недостаточной профессиональной подготовки. Из этого краткого определения следует, что понятия «неработающий» и «безработный» – нетождественны. Престарелые, инвалиды не относятся к безработным (они не могут работать), также не считаются безработными те, кто не хочет работать (бродяги, нищие).

Существуют два основных типа безработицы: добровольная (фрикционная и институциональная) и вынужденная (структурная и циклическая).

Фрикционная безработица – это временная, добровольная безработица, которая возникает при перемене рабочего места (переходе с одной работы на другую, изменении местожительства и т.п.) или при смене «этапов жизненного пути» (поиск работы после армии, окончания учебного заведения), т.е. это период, когда человек как бы находится «между работами», ищет работу.

Институциональная безработица – вид безработицы, которая может возникать как следствие существующих в стране положений о минимальной заработной плате, пособия по безработице. (Человек может предпочесть получать пособие по безработице, нежели работать. Не случайно законодательство всех стран предусматривает определенный срок выплаты таких пособий.)

Структурная безработица – высвобождение рабочей силы под воздействием структурных сдвигов в экономике, изменяющих спрос на отдельные профессии и специальности. Например, рост добычи нефти и газа и относительное снижение добычи угля ведут к возникновению безработицы в угледобывающих районах. Поскольку структурные сдвиги происходят постоянно, постольку всегда имеется определенное число людей, которые ищут новую работу.

Циклическая безработица – высвобождение рабочей силы, вызванное общим спадом производства, т.е. той фазой экономического цикла, для которого характерно сокращение совокупного спроса, производства и соответствующее сокращение занятости, и рост безработицы.

Очевидно, что в каждый данный момент в стране имеется определенная фрикционная и структурная безработица (какая-то часть работников постоянно находится вне работы). Эти виды безработицы и образуют так называемую «естественную» или «нормальную» безработицу, существующую всегда и в любой стране. Она характеризует состояние рынка труда, при котором имеется примерное равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, ищущих работу. Наличие безработицы на нормальном, естественном уровне обеспечивает безинфляционный экономический рост. Таким образом проблема обеспечения полной занятости населения превращается в проблему поддержания безработицы на естественном уровне.

Для характеристики безработицы используют два показателя: длительность

безработицы (время, в течение которого человек остается без работы) и уровень безработицы.[1]

Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных к рабочей силе (работающие + безработные)

Для каждой страны характерен свой уровень естественной безработицы. Так, в США нормальная безработица составляет более 7%, во Франции – 10%, Швеции – 2% от общей численности рабочей силы.[2]

Отклонение фактической безработицы от ее естественного уровня приводит к негативным для экономики последствиям. Если имеется избыточная безработица (фактическая больше естественной), то это свидетельствует о неполном использовании трудовых ресурсов и приводит к недопроизводству (национальный объем производства меньше, чем он мог бы быть при полной занятости). Согласно закону Оукена: увеличение фактической безработицы на 1 % по сравнению с ее естественным уровнем ведет к потерям 2,5% валового национального продукта (ВНП). Например, если естественный уровень безработицы – 5%, фактический – 10%, а произведенный объем ВНП равен 1000 ден. ед., то недопроизводство в стране составляет 12,5 ден. ед.  $[(0,1 - 0,05) \times 0,025 \times 1000]$ . Независимые международные организации совместно с министерством финансов и министерством труда приводят следующие данные по ситуации занятости и связанные с этим показатели по ВВП, заработной плате, уровню безработицы и миграции рабочей силы в Республике Таджикистан:






Диаграмма 1. - Процент численности безработных по месяцам за 2013 г.




Источник: Данные с сайта <http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html>

Диаграмма 2. - Процент численности безработных по полугодиям за 2013 г.




Источник: Данные с сайта <http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html>

Диаграмма 3. - Уровень заработной платы по месяцам на 2013 г.



Источник: Данные с сайта <http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaidd.html>

Диаграмма 4 . - ВВП по месяцам на 2013 г.



Источник: Данные с сайта <http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaidd.html>  
 Диаграмма 5. Уровень безработицы по месяцам за 2012-2013 гг.




Диаграмма 6. - ВВП на душу населения за период 2004-2013 гг.


На основании выше приведенных данных можно заключить следующее: процент численности безработных за 2013 год в среднем составил 54.7%

Если фактическая безработица ниже ее естественного уровня, то это ведет к росту цен. Таким образом, рыночной экономике противопоказаны и слишком высокий и слишком низкий уровень безработицы. Поддержание безработицы на естественном уровне свидетельствует об эффективности развития.

Основные методы воздействия государства на уровень занятости:

- стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд;
- осуществление мер по сохранению и повышению уровня занятости на предприятиях;
- выплата пособий по безработице;
- законодательное регулирование условий найма и использования рабочей силы;
- организация переподготовки кадров;
- налаживание информации о наличии свободных рабочих мест.[3]

Одна из важнейших целей макроэкономического развития страны – достижение «полной занятости». Достижение данной цели напрямую зависит от государственных социальных программ и программ поддержки населения в сфере занятости. В свою очередь от уровня занятости (занятые являются потенциальными налогоплательщиками) зависит объем пополнения бюджета



Источник: Агентство по статистике

Диаграмма 7. – Количество безработных, уровень безработицы среди женщин.

В странах с переходной экономикой, в частности в Республике Таджикистан наблюдается определенная несбалансированность и несогласованность в темпах осуществления экономических реформ в значительной мере обусловленные неразвитостью рынков труда, их инфраструктурной составляющей. Сама структура отечественного рынка труда крайне не сбалансирована. Наряду с наличием большого числа вакантных рабочих мест в Таджикистане наблюдается высокий

уровень безработицы, не всегда поддающийся точному учету. К тому же, внешняя трудовая миграция оказывает деформирующее влияние на процессы функционирования национального рынка труда.

Согласно государственной программы содействия занятости населения Республики Таджикистан, решаются основные задачи и расставлены приоритетные направления государственной политики содействия занятости населения, реализуется активная политика содействия занятости населения в целях обеспечения конституционных гарантий прав граждан Республики Таджикистан на достойный труд, обеспечения государственных социальных гарантий граждан при безработице, поддержка категорий граждан уязвимых на рынке труда, привлечения наибольшего числа трудоспособных граждан к занятости и как следствие снижения уровня безработицы и повышения уровня благосостояния населения.

- В этом плане определены следующие основные задачи государственной политики занятости населения [9]:

- разработка и внедрение новых видов услуг в процессе содействия занятости населения;

- усовершенствование деятельности государственных органов занятости населения посредством реализации современных мероприятий в регулировании проблем рынка труда;

- содействие в трудоустройстве ищущих работу граждан за счет свободных рабочих мест в крупных строительных объектах республики и других создаваемых предприятий и сооружений;

- содействие в создании и новых достойных рабочих мест посредством поощрения работодателей;

- повышение уровня занятости населения;

- расширение сети профессиональных учебных центров системы государственных органов занятости населения, укрепление их материально-технической базы, разработка и внедрение современных учебных программ, соответствующих требованиям внутреннего и внешнего рынка труда;

- методическое руководство в деятельности частных организаций по профессиональному обучению безработных, ищущих работу граждан и трудовых мигрантов;

- усовершенствование действующего законодательства по регулированию проблем рынка труда;

- разработка и реализация государственной программы по снижению уровня незарегистрированной занятости в Республике Таджикистан;

- усовершенствование существующей информационно-электронной системы и постепенное создание единой информационно-электронной сети в государственных органах занятости населения;

- создание специального информационного сайта о вакансиях;

- реализация мер по регулярному проведению опроса работодателей для определения спроса и предложения на рабочую силу в государственных органах занятости населения;

- качественное повышение уровня взаимного сотрудничества с работодателями;

- постепенное обеспечение плана реализации Государственной стратегии развития рынка труда Таджикистана до 2020 года.

**Литература**

1. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. -М.: Издательство «Флинта» (§ 9 «Рынок труда и безработица»).- 1999.
2. Сайт [www.stranovedenie](http://www.stranovedenie), поисковые имена: Экономика стран мира, уровень безработицы США и стран Европы.
3. Годовой отчет Национального банка Республики Таджикистан за 2012 год.
4. Усманова Т.Д. Теоретические вопросы и особенности функционирования рынка труда в условиях переходной экономики (на примере Республики Таджикистан).- Душанбе, 2006.
5. Государственная программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2012-2013 годы. Постановление №598 Правительства РТ от 3 декабря 2011 года.

УДК 338.49

**Абдукодиров Х. А.,**  
к.э.н., доцент, ТГУПБП,

**Гадойбоева Ш. Дж.,**  
аспирант ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел: (992 3422) 43315  
E-mail: [g\\_shohina@mail.ru](mailto:g_shohina@mail.ru)

**ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РЕГУЛИРОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА**

*В статье изучены теоретические аспекты развития инфраструктуры рынка зарубежных стран. Авторы подробно анализируют и рассматривают практику и опыт применения инфраструктуры рынка в переходной экономике Таджикистана.*

**Ключевые слова:** инфраструктура, экономическая политика, иностранные инвестиции, конкурентоспособность, эффективность.

**Abdukodirov Kh.A.,**  
c.e.sc., docent of the TSU PBP

**Gadoyboeva Sh. J.**  
PhD student of the IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel: (992 3422) 43315  
E-mail: [g\\_shohina@mail.ru](mailto:g_shohina@mail.ru)

**THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE REGULATION OF MARKET INFRASTRUCTURE**

*The article examined the theoretical aspects of the development of market infrastructure in foreign countries. The authors analyze in detail and consider the practice and experience of the market infrastructure in the transition economy of Tajikistan.*

**Key words:** infrastructure, economic policy, foreign investment, competitiveness, efficiency.



Проведение собственной экономической политики является необходимым условием достижения эффективного функционирования и высоких достижений в результативности социально-экономической системы страны в целом.

Перенос центра тяжести на макроуровень предопределяет необходимость поиска новых, более эффективных подходов к процессам разработки и развития политики инфраструктуры в стране. Кроме того, актуальность данной проблемы возрастает в связи с конкуренцией страны в области привлечения капитала, посредством создания им благоприятного климата, предоставления льгот и гарантий инвесторам.

Формирование и становления инфраструктуры страны, а под этим мы понимаем производственную и непроизводственную сферы национального хозяйства, предусматривает определение целей и приоритетов, разработку стратегии и программ, а также мероприятий по созданию благоприятного климата для конкуренций и стабильного роста отраслей экономики. Реализация такой политики происходит путем целенаправленного воздействия структур республиканского и муниципального управления, на всех участников данного процесса в интересах достижения намеченных целей социально-экономического развития страны. Формы и методы государственного регулирования имеют решающее значение для деятельности нашей страны. Средства, которыми пользуются органы власти для намеченной цели, весьма разнообразны, и выбор их обусловлен рядом факторов: социально-экономическим положением страны, типом государственного политического устройства, внутренними проблемами и др. В этом контексте необходимо проанализировать опыт регулирования и развития институтов рынка в зарубежных странах, определить основные используемые ими инструменты государственной и частной поддержки, какими методами и программами они достигли цели и т.д.

Известный американский учёный Х. Армстронг и Дж. Тейлор утверждает, что для эффективного функционирования институтов рынка, в условиях жесткой конкурентной борьбы, необходимо их подразделять на макро- и микроинструменты. При этом, под макроинструментом понимаются рычаги монетарной, фискальной и торговой политики, под микроинструментом - рычаги непосредственного воздействия на рабочих (труд) и на предпринимательский капитал. [1. С. 53]

В отдельных странах существуют разные принципы разделения между центральными и региональными властями функций в сфере специфических схем сочетания макро- и микроинструмента. Однако в унитарных государствах такая политика проводится в основном центральным правительством, которое в равной степени пользуется этими инструментами. В государствах с федеративным устройством макро-инструментом в большей степени пользуется центральное правительство, а микроинструментом - администрации субъектов федерации. Ярким примером почти полного отнесения институциональной политики на уровень субъектов федерации является Австралия, чья конституция значительно ограничивает права центра при вмешательстве в жизнь штатов. [2. С. 78]

Развитие инфраструктур рынка в зарубежных странах тесно связано с технологическим развитием. Тот «взрыв», который происходит в СНГ и постсоциалистических странах (таких как Россия, Казахстан, страны Прибалтики, Польша, в Чехии и т.д.) сегодня, на западе можно было наблюдать ещё в 60-х-70-х гг. XX в.

К общему перечню видов рыночной инфраструктуры, зарубежном, где

широкоиспользуются и хорошо организовано, следует отнести следующие группы услуг: финансовые, производственные, социальные, консалтинговые; маркетинговые; лизинговые; компьютерные и связанные с ними услуги (в том числе программного обеспечения); услуги связи; информационно-коммуникационные; электронной коммерции; юридические; концессионные; транспортно-экспедиционные; логистические; франчайзинговые; дистрибьюторские (включая брокерские); посреднические; инжиниринговые; прикладные научно-исследовательские, аналитические и проектные; услуги дизайна, брендинга и рекламы; финансовые (включая венчурные, а также услуги кредитования, страховые); риэлторские (связанные с землей, недвижимостью); бухгалтерские (учет, отчетность); аудиторские; налоговые; инновационно-внедренческие; инвестиционные; патентные; услуги экспертизы по различным аспектам; сертификационные; услуги по стандартизации (техническому регулированию); услуги по метрологии (обеспечению единства измерений); аккредитационные; регистрационные; выставочно-ярмарочные; услуги по обучению, переподготовке кадров; по подбору и расстановке персонала; экологические услуги; услуги охраны и сопровождения и др. [3.С. 28-37]

Вышеуказанные виды инфраструктуры, достаточным образом, развиты в зарубежных странах. Они функционируют, в рамках как на микро, так и на макроуровне в интересах общего регулирования рынка, как инструмент реализации экономической политики страны.

Основным направлением экономической политики зарубежных стран является стимулирование развития определенных территорий, что способствует экономическому подъему и созданию новых рабочих мест. При этом, денежно-кредитные и фискальные стимулы выступают как ключевым звеном в инфраструктуре рынка.

По мнению зарубежных экономистов, они создают безграничные по масштабам взаимодействия глобальные инфраструктурные системы, имеющие особое значение для развития технологического процесса.[3.С. 92-97.]

Конкурируя в борьбе за иностранные инвестиции, страны Европы устраивают «налоговые каникулы» на несколько лет. Как правило, льготный период продолжается в течение 3-5-х лет, и с момента начала функционирования предприятия с иностранным участием освобождаются от всех прямых, а нередко и косвенных налогов. Льготы предоставляются центральными и региональными правительствами с учетом региональной специфики, при согласовании на всех правительственных уровнях и совместно с другими мерами (субсидиями и контролем).


Обычной во многих странах, в инфраструктурную систему создается благоприятные ситуации в расширении политики реинвестирования в производство, прибыли, которая вычитается из суммы подлежащего налогообложению дохода. Уровень ставок реинвестирования на прибыль предприятий зарубежных стран определяется с учетом сложившихся условий в странах конкурентах. Так, в Гонконге реинвестирование с прибыли на инфраструктуры составляет 16,5%, в Аргентине - от 10 до 20%, в Южной Корее - от 20 до 30%, в Индии - 25%, в Китае - для предприятий, поставляющих более 70% произведенной продукции на экспорт, прибыли составляет 40%.[6.С. 32] В этих странах так же принят кластерный подход.

Исходя из зарубежного опыта, кластерный подход во всем мире признается как политика повышения конкурентоспособности экономики (как для развитых, так и для отстающих отраслей), реализуемый на основе объединения предприятий и организаций в группы (кластеры) и установления между ними неформальных

взаимовыгодных отношений и сетевого сотрудничества.

Во многих развитых странах (США, Канада, Япония, Финляндия, Германия, Италия и др.) отраслевые промышленные, инновационные и инфраструктурные кластеры стали привычной формой организации бизнес-сообществ, эффективным инструментом повышения конкурентоспособности социально-экономических систем территорий, выпускаемой ими продукции и предоставляемых услуг. При этом следует учитывать, что в каждом отдельном государстве кластеры имеют свои характерные черты, специфику организации, функционирования и государственной поддержки.

В наших условиях опыт кластеризации экономических субъектов может быть использован не только в качестве инструмента стимулирования развития промышленных отраслей (автомобильной, фармацевтической и пр.), но и для решения задач модернизации и развития общей инфраструктуры, в том числе ее одного из ключевых элементов, интересен, так же опыт регулирования инвестиционной деятельности, накопленный некоторыми зарубежными странами.



Источник: <http://www.McKinseyGlobalInstitute.com>.

Рис. 1. Инвестиции в инфраструктуру в разных странах, средневзвешенный % от ВВП в период 1992-2011 гг. и потребности до 2030 г.

Из диаграммы видно, что ряд азиатских стран, в частности Китай, Индия и Япония имеет стройную, хорошо продуманную систему, которая регулирует практически все инвестиционные процессы в инфраструктуру. Начиная с 1992 по

2011 годы средневзвешенный прирост в 12 % от ВВП к инвестициям в инфраструктуру в развитых странах.

По оценкам McKinsey Global Institute, минимальная потребность в инфраструктурных инвестициях составляет 57-67 трлн. долл. в период 2013-2030 г. (в среднем 3,4-3,9 трлн. долл. в год). Эта оценка основана на историческом объеме инвестиций в инфраструктуру за последние 18 лет на уровне 3,5-3,8% от ВВП. При этом данные прогнозы не учитывают опережающий рост спроса на инфраструктуру в связи с увеличением доходов населения и повышение качества инфраструктуры в тех странах, где она исторически недофинансировалась (например, в Бразилии или России). Если принять во внимание эти факторы, то потребность в инфраструктурных инвестициях может, по нашему мнению, легко превысить 5% от мирового ВВП (80 трлн. долл.), что фактически означает удвоение инвестиций к 2030 г. по сравнению с предыдущим периодом.

По мнению McKinsey, для поддержания адекватного состояния инфраструктуры совокупная стоимость инфраструктурных активов должна составлять в среднем 70% от ВВП. Те страны, у которых эта доля ниже (например, Бразилия, Россия, Индия и даже США), должны наращивать инвестиции в инфраструктуру опережающими темпами, а те, у которых выше (Япония, Китай, Германия), имеют возможность сократить объем инвестиций в ближайшие годы.

В России стоимость инфраструктурных активов к ВВП (61%), по расчетам McKinsey, хоть и ниже рекомендуемого уровня в 70% от ВВП, но соседствует с такими странами, как США (64%) и Великобритания (57%). Это объясняется тем, что в развитых странах представлены все виды инфраструктуры: автомобильные и железные дороги, аэропорты, порты, трубопроводы, энергетика (в том числе атомная), водоснабжение. В действительности в мире не так много стран, обладающих столь разнообразной инфраструктурой. Например, в Бразилии при хорошем качестве автомобильных дорог практически отсутствует железнодорожное сообщение, во многих странах нет атомной энергетике, и мало где есть такая развитая система трубопроводов. Проблемы США и Великобритании, да и многих других развитых стран, связаны с сильным износом инфраструктуры, которая была построена в середине прошлого века и поэтому тоже требует модернизации.

Китай является крупнейшим инвестором в инфраструктуру в мире, вкладывая последние 20 лет в среднем 8,5% от своего ВВП. Основной объем инвестиций направлен на строительство автомобильных и железных дорог, а также на развитие энергетике. Согласно оценкам McKinsey, стоимость инфраструктурных активов Китая составляет 76% от ВВП, что превышает минимальный рекомендуемый уровень в 70%. По всей видимости, доля инфраструктурных инвестиций в ближайшие годы сократится до 6-7% от ВВП, но будет по-прежнему одной из самых высоких в мире – около 400 млрд. долл. в год, что составляет 15% от мирового уровня. Ключевую роль в финансировании китайской инфраструктуры играют китайские государственные банки, в том числе China Development Bank, на долю которого приходится до половины всех инфраструктурных инвестиций страны.

В последние годы многие страны прикладывают усилия по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в области строительства инфраструктуры. В результате совокупный объем частных инвестиций в рамках ГЧП за последние 10 лет вырос почти в четыре раза – до 180 млрд. долл. в 2012 г., однако в общем объеме инфраструктурных инвестиций доля ГЧП занимает скромные 8%. Более того, мировой финансовый кризис 2008 г. этот рост приостановил в силу указанных выше причин – сокращения государственных

расходов на инфраструктуру и ужесточения условий кредитования коммерческими банками. При этом наблюдаемый рост инвестиций со стороны частных субъектов в инфраструктуру, что затрагивает наиболее привлекательные проекты, где поддержка государства и так не требуется.



Источник: <http://www.McKinsey Global Institute.com>.

Рис. 2. Динамика частных инвестиций в инфраструктуру в рамках ГЧП, 2008-2012 гг.

Ключевая проблема, которую предстоит решить в ближайшее время для значительного увеличения частных инвестиций в отрасль – нахождение разумного баланса между риском и доходностью инфраструктурных проектов. В прошлом инвестиционные риски инфраструктурных проектов были слишком высоки, а потенциальная доходность – незначительна, что снижало интерес частных инвесторов. Сейчас государства предлагают частным инвесторам механизмы финансирования, которые снижают риск инвестиций в инфраструктуру. В частности, правительства предоставляют гарантию минимального трафика при инвестициях в транспортную инфраструктуру, защиту частных инвестиций от инфляции, гарантируют инвестору минимальный платеж после завершения строительства инфраструктурного объекта.[7.С. 68]

Государство, граждане и хозяйствующие субъекты являются как бы партнерами и работают с одной целью – наилучшим и самым оптимальным способом урегулировать определенные отношения.

Изучая формы налогового регулирования и развития в инфраструктурной деятельности в рамках реализации региональной политики за рубежом, следует выделить создание специальных зон. Мировая экономика накопила огромный

положительный опыт в области функционирования специальных зон различного типа, которые формируются под условия и целевые установки стран. Так, в государствах Европы и Северной Америки со зрелой рыночной экономикой, зоны служат главным образом средством проведения региональной экономической политики (выравнивание межрегиональных различий, подъем экономики депрессивных регионов). Мы считаем, что как во многих странах мира для сближения условий социально-экономического развития территорий, повышения эффективности использования природно-экономического потенциала и привлечения иностранных инвестиций в депрессивные районы применяются различные механизмы экономического стимулирования, так и для нашей страны необходимо такой подход. Так, например, в молодых индустриальных странах Азии свободные экономические зоны выступают инструментом развития производственной инфраструктуры, а также нацелены на создание отраслевых очагов атрибутов рынка вукреплений и развития экономического роста.

В странах Латинской Америки практика их создания носит комбинированный характер – она обслуживает региональные и внешнеэкономические приоритеты.

При формировании свободных зон применяется достаточно широкий набор льгот и стимулов для иностранных инвесторов, который носит специфические оттенки в каждой зоне, но, как правило, везде предусматривается:

- полная или частичная отмена таможенных пошлин, федеральных и региональных налогов;
- свободный перевод из зоны прибыли и капитала для иностранных инвесторов;
- предоставление льготных кредитов, аренды земли, услуг по льготным тарифам, необходимой инфраструктуры;
- возможность самостоятельного определения сроков амортизации.

В целом, результаты проведенного анализа опыта регулирования инфраструктурной деятельности в зарубежных странах показывает, что в большинстве стран, добившихся успехов в экономическом и социальном развитии, решаются следующие задачи:

- установление налоговых ставок на уровне ниже среднемировых, отказ от прогрессивной системы налогообложения для основной массы получателей доходов;

- установление таких правил расчета налогооблагаемой базы, при которых инвестиции в производство и производительное накопление граждан и предприятий фактически полностью освобождаются от налогообложения.

Формирование инвестиционной политики в инфраструктуре Таджикистана происходит в весьма различных стартовых условиях при дифференциации уровней развития и обеспеченности факторами производства, разной производственной специализации. Для реализации программ по структурной перестройке регионов необходимо увеличение объема инвестиций в основной капитал. Вместе с тем проблема не может быть решена путем наращивания государственных инвестиций не только в силу ограниченности средств республиканского бюджета, но и главным образом из-за низкой эффективности таких вложений. Повышение инвестиционной активности может быть достигнуто посредством формирования благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и ускорения эффективности трансформации накоплений в инвестиции.

Следует отметить, что необходимо активизировать процесс самостоятельной разработки регуляторов, способствующих росту объемов инвестиций и эффективности

их использования в общую инфраструктуру посредством предоставления определенных льгот и различных гарантий участникам инвестиционной деятельности.

При этом используются различные критерии, определяющие право хозяйственных структур на получение льгот при осуществлении капитальных вложений, и устанавливается срок действия этих льгот.

Международный опыт показывает, что эффективное использование иностранного капитала страной возможно лишь при наличии четкой государственной политики, стимулирующей привлечение капитала в развитие производства в приоритетных отраслях. Отсутствие политики государственного регулирования в привлечении иностранных кредитов в основном краткосрочного характера, направляемых на потребление, привело многие африканские, южноамериканские и азиатские страны к тому, что на ежегодное обслуживание внешнего долга у них уходит большая доля доходов, получаемых от экспорта. Вместе с тем страны, где иностранные инвестиции использовались на развитие собственного производства, согласно государственным программам по поддержке собственных производителей и приоритетов, обеспечивают ежегодный рост ВВП в пределах 8 - 10% при относительно невысокой доле затрат на обслуживание внешнего долга, например, Китай - 9,8%, Южная Корея -4%. [4.С. 94]

Таким образом, отсутствие квалифицированных специалистов, нестабильность мировой экономики, отсутствие взаимодействия государства и бизнеса – затрудняет процесс создания инфраструктурного климата на нашем рынке.

Исходя из опыта развивающихся стран, политика реформ в Таджикистане разработана согласно апробированным международным принципам, но однако необходимо создать жесткую и эффективную систему привлечения и использования иностранных и отечественных кредитов и отбора инвестиционных проектов, определить приоритеты развития и обеспечить необходимость законодательной, административной и налоговую инфраструктуру.

### Литература

1. Армстронг Х., Тейлор Дж. Развивающиеся структуры и проблемно-ориентированные среды/перевод с англ. В.В. Александров. – СПб.: СПИИРАН, 2007. – 347 с.
2. Шаститко А., Афонцев С. Структурные альтернативы социально-экономического развития зарубежных стран // Вопросы экономики. 2008. № 1. – С. 78.
3. Иншаков О.В. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования/О.В. Иншаков, Е.Г. Русакова//Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. – 2008. – Вып. 2. – С. 28-37.
4. Райс М. Границы безграничных предприятий/М. Райс//Проблемы теории и практики управления. – 2007. - № 1. – С. 92-97.
5. Works, alliances and partnerships in the innovation process/Ed. by S. de la Mothe, A. Link. – Boston, 2005. – 312 p.
6. Никитин С. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада//МЭиМО. 2006. - №11. – С. 32.
7. Financial services Act 2010. First published in 2010. Reprinted in 2010. London. 2011.289p.
8. [http://www. McKinsey Global Institute.com](http://www.McKinseyGlobalInstitute.com).

УДК336.71

**Рахматова З.И.***Старший преподаватель кафедры  
«Финансы и кредит», ИЭТ ТГУК**734055, г. Душанбе, ул. Дехоти ½  
Тел.: (+992) 927561630,  
E-Mail:zarinalev\_83@mail.ru*

### НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА БАНКОВ

*В статье рассмотрены воздействия процессов глобализации на деятельность экономических институтов, в особенности на банковские институты. Особое внимание уделено финансовой глобализации, выступающей как доминанта экономической глобализации, формирующие определенные вызовы для банковских институтов. Предложены рекомендации по решению проблем возникших в области деятельности банковских институтов взаимосвязанные с негативными последствиями глобальных факторов.*

**Ключевые слова:** *глобализация, экономические системы, банковские институты, финансово-экономические кризисы, вызовы глобализации, трудовая миграция.*

**Rakhmatova Z.I.***Senior lecturer of the Department  
of Finance and credit, IET TSUC**734055, Dushanbe, st. Dehoti ½  
Тел.: (+992) 927561630,  
E-Mail:zarinalev\_83@mail.ru*

### SOME DIRECTIONS OF INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF BANKS

*The article examines the impact of globalization on the activities of economic institutions, especially banking institutions. Special attention is paid to financial globalization, acting as a dominant economic globalization, responsible for certain challenges for banking institutions. Proposed solutions to problems arising in the area of activity of the banking institutions associated with negative effects of the global factors.*

**Key words:** *globalization, economic system, banking institutions, financial and economic crises, the challenges of globalization, labour migration*

Всю историю развития человеческой цивилизации можно рассматривать как движение к глобальному хозяйственному миропорядку. Сформировавшаяся на текущем этапе развития мировая финансовая система способствовала развитию кредитных, валютных, страховых и фондовых рынков, которые находятся на плоскости денежного оборота. В условиях объективного процесса глобализации и либерализации внешнеэкономических связей проявляющиеся снятием барьеров на пути движения капитала и отменой валютных ограничений ввели новый подход к построению мировой финансовой архитектуры. В этом аспекте суверенные страны как часть мирового сообщества внесли свой вклад в развитие интеграционных, затем глобализационных



процессов. В середине XX века в результате расширения межстрановых экономических, социальных и политических взаимоотношений усилилась экономическая взаимозависимость между различными государствами мира, которая впредь стала прогрессивна развиваться.

Общеизвестно, что в основе глобализации, лежат все процессы взаимопроникновения и взаимодействия, построенные на базе сочетания экономических интересов стран вошедших в них. Учеными, практиками и политиками стран мира признано, что современный процесс глобализации представляет собой объективный процесс формирования единого всемирного экономического, информационного, финансового, политического и гуманитарного пространства, исходящих от условий взаимозависимости и взаимообусловленности развития стран мира. В результате чего сегодня развитая глобализация носит системный характер и рассматривается как один из этапов развития человеческой цивилизации.

Глобализационный процесс берёт свое начало с того времени, когда начала развиваться международная торговля между различными странами мира.[1, С.27] Отсюда считается, что первый признак начавшегося развития глобализации являлся интенсивный рост торговли на основе международного разделения труда. Хотелось бы отметить, что некоторые государства изначально создавали замкнутое пространство в рамках суверенных государств, с тем, чтобы в будущем не допустить давления извне. Но, к сожалению, интенсивный ход процессов глобализации всем странам мира не дает возможность создать суверенное пространство, подчиняться только внутренним правилам и быть независимым от стран внешнего мира. Научно-технический прогресс, усиление конкуренции, истощение природных богатств в разных странах, создали сперва предпосылки, а затем обусловили формирование единую систему хозяйственных отношений в планете Земля.

В сегодняшних условиях воздействие глобализации отражается в деятельности всех социально-экономических систем и институтов. В частности ее влияние может оказать существенное изменение и в промышленности, сельского хозяйства, образования, банковской системе, налогообложение, рынок труда, капитала и другие. В рамках одной работы не представляется возможным рассмотреть всех отмеченных, но здесь, исходя из поставленной задачи в данной статье рассмотрим процесс воздействия глобализации на некоторые фундаментальные основы банковской деятельности и прежде всего на целевую ориентацию денежно-кредитных институтов.

Банковская система как составная часть финансовой системы любого государства выполняет роль кровеносных сосудов государственного организма, поэтому результаты глобализации, могут иметь большие последствия для общества в целом. В последнее время глобализационный процесс оказал на банковскую систему республики благоприятные воздействия в аспекте получения возможностей увеличения объемов трансграничных операций и притоку капиталов, а также выявил степень развития индикаторов банковской глобализации. Повышенная степень глобализации привели к усложнению банковских технологий, инструментов, зачастую к высоким банковским рискам и нерегулируемости. Именно благодаря этим достижениям банковская система в последние годы приобрела столь широкий размах и высокие темпы.

Банки, оказывая финансово-кредитные услуги, имеют тесную связь с реальным сектором экономики что, в свою очередь взаимосвязано с экономическими интересами, в плане инвестиционных, сберегательных и платежных отношениях различных субъектов национального хозяйства. В связи с приобретением независимости, и усиления глобализационных процессов в мировом масштабе роль банков в обеспечение устойчивого темпа экономического роста в странах переходного периода приобретает особые черты.

Усиление взаимодействия банков с другими секторами экономики происходит не только в рамках национальных экономик, но и среди международных операторов, то

есть возникла характерная черта глобального партнерства. Но, к сожалению, сложившиеся глобальные диспропорции в денежно-кредитной сфере заставляют национальные банковские системы наиболее адекватно реагировать на происходящие процессы и работать в контексте трендов мирового развития.

По данному вопросу также отмечено, что: «Финансовая глобализация как доминанта экономической глобализации, с одной стороны, увеличила инвестиционные возможности и расширила источники финансовых ресурсов за счет открытия новых рынков и увеличения качества финансового посредничества, а с другой-стала источником дополнительных рисков, обусловленных взаимозависимостями национальных финансовых систем и сегментов финансового рынка, а также опережающими темпами развития финансовых рынков по сравнению с реальным сектором экономики».[2, С.236]

В целом, современные тенденции глобализации приносят как положительные, так и отрицательные стимулы в развитие национальных экономических систем. В частности, положительное влияние заключается в росте перелива капитала, дополнительных возможностей для национальных экономик, либерализация банковского рынка, углубление специализации и международного разделения труда, внедрение новых банковских продуктов и технологий, приток иностранных банков, а также сокращение транзакционных издержек. Отсюда следует, что финансовый капитал, который выступает объектом трансграничных операций достаточно свободно перемещается с одной национальной экономики на другой и наоборот. В этом аспекте появляются благоприятные возможности по слиянию или поглощению, а также созданию новых банковских структур, транснациональных компаний для выполнения функций характерному сегодняшнему развитию мирового общества.

В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования в результате воздействия глобализации отечественная банковская система стала наиболее чувствительна к внешним факторам. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что в условиях глобализации финансовые диспропорции на мировых рынках и дерегулирование банковской деятельности в считанное время могут дестабилизировать, сперва банковских институтов, затем всю национальную экономику отдельных стран, даже расположенных друг от друга за тысячи километров. Проблема обеспечения финансовой безопасности государства в эпоху глобальных факторов также представляет значительный интерес, поскольку относится к сфере обеспечения национальной безопасности. тем самым финансовая глобализация способствует возникновению новых рисков и формируют определенные вызовы для многих стран. Здесь рассмотрим действие ряд возникающих вызовов, негативно отражающиеся на деятельности банковской системы. Ради справедливости следует отметить, что они заложены в механизмах финансового регулирования глобальной экономики. К ним относят следующее:

-вызовы, связанные с изменениями роли отдельных институтов или элементов инфраструктуры в функционировании экономики в целом. Особую тревогу здесь вызывают неготовность и потери собственных функций банковской системы в условиях глобализации, а также разрушение отечественной финансовой системы.

В создании эффективной рыночной экономики с разнообразными формами собственности роль банковской системы велика. Это ориентируется тем, что по назначению банки призваны выполнять множество специальных функций. К их числу также относятся перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются денежные расчеты, опосредуются товарные потоки, проводятся расчетные и кассовые операции, кредитование, инвестирование, хранение денежных и других средств и управление ими, то есть те услуги, без которых сегодня не обойтись.

-вызовы, связанные с научно-технической революцией. Расширение круга пользователей глобальной сетью Internet, которая становится основным каналом

распространения информации, знаний, идей и продуктов со стороны банковских институтов, способствует тому, что сознание людей все больше выходит изпод влияния национальных политических и государственных институтов.

В этом аспекте считаем тенденции, наметившиеся в последние десятилетия XX века и начале XXI века, свидетельствуют о снижении роли центральных банков в организации денежного обращения. Все это связано с возникновением электронных денег, отсутствием регулирования компаний, предлагающих услуги по проведению расчетных операций в сети Internet, что вносит определенный элемент «свободы» банковской деятельности в работу любой банковской системы. На сегодняшний день новые электронные расчеты и процессы глобализации смогут оттеснить роль Центральные банки.

-вызовы, связанные с обязательностью учета состояния и тенденций внешних условий. Благодаря проведению открытой экономической политики и укреплению взаимовыгодных экономических отношений банковской системы каждой отдельной стран СНГ имеют возможность заимствовать опыт модернизации банковской деятельности из экономики более развитых стран. В этом плане, нельзя оставить вне поля зрения особенности каждой отдельной страны, то есть необходимо определить факторов влияющих на развитие финансовой системы, в контексте которых необходимо построить законодательно-нормативное регулирование с учетом всевозрастающего влияния мировых глобализационных процессов.

-вызовы, связанные с изменениями на рынке труда и их влияние на деятельность банков. Первопричинами изменениями на рынке труда связанные с глобализацией выступают дифференциация уровней экономического и социального развития в разных странах, а также невозможность трудоустройства в странах, где наблюдаются ухудшающееся экономическое, политическое состояние. Но, к сожалению, в условиях глобализации достижения полной занятости на рынке труда становится все более сложной. Развал советского союза и переход к рыночным отношениям породил массовую внешнюю трудовую миграцию из этих стран в другие страны с целью улучшения жилищных условий, повышения уровня и изменения образа жизни. Миграционный поток для стран, из которых убывают в другие страны показал положительные аспекты, и отразилось на уровне социально-экономического развития. Но данное положение для многих государств становится острой проблемой, так как выезд за рубеж высококвалифицированных кадров приводит к «утечке мозгов».

-вызовы, связанные с усилением интеграционных процессов и низкая конкурентоспособность отечественной экономики к ее условиям. В основе экономической интеграции лежит объективный процесс усиления взаимозависимости стран, рост интернационализации экономики. В связи с этим за последнее десятилетие с учетом интенсивного хода интеграционных процессов под влиянием глобализации во многих странах созданы десятки крупных промышленных, текстильных компаний и тысячи более мелких производителей, оснащенных самым современным оборудованием и выпускающих разнообразный ассортимент продукции. В условиях перехода принципиально к новым экономическим отношениям интеграционный процесс также оказывает огромное влияние на финансовую систему, в том числе и на банковскую систему. Данное поведение обусловлено рядом причин, однако, из числа основных следует выделить задачу привлечения финансовых ресурсов с международных рынков. Однако подобная интеграция невозможна без кардинального преобразования современной банковской системы, разработки концепции и модели национальной банковской системы, адекватной рыночным отношениям.

В целях снижения влияния финансово-экономического кризиса происходящего на мировом масштабе, а также повышения финансовой устойчивости и прочности банковских институтов предлагается использовать ряд рекомендации способствующие развитию национального хозяйства. К таким мерам относят:

-в целях поддержания ликвидности и выхода из кризисных ситуаций банковским институтам необходимо предоставлять кредиты со стороны Центральных банков на основе льготных условий;

-в целях поддержания нормального функционирования платежной системы необходимо активно развивать межбанковский рынок банковских услуг;

-в целях обеспечения устойчивости национальной валюты и ослабление спекулятивных операций необходимо усилить контроль по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

-в целях поддержания социального благополучия, улучшения жилищных условий и образа жизни необходимо создать новые рабочие места мигрантам прибывшими с других стран;

-в целях оздоровления национальной экономики необходимо произвести национализацию неплатежеспособных предприятий и банковских институтов.

В целом, несмотря на то, что глобальные тенденции, носящие как положительные, так и отрицательные аспекты, играют стимулирующую роль в развитие национальных социально-экономических, в том числе банковских институтов. Однако сегодня адаптироваться к этим условиям достаточно сложно, и поэтому формирование новых подходов к построению отечественной банковской системы, отвечающий, вызовам глобализации становится одной из стратегических задач современной экономической науки и практики. Это обуславливает необходимость разработки новой системы регулирования отечественной банковской системы, способной минимизировать негативные последствия финансовой глобализации, сохранив при этом ее позитивные стороны. Кроме того такое регулирование не должно ограничиваться надзорными функциями, а должно в том числе содержать меры, способствующие развитию национальной экономики.

#### Литература

1. Ливенцова Н.Н. Международные экономические отношения.. 2-е изд.- М.: ТК Велби: проспект, 2005. -С.27.

2. Таранникова А.Л. Мега-регулирование как ответ на вызовы финансовой глобализации. // Бизнес, образование, право. Вестник волгоградского института бизнеса, 2014. № 2 (27). -С.236

3. Гузко Д.С. Глобализация экономического пространства и проблемы обеспечения финансовой безопасности государства.// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 2014.

4. Шугуров М.В. Мировая финансовая система и перспективы глобального инновационно-технологического развития: международно-правовой аспект // Административное и муниципальное право, 2012. № 4.-С.46-52.

5. Головин М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной политики. // Вопросы экономики, 2007. № 7.С.20-23.

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТАМОЖЕННО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

УДК 336.011

**Раджабов Р. К.,**  
д.э.н., профессор, ТГУК,

**Буриев Л. Дж.,**  
соискатель ТГУК

734055, г.Душанбе, ул. Дехоти, 1/2,  
Тел: (+99237)2348346  
E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**ВОПРОСЫ ГРУППИРОВКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С УЧЕТОМ УПРОЩЕНИЯ  
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

*В статье изучены теоретические основы группировки таможенных органов в современных условиях. Особое место отведено группировки таможенных органов на основе упрощения таможенных процедур с учетом внедрения стандартов Киотской конвенции в Республике Таджикистан.*

**Ключевые слова:** таможенные органы, группировка, упрощения, таможенные процедуры, Киотская конвенция

**Rajabov R.K.,**  
d.e.sc., professor TSUC

**Buriev L.J.,**  
reasercher of TSUC

734055, Dushanbe, Dehoti str.1/2,  
Tel: (+99237)2348346  
E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**ISSUE SIDES CUSTOMS AUTHORITIES WITH REGARD SIMPLIFY  
CUSTOMS PROCEDURES IN TAJIKISTAN**

*The article examined the theoretical basis of group customs authorities in modern conditions. A special place is given to groups of customs authorities through the simplification of customs procedures, taking into account the implementation of the standards of the Kyoto Convention in the Republic of Tajikistan.*

**Key words:** customs authorities, grouping, simplification, customs procedures, Kyoto Convention

В условиях переходной экономики приобретают особую актуальность вопросы развития таможенного обслуживания на основе поиска оптимальных технологий проведения таможенных процедур и их упрощения с учетом внедрения Киотской конвенции. Решению этих вопросов посвящены различные исследования [1,4,8]. Кроме того, таможенные процедуры рассматриваются современными учеными и в контексте повышения качества оказываемых таможенных услуг и улучшения экспортно-импортных операций [7,8].

Важно заметить, что в указанных работах в основном рассмотрены основные теоретические и практические аспекты организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на основе раскрытия базовых принципов, методов оценки, а также анализу эффективности проведения таможенных процедур. Однако, вопросы осуществления таможенных процедур в рамках Киотской конвенции недостаточно исследованы, и требует уточнения с позиций развития предпринимательской активности, а также выявления критериев оценки таможенных процедур с учетом поддержки и развития внешнеэкономической деятельности.

В этих условиях, после определения группы таможенных органов, обладающих необходимыми условиями для внедрения стандартов на основе учета дополнительных условий, которые по предварительным оценкам могут повлиять на эффективность внедрения стандарта, осуществляется многомерная классификация таможенных органов для экспериментального внедрения стандартов в условиях каждого выделенного класса таможенных органов.

В целом предлагаемый метод классификации таможенных постов, обеспечивает наименьший риск распространения на все таможенные органы [3,8]. При этом следует выделить:

а). стандарт, который оказывает негативное влияние на показатели деятельности таможенных органов, но данное влияние не зафиксировано;

б). стандарт, который показал положительные результаты лишь в одном из них, но нельзя утверждать, что он покажет такие же результаты и в остальных таможенных органах;

в) стандарт, который показал отрицательные результаты лишь в одном таможенном органе, но нельзя утверждать, что он покажет такие же результаты и в остальных таможенных органах.

Внедрение стандартов, результаты, применения которых заранее предсказать невозможно, проходит промежуточную стадию, в процессе чего оценивается возможность их распространения во всех таможенных органах Республики Таджикистан.

Исходя из этого, формально процесс принятия решений о внедрении стандарта [4,5] состоит из следующих этапов:

Этап 1. Оценки возможных изменений показателей деятельности таможенных органов;

Этап 2. Принятие решения о проведении «пилотного проекта» в случае невозможности прогнозирования изменения показателей или необходимости «отладки» технологии;

Этап 3. Проведение экспериментального проекта и оценка изменения показателей деятельности таможенных органов в данном таможенном органе;

Этап 4. Принятие решения о распространении стандарта на остальные таможенные органы или о прекращении его применения.

Основная идея совершенствования механизма внедрения стандартов Киотской конвенции заключается в добавлении этапа классификации таможенных постов на как можно меньшее количество классов, проведение пилотных проектов на таможенных постах каждого класса и распространение стандарта в случае успешных результатов внедрения только на таможенные посты «успешных» классов. В результате применения такого процесса снижается риск распространения стандарта на классы таможенных постов, где такие таможенные технологии отрицательно повлияют на показатели деятельности таможенных органов.

Важно заметить, что существуют различные методы классификации

таможенных органов. Методика классификации таможенных постов должно строится на основе методов многомерных группировок. Но возможна классификация и по одному признаку, например, по виду транспорта, если лицо, принимающее решение, предполагает различие результатов лишь по одному признаку.

Простейшим методом многомерной классификации является группировка на основе многомерных средних. Более сложным, но обоснованным методом классификации является кластерный анализ, где каждая единица совокупности (таможенный пост) рассматривается как точка в заданном признаковом пространстве. Такое пространство имеет размерность равную количеству признаков ( $k$ ). На основе вычисления «евклидовых» расстояний между приведенными к безразмерным показателями, элементы совокупности (таможенные органы) группируются в кластеры.

Полученные результаты группировки совокупности классов таможенных органов на основе применения разных методов классификации могут значительно отличаться. С учетом возможностей прикладных программ, таможенные посты классифицируются по нескольким методам, а затем, с учетом интерпретации результатов классификации (количественной и качественной характеристики классов), выбирается наиболее подходящий (на основе суждений эксперта о качественных различиях таможенных постов с учетом требования минимизации количества классов) вариант классификации.

В общем виде схема методики внедрения стандарта Киотской конвенции представлена на рис. 1. Предлагаемая модель процесса принятия решений о внедрении стандарта состоит из следующих этапов:

1. Оценка возможных изменений показателей деятельности таможенных органов при внедрении стандарта;

2. Принятие решения о проведении «пилотного» проекта в случае невозможности прогнозирования изменения показателей или необходимости «отладки» технологии. На данном этапе подготовлен «стандарт к внедрению»;

3. Классификация таможенных постов:

а) выбор из множества показателей достаточного набора переменных для классификации таможенных постов исходя из характеристики стандарта, а также общего представления о системе таможенных органов Республики Таджикистан;

б) категорирование таможенных постов на основе использования методов многомерной классификации;


в) интерпретация результатов классификации и выбор оптимального количества классов таможенных органов исходя из стоимости «пилотных» проектов.

4. Экспертная оценка необходимости проведения пилотных проектов в отдельных классах и принятие решений об исключении из экспериментов тех таможенных постов, для которых очевидна возможность отрицательных результатов внедрения стандарта, а также о слиянии классов с очевидными сходствами показателей;

5. Проведение экспериментальных проектов на таможенных постах (по одному из каждого класса): «отладка» технологии и оценка изменения показателей, характеризующих деятельности таможенных органов в данном классе;

6. Принятие решения о распространении стандарта на остальные таможенные органы или о прекращении его использования в каждом классе;

7. Укрупнение классов (интервалов показателей принадлежности к классу) на две категории: «таможенные посты соответствующим стандартом» и «таможенные посты не соответствующим стандартом»;





8. Оценка показателей применения стандарта на всех таможенных постах класса «таможенные посты соответствующим стандартом», анализ проблем, корректировка моделей классификации и оценки показателей применения стандарта;

9. Оценка запросов с постов класса «таможенные посты не соответствующим стандартом» о необходимости внедрения стандарта, анализ неучтенных причин и факторов, по которым конкретные таможенные процедуры, корректировка моделей классификации и оценки показателей применения стандарта;

10. Целенаправленное улучшение показателей деятельности таможенных постов класса «таможенные посты не соответствующим стандартом» для доведения показателей их деятельности до уровня вхождения в класс «таможенные посты соответствующим стандартом»;

11. Мониторинг изменения показателей деятельности постов класса «таможенные посты не соответствующим стандартом», на которые не удалось повлиять целенаправленно, при самостоятельном улучшении которых таможенный пост переходит в разряд «таможенные посты соответствующим стандартом».

В результате осуществления этапов 9-11 происходит увеличение доли таможенных постов класса «таможенные посты соответствующим стандартом» в общем количестве таможенных процедур. Процесс внедрения продолжается до состояния полного внедрения стандарта -на всех таможенных постах, где это необходимо.

Возможности корректировки моделей классификации таможенных постов и оценки результатов внедрения стандарта делает схему его внедрения более гибкой, что обусловлено возможностью влияния на принятие решений о внедрении стандарта случайных факторов.

Важно заметить, что дальнейшее рассмотрение предлагаемой схемы внедрения стандарта требует систематизации показателей деятельности таможенного поста, детализации моделей классификации постов и оценки показателей применения стандарта по группам стандартов, характеризующим каждое направление развития и проведения таможенных процедур.

В связи с этим считаем целесообразным исходя из сути стандарта, отобрать ряд классифицируемых таможенных органов по следующим параметрам:

- ✓ вид таможенного органа: пункт пропуска или таможенный пост;
- ✓ вид транспорта. В выборку можно включить несколько видов транспорта, например, автомобильный и железнодорожный.
- ✓ основное направление перемещения товаров: экспорт или импорт.

Следует отметить, что многие технологии направлены на ускорение импорта, поэтому нет смысла внедрять их в таможенных органах, ориентированных на оформление экспорта.

В целом по результатам многомерной классификации таможенных органов можно выделить классы по следующим признакам:

- ✓ вклад таможенного органа в формирование государственного бюджета;
- ✓ сумма перечисляемых таможенных платежей за отчетный период;
- ✓ неоднородность товаров - количество кодов ТНВЭД СНГ на уровне товарной позиции, субпозиции или под субпозиции, прошедших оформление в таможенном органе;
- ✓ количество крупных участников ВЭД (по количеству грузовых таможенных деклараций, стоимости оформляемых товаров, сумме перечисляемых в бюджет таможенных платежей) или их доля в общем количестве участников ВЭД,

осуществляющих оформление в таможенном органе;

✓ количество или доля участников ВЭД, соблюдающие требования Таможенного кодекса Республики Таджикистан;

✓ количество таможенных правонарушений, или доля партий товаров с нарушениями в общем количестве партий товаров, оформленных в таможенном органе;

✓ уровень квалификации и профессионального опыта персонала таможенных органов;

✓ перечисленные параметры отбора, если не было произведено такого отбора, а значения данных параметров можно включить в схему многомерной классификации и др.

Полученные результаты позволили сформулировать вывод о том, что в таможенных органах Республики Таджикистан применению подлежат следующие стандарты: СП 3.41, СППС 3.4, СГШС 3.32, СП 6.6 Генерального Приложения, Рекомендованное правило 10 Главы 1 Специального Приложения А, СП 6 и РП 7 Главы 1 Специального Приложения Е, СП 4 и РП 5 Главы 2 Специального Приложения А, СППС 3.28 Генерального Приложения.

В целом, использование методики группировки таможенных органов с учетом внедрения стандартов Киотской конвенции позволяет значительно повысить эффективность функционирования таможенных органов, что в конечном итоге способствует улучшению качества таможенного обслуживания в Республике Таджикистан.

### Литература

1. Азарова. Основы таможенного дела: В 2 т. Т. 2 / Под общ.ред. Ю.Ф. - М.: РИО РТА, 2005. - 576 с.

2. Вагин В.Д. Таможенные процедуры и таможенные операции. - М: РИО РТА, 2005. - 46 с.

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото). Вступила в силу 25 сентября 1974 г., в редакции Протокола 1999 г.

4. Раджабов Р.К., Хикматов С.И. Таможенная система: состояние, проблемы и инновационное развитие. Монография. – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2012. – 192с.

5. Раджабов Р.К., Алиев М.Б., Аюбов Д.М. Инновационное развитие таможенного обслуживания в Республике Таджикистан// Вестник Белгородского университета потребительской кооперации, № 4(36), 2010. –с.61-66

6. Раджабов Р.К., Гадоев Ф.И. Некоторые вопросы логистической организации таможенного дела в Республике Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. - 2010, № 8 (64). –С.130-134.

7. Раджабов Р.К. Некоторые подходы к формированию механизма управления инфраструктуры региональной таможенной системы// Вестник Таджикского национального университета №2/9(125)-2013.- С.115-125.

8. Раджабов Р.К. Региональные особенности развития рынка таможенных услуг. Монография.- Душанбе: «Ирфон»,2014-152с.

**Ваҳҳобов А.А.,**  
н.и.и., дотсенти ДДХ

**Аҳмадҷонова Р. Ш.,**  
магистранти соли дуюми  
факултети телекоммуникатсия  
ва технологияҳои  
иттилоотии ДДХ

735700, ш. Хучанд, хиёбони Мавлонбеков 1  
тел. 6-52-73, E-mail: [hqu@mail.ru](mailto:hqu@mail.ru)

### НАҚШИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ ДАР ПЕШБУРДИ ФАЪОЛИЯТИ САМАРАБАХШИ МАҚОМОТИ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола масъалаҳои ташкили фаъолияти мақомоти андоз бо назардошти истифодаи технологияи иттилоотии муосир омукта шудааст. Таҳлили истифодаи технологияи иттилоотӣ дар мақомоти андоз гузаронида шуда, бартариятҳо ва камбудииҳо баҳододашуда, пешниҳодҳо оид ба мукамалгардони фаъолияти мақомотҳои минтақавӣ оид ба ҷорӣ намудани шаклҳои муосири технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ ирсол шудааст.

**Вожаҳои калидӣ:** технологияи муосири иттилоотӣ, самаранокии ҷори намудани технологияи иттилоотӣ, мукамалгардони мудирияти андозӣ, хароҷотҳои андозӣ

### РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

В статье рассмотрены вопросы организации деятельности налоговых органов с помощью внедрения современных информационных технологий. Проанализированы применение в налоговых органах информационных технологий, выявлены их достоинства и недостатки, а также для совершенствования организации деятельности территориальных налоговых органов были предложены мероприятия по внедрению современных форм информационных и коммуникационных технологий.

**Ключевые слова:** современные информационные технологии, эффективность внедрения информационных технологий, совершенствование налогового администрирования, налоговые издержки.

### THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF THE TAX AUTHORITIES

The paper deals with the organization of activities of tax authorities through the introduction of modern information technologies. Analyzed the application of the tax authorities information technology, identified their strengths and weaknesses, as well as to improve the organization of the territorial tax authorities have been proposed measures to introduce modern forms of information and communication technologies.

**Key words:** modern information technologies, the effectiveness of information

*technology, improving tax administration and tax costs.*

Дар раванди муосири ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти муосири илму техника ва технология татбиқи технологияи муосири иттилоотию коммуникатсионӣ заминаи бозэтимоди пешрафти соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ гардида, дар ин замина барои рушди устувори фаъолияти онҳо моҳиятан омили муҳим ба ҳисоб меравад.

Дар робита ба ин бояд зикр намуд, ки асри XXI садаи рушди босуръати илму техника ва технологияҳои нав, зуҳури уфуқҳои нави илм ва таҳаввулоти ҷиддии илмиву техникӣ буда, дараҷаи омӯзиш ва татбиқи онҳо, қабл аз ҳама, ба баланд бардоштани самаранокӣ ва маҳсулнокии фаъолияти соҳа ва сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳоли вобастагӣ дорад.

Имрӯзҳо рушди мақомоти андозро бе компютеркунонии саросари он, таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои электронӣ, мавриди истифода қарор додани технологияҳои муосири иттилоот, созмон додани маҳзанҳои электронии маълумот, шабакаҳои ягонаи соҳавӣ, бисёрсоҳавии электронӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст.

Бино бар ин, Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ бо назардошти дарки муҳимияти омили мазкур пайваста кӯшиш намуда истодааст, ки барои дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани истифодаи технологияи иттилоот дар мақомоти андоз тамоми шароитҳоро фароҳам созад ва то имрӯз ба як қатор дастовардҳо ҳам ноил гардидааст.

Ин аст, ки мақомоти андози Ҷумҳурӣ ҳамчун яке аз сохторҳои бонуфузи ҳукумати давлат аз ҷиҳати сатҳи таҳия ва татбиқ намудани технологияҳои муосири иттилоот дар соҳа миёни дигар сохторҳои давлатӣ мавқеи хосаву аввалиндараҷа ишғол менамояд.

Инчунин, бояд хотирнишон сохт, ки ҳанӯз соли 2007 дар мақомоти андоз аввалин барномаи компютерӣ – системаи иттилоотии андози “Бақайдгирии андозсупорандагон” таҳия гардида, мавриди истифода қарор дода шуд. То имрӯз ба маҳзани иттилоотии барномаи компютери мазкур маълумоти зиёда аз 2,1 млн. нафар шахсони воқеӣ дохил карда шудааст, ки он барои давр ба давр дар мақомоти андоз таҳия ва татбиқ намудани силсилаи дигар барномаҳои компютери системии иттилоотии андоз заминаи мусоид фароҳам меоварад.

Пӯшида нест, ки мақсад аз мавриди истифода қарор додани технологияҳои муосири иттилоот дар мақомоти андоз дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани инҳо мебошад:

- ✓ баҳисобгирии сабткунии номи андозсупорандагон;
- ✓ баҳисобгирии манбаъҳои андозбандии онҳо;
- ✓ назорати шаффофияти кори нозирони андоз;
- ✓ созмон додани маҳзанҳои маълумот, имкониятҳои васеи таҳлили нишондиҳандаҳои фаъолият ва раванди андозсупории андозсупорандагон;
- ✓ ҳатталимкон содда намудани иҷрои ӯҳдадориҳои андозии андозсупорандагон, аз ҷумла пешниҳоди эълумияи андоз дар шакли электронӣ.

Бо ин мақсад нақшаи стратегии рушди технологияи иттилоотии Кумитаи андоз барои даври солҳои 2013–2016 тасдиқ карда шуд, ки тибқи он, дар маҷмӯъ, дар фаъолияти мақомоти андози Ҷумҳурӣ таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои системии иттилоотии андоз барои расидан ба ҳадафҳои зерин равона карда шудаанд:

- ташкили маҳзани ягонаи иттилоотию коммуникатсионии мақомоти андоз;
- беҳдошти сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон тавассути барномаҳои компютерӣ;

- автоматикунонидани системаи бақайдгирии андозсупорандагон ва объектҳои ба андозбандӣ алоқаманди онҳо;
- қорӣ намудани шаклҳои электрони нazorати фаъолияти мақомоти ҳудудии андоз доир ба ташаккулёбии нишондиҳан-даҳои эълomiaҳо ваҳисобот оид ба маблағи андозҳои ҳисобшуда, пардохтшуда, бақияи қарзи андозҳо ва дигар ҳисоботи пешбинишуда;
- ҷамъоварӣ ва коркарди мавод, анҷом додани корҳои таҳлилӣ нисбати ҳамаи паҳлӯҳои фаъолияти мақомоти ҳудудии андоз оид ба нazorати фаъолияти андозсупорандагон;
- дақиқ гардонидани нишондиҳандаҳои омории андоз.

Таҳлил нишон медиҳад, ки айни замон аз ҷониби мутахассисони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 19 барномаи компютери системаи иттилоотии андоз оиди бақайдгирии давлатии субъектҳои хоҷагидорӣ, баҳисобгирии андозсупорандагон, баҳисоб-гирии объектҳои андозбандӣ, баҳисобгирии ӯҳдадориҳои андоз ва нazorати рафти иҷрои онҳо, бақайдгирии нazorати қоидаҳои истифодаи мошинҳои хазинавии дорои хотираи фискалӣ, нazorат оиди баҳсҳои андоз дар судҳо ва парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури, қабули пардохтҳо тавассути «Амонатбанк» таҳия ва мавриди истифода қарор дода шудаанд.

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки бо мақсади беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва дар доираи барномаи ташаккули ҳукумати электронӣ, мақомоти андоз барномаи махсуси компютери «Утоқи шахсии андозсупоранда»-ро таҳия намудааст, ки тавассути он андозсупорандагон имкон ба даст овардаанд, бе ташриф овардан ба мақомоти андоз ҳисоботи худро ба Нозироти андоз пешниҳод намуда, маълумоти дар ҳисобварақаи худ мавҷудбударо нazorат намоянд ва бо мақомоти андози маҳалли қайди худ санади муқоисавӣ тартиб диҳанд.

Дар ин замина, бо мақсади дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон барномаи компютери ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эълomiaҳо ба роҳ монда шудааст, ки имрӯз бо истифода аз ин тартиб зиёда аз 4700 андозсупорандагон эълomiaҳои худро пешниҳод карда истодаанд.

Дар навбати худ, аз тарафи андозсупоранда дар шакли электронӣ пешниҳод гардидани эълomiaи андоз, на танҳо вақти андозсупорандаро барои анҷом додани ин амал сарфа, балки хароҷоти ӯро низ кам менамояд ва баробари ин имконияти бевосита бо корманди мақомоти андоз алоқаманд гаштани андозсупорандаро аз байн бурда, ҳамин тариқ, эҳтимолияти пайдо шудани омилҳои коррупсиониро низ саҳт маҳдуд месозад. Мақомоти андози Ҷумҳури тасмим гирифтааст, ки чиҳати ҳарчӣ васеъ намудани доираи андозсупорандагон – истифодабарандагони тартиби мазкур дастрасӣ барои дарёфти ҳуқуқӣ ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эълomiaҳо ба андозсупорандагон сертификат ва таҳҳизоти дахлдор ба таври ройгон амалӣ гардонидани шавад.

Барномаи системаи иттилоотии андоз «Равзанаи ягона» чиҳати оғоз намудани соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда, имкон медиҳад, ки соҳибкории инфиродӣ дар мӯҳлати то се ва дар шакли шахси ҳуқуқӣ то панҷ рӯз ба қайд гирифта, ба фаъолият шурӯъ намояд.

Ин аст, ки бо мақсади иҷрои супоришҳои Сардори давлат Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти дахлдори давлатӣ тавонист, ки дар як мӯҳлати нисбатан кӯтоҳ барои аз тариқи «Равзанаи ягона» роҳандозӣ намудани тартиби замонавии бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ бо таҳия намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав,

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои амалкунандаи қонунгузорӣ заминаи ҳуқуқӣ фароҳам оваранд, дастгоҳи марказӣ мақомоти ҳудудии андозро бо технологияҳои иттилоотии зарур мучаҳҳаз созанд.

Баъди дар асоси қонунгузорӣ ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудани бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани тартиби нав барномаи махсуси компютери ро таҳия ва дар нозиротҳои андози маҳаллӣ татбиқ намуд.

Барномаи компютери мазкур ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа имконият медиҳад, ки оид ба бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ маълумоти якхела ва дақиқ дошта, мақомоти андоз бо истифода аз он ашхоси бақайдгирифташударо ба андозбандӣ пурра ҷалб намоянд. Инчунин, аз оғози соли 2014 портали хизматрасониҳои электронӣ фаъл гардонида шуд, ки тавассути он дар навбати аввал пешниҳоди эълomiaҳо оид ба даромадҳои хизматчиёни давлатӣ ба роҳ монда шуда, дар назар дошта мешавад, ки тавассути портали мазкур давра ба давра бақайдгирӣ ва бо рақами мушаххаси андозсупоранда таъмин намудани субъектҳо ва гирифтани маълумотнома оид ба мавҷуд будани қарзҳои андозӣ амалӣ карда мешаванд.

Дар асоси муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав дар таркиби мошинҳои назоратии хазинавӣ истифода намудани Таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ пешбинӣ шуда, васл гардидани таҷҳизот дар МНХ аз нимсолаи дуими соли 2013 оғоз гардида, дар семоҳаи аввали соли 2014-ум 720 адад таҷҳизот васл карда шудааст. Тавассути таҷҳизоти мазкур маълумот оид ба ҳаҷми фуруш ва бақияи молу маҳсулот ба маҳзани маълумоти мақомоти андоз дар низоми “он-лайн” ворид гардида, ба таври автоматӣ коркард мешавад ва имкон медиҳад, ки даромади воқеии андозсупоранда феврал муайян карда шавад.

Дар баробари ба роҳ мондани барномаҳои компютери соҳавӣ ташкил намудани шабакаи ягонаи иттилоотӣ миёни мақомоти давлатӣ низ ба самаранокии фаъолияти соҳа ва муборизаи бемайлон бар зидди саркашӣ аз андозбандӣ бо роҳи пинҳон намудани даромад таъсири мусбат расонида, баробари ин, ҷиҳати ташкили ҳукумати электронӣ заминаҳои мусоид фароҳам меоварад.

Дар ин қисмат корҳои муайяне ба анҷом расонида, аз ҷумла, дар доираи ташкили шабакаи ягонаи иттилоотӣ додугирифтӣ электрони маълумот байни мақомоти молия, андоз, гумрук ва бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ба роҳ монда шуда истодааст.

Сарфи назар аз дастовардҳои ноилгардида дар самти ҷорӣ ва татбиқ намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ ҳанӯз мақомоти андозро зарур аст, ки ҷиҳати пурра ба андозбандӣ ҷалб намудани субъектҳои хоҷагидор ва манбаҳои андозбандии онҳо барои дарёфти маълумоти иловагӣ бо вазорату идораҳои дахлдор ҳамкориҳои судманд намояд. Бо ин мақсад, пеш аз ҳама, ба раванди ташкили пурраи шабакаи ягонаи додугирифтӣ маълумот байни вазорату идораҳо тақвият бахшида шавад.

Бино бар ҳамин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қарори худ аз 20.01.2014 таҳти №69 “Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2013 ва вазифаҳо барои соли 2014” мақомоти андози Ҷумҳуриро вазифадор намудааст, ки якҷоя бо Маркази иттилоотию техникаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи

“Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014–2017”-ро таҳия намояд.

Бо мақсади иҷрои қарори номбурда аз нав барӯихатгирии иқтидорҳои техникии вазорату идораҳоро гузаронида, лоиҳаи ибтидоии барномаро таҳия менамоянд.

Дар маҷмӯъ, метавон қайд намуд, ки имрӯзҳо дар фаъолияти мақомоти андоз мавриди амал қарор додани барномаҳои компютерӣ, созмон додани шабакаҳои дохилисоҳавӣ ва бисёрсоҳавӣ имкон медиҳад, ки фаврияти бақайдгирӣ ва баҳисобгирии андозсупорандагон ва андозҳо, дар сатҳи замонавӣ анҷом додани коркарди маълумот таъмин гардида, ба андозсупорандагон дар мӯҳлатҳои кӯтоҳ ва бо сифати баланд хизмат расонида шавад.

#### Адабиёт:

1. Ефимов Е. Н., Патрушина С. М. «Информационные системы в экономике». Москва, 2004.
2. «Информационные технологии управления» // под ред. проф. Г.А. Титоренко. М., 2003.
3. «Рушди мақомоти андоз дар давраи Истиқлолият» // маҷаллаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2012.

УДК 339.5

**Чалолов Н. М.,**  
н.и.у., дотсенти ДИС ДДТТ,

**Сайфиддинов Э. И.,**  
унвонҷӯи ДИС ДДТТ,

**Гиёсов С. А.,**  
магистранти ДИС ДДТТ

735700, ш. Хучанд, кучаи Ленин 169  
Тел: (+992 3422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

#### ТАКМИЛИ БАРАСМИЯТДАРОРИИ ГУМРУКӢ: СИЯЯ ДАР ХАДАМОТИ ГУМРУК

Дар мақола масъалаҳои такмили барасмиятдарории гумрукӣ омӯхта шуда, истифодаи системаи иттилоотии автоматикикунонидашудаи ягонадар мақомоти гумрук мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудааст.

**Вожаҳои калидӣ:** мақомоти гумрук, такмил, барасмиятдарории гумрукӣ, системаи иттилоотии автоматикикунонидашудаи ягона

**Джалолов Н. М.,**  
к.э.н., доцент ИЭТ ТГУК,

**Сайфиддинов Э. И.,**  
соискатель ИЭТ ТГУК,

**Гиёсов С. А.,**  
магистрант ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169

Тел: (+992 3422) 43315

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ: ЕАИС В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ

*В статье изучено совершенствование таможенного оформления и исследовано использование единой автоматизированной информационной системы в таможенных органах*

**Ключевые слова:** таможенные органы, совершенствование, таможенное оформление, единая автоматизированная информационная система.

Дар ҷараёни рушд ва такомули мақомотҳои давлатӣ, аз ҷумла Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва яке аз самтҳои пешбарандаи ин мақомот қорӣ намудани системаи иттилоотии автоматикунонидаи ягона (СИАЯ) ба шумор меравад. Вобаста ба ин, мақсади асосии дар амал татбиқ намудани СИАЯ автоматикунонии фаъолият ва шакли тезонидашудаи расмиётҳои гумрукӣ яъне, барасмиятдарории гумрукии мол ва воситаҳои нақлиётро фароҳам оварда, ба сарфаи вақт ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷа вобаста ба фаъолияти гумрукӣ мусоидат менамояд. Дар ин ҷода бояд қайд намуд, ки дар замони муосири инноватсионӣ истифодаи технологияи иттилоотӣ барои навсозии системаи татбиқи расмиётҳои гумрукӣ ва афзоиши самаранокии фаъолияти иқтисодии байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба фаъолияти гумрукӣ яке аз омилҳои асосӣ ба шумор меравад.

СИАЯ ҳамаи фаъолияти мақомоти гумрукро дарбар мегирад, аз он ҷумла қабул ва таҳлили эълomiaҳои электронӣ, танзими назорати гумрукӣ, расмиёти транзитӣ ва дигар амалиётҳои гуногуни гумрукӣ.

Афзалияти асосии истифодаи СИАЯ дар он зоҳир мегардад, ки байни корманди мақомоти гумрук ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ робитаи мустақим қанда мешавад. Табодули ҳуҷҷатҳо қомилан тавассути алоқаи электронӣ анҷом меёбанд, чунон ки болотар ишора рафт, ҳангоми расмиёти гумрукӣ вақт сарфа мегардад. Пешниҳоди ҳаҷми асосии ҳуҷҷатҳо дар шакли расмии муайяншудаи барои коркарди компютерӣ созгор сурат мегирад. Системаи мазкур имкони афзоиши назорат ва коркарди компютери эълomiaҳоро фароҳам меоварад.

Ҳамзамон, расмиёти гумрукӣ бо истифода аз барномаҳои иттилоотии электронӣ анҷом мепазирад, ки сабаби аз байн бурдани таъсири субъективи кормандони мақомоти гумрук ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва дигар амалҳои рух задани фасод (коррупсия) дар мавриди дар амал татбиқ намудани расмиётҳои гумрукӣ мегардад. Агар афзалияти ин раванд ба маротиб коҳиш ёфтани вақт зимни ба амалбарории расмиёти гумрукӣ бошад, аз тарафи дигар, талаб қардани номгӯи ҳуҷҷатҳои барзиёд, яъне истифодаи ҳуҷҷатҳои қоғазиро аз байн мебарад.

Месазад гуфт, ки ҳанӯз мақомоти гумрук қадами аввалинро аз электронӣ гардонидани фаъолияти худ шурӯъ кардааст. Вале боз расмиёти дигар, аз қабилҳои сертификатсияи мол, додани иҷозатномаҳо (литсензияҳо) ва иҷозатномаи мақомоти гумрук ба ин вобастагӣ надоранд. Зарур аст, ки ба хоҳири дар фосолаи кӯтоҳ анҷом додани амалиётҳои гумрукӣ ба сисиемаи «Равзанаи ягона» пайваст шуд.

Бояд қайд намуд, ки аҳамияти таҷрибавӣ, пеш аз ҳама, омӯзиши лоиҳа ва барномаи қорӣ намудани СИАЯ дар мақомоти гумрукии давлатҳои пешқадами ҷаҳон ва дар



амал қорӣ намудани он дар Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, самаранокии он дар фаъолияти ин мақомот ва дар оянда таъсис намудани системаи «Равзанаи ягона»-и ба расмиятдарории амалиёти содиротию воридоти ва транзити дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вобаста ба ин, мақсад ва вазифаҳои СИАЯ дар фаъолияти Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии фаъолияти гумрукиро аз рӯи расмиёти маъмурии соддакардаи ба расмиятдарорӣ ва назорати гумрукӣ тавассути қорӣ ва истифода намудани системаи электронии коркард ва интиқоли иттилоот байни мақомотҳои гумрукӣ ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ муайян месозад, яъне:

– барои суръат бахшидан ба мубодилаи иттилоот байни мақомотҳои гумрукӣ, ки барои дар амал татбиқ намудани барасмиятдарорӣ ва назорати гумрукии муваззаф, инчунин, байни иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ аз ҳисоби таъмини автоматикунонидаи равандҳои маъмурии вобаста ба интиқоли маълумоти электронӣ бидуни ҳуҷҷатҳои қоғазӣ;

– созмон додани фазои ягонаи иттилоотии Хадамоти гумрукӣ байни мақомотҳои гумрукӣ ва ташкилотҳои самтӣ;

– содда намудани расмиётҳои гумрукӣ ҳангоми интиқоли молҳо тавассути сарҳади гумрукӣ;

– имконияти сарфаи вақт, инчунин, сарфаи хароҷотҳо барои расмиётҳои гумрукӣ ва дигар масрафшавандаро аз тарафи иштирокчиҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ихтисор менамояд;

– паст намудани сатҳи фасод (коррупсия) дар вақти иҷрои вазифа ва имконият надодан ба ҳуқуқвайронкуниҳои дигар аз ҷониби хизматчиёни мақомоти гумрукӣ;

– такмилдиҳии технологияҳои мавҷуда, ҳамчунин, дар созмон додани технологияҳои гумрукии автоматиконидашудаи иттилоотӣ, ки дар воситаҳои муосири барномавӣ-техникӣ қойгир шудаанд, иборат мебошад [2].

Айни замон дар асоси мақсад ва вазифаҳои СИАЯ дар фаъолияти Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷҳизотҳои вориднамудаи компютерӣ ва таъминоти барномавии СИАЯ, пеш аз ҳама, барои ҳалли масоиле, ки дар фаъолияти қорӣи Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд, амалӣ гардонидани шуда истода аст. Дар ин ҷода дар мақомоти гумрукӣ нерӯи пуриқтидори техникӣ сохта шуд, ки он имкон медиҳад, то ба ҳалли масоили маҷмӯъии автоматикунонӣ шуруъ намояд.

Ташаккули мантиқии системаи автоматиконидани мавҷуда дар платформаҳои нави барномавӣ-техникӣ ва технологӣ мебошад.

Зери мафҳуми платформаи барномавӣ-техникӣ, дар қатори воситаҳои пуриқтидори ҳисоббарори техникӣ ва телекоммуникатсионӣ, инчунин, воситаҳои тадриҷан ташаккулёбандаи умуми-системавӣ: системаҳои оператсионии Windows, дастгоҳи иҷозатии коммутатори CISCO–2811, комутатори CISCO–2960, системаи пайваस्तкунанда (системаи глобалии интернет), барномаи браузерӣ Mozilla Firefox ва системаи банақшагирӣ дохил мегардад, фаҳмида мешавад [3].

Яке аз вазифаҳои асосӣ, ки дар қараёни дар амал татбиқ намудани СИАЯ бояд ҳал шаванд, таъмин намудани муттасилӣ ва мавҷудияти воситаҳои коркардшаванда, ё ин ки муосирикунонии воситаҳои таҷрибавӣ ва барномаҳои умумисистемавӣ мебошад.

Ба даст овардани мақсадҳои ташаккулёфтаи зикргардида ва ташаккули СИАЯ дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби чунин амалҳо таъмин карда мешавад:

– ташаккул ва такмилдиҳии таҷҳизотӣ-барномавии платформаи СИАЯ дар Хадамоти гумрук дар асоси захираи дастовардҳои муосир дар соҳаи техника ва технологияи компютерӣ, телекоммуникатсионӣ инноватсионӣ ва технологияи иттилоотӣ;

– ворид намудани ҳуҷҷатҳои электронӣ ва истифодаи технологияҳои бидуни қоғазии коркарди ҳуҷҷатҳои гумрукӣ;

– созмон додани фазои ягонаи иттилоотии Хадамоти гумрукӣ байни Хадамотҳои гумрукӣ ва ташкилотҳои самтӣ;

– ташаккулдиҳӣ ва стандартикунонии расмиётҳои гумрукӣ, технологияҳо, захираҳои меъёрӣ ва ҳуҷҷатҳо;

– коркард ва ворид намудани параметрҳои объективии баҳодиҳии гумрукии ҳолатҳо ва селекцияи молҳо;

– ҷудо намудани равандҳои танзим ва тафтиши молҳо;

– созмон додани системаи назорат аз рӯи вақт;

– аз нав муайян намудани ҷои исти коргарони мақомоти гумрук барои таҳлили амиқ ва пурмазмунӣ соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ хориҷа;

– кам намудани меҳнатталабии кор бо ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ва ҳисобӣ;

– замонати хизматрасонии бетанаффуси мизочон ва баланд бардоштани муносиб будани ҳамкориҳои мизочон бо мақомоти гумрук [4].

Вобаста ба ин, СИАЯ дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои чунин амал талаб карда мешавад:

– таъмин намудани зергурӯҳҳои система ва мақомоти давлатӣ бо маълумот, ки барои бурдани омори гумрукӣ заруранд;

– такмилдиҳии системаи ташкилӣ-иқтисодии идоракунии Мақомоти гумрук дар тамоми сатҳҳои идоракунии;

– автоматиконии ҳуҷҷатҳои танзими гумрукӣ барои молҳо;

– баланд бардоштани таъсирнокии назорати гумрукӣ аз болои бағочи мусофирон, ки сарҳади гумрукиро убур менамоянд;

– таъмин мутамарказонидашудаи ситонидан ва назорати ҳисоб намудани пардохти гумрукӣ;

– таъмин намудан бо маълумот ва мубориза бар зидди қочоқ ва вайрон намудани қоидаҳои гумрукӣ;

– такмилдиҳии усулҳо ва воситаҳои батартибандозии ғайритарифӣ ва назорати иҷроиши иқозатномаҳо ва квотаҳо;

– созмондиҳии технологияҳои иттилоотии назорати гумрукӣ-бонкии фаъолияти иқтисодии беруна бо мақсади амалӣ намудани назорати арзӣ ва ғайра.

Дар фаъолияти СИАЯ чаҳор сатҳи сохтори ташкилии хадамоти гумрук ба нақша гирифта шудааст, ки инҳоянд:

1. Хадамоти гумрук.

2. Раёсатҳои минтақавии гумрук.

3. Гумрукҳо.

4. Дидбонгоҳи гумрук.

Қисматҳои асосии системаи сохторӣ ба чунин қисматҳо ҷудо мешаванд:

– вазифаҳо;

– маҷмӯи масъалаҳо;

– ҷойҳои кори автоматиконидашуда;

– системаҳои автоматиконидашудаи иҷро ва дастгирии захираи маълумотҳо;

– системаҳои автоматиконидае, ки равандҳои муайяни функционалии пурра ба итмомрасидаи технологияи фаъолияти гумрукиро амалӣ мегардонад;

– талабот ба эътимоднокии СИАЯ [4].

Дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафти назаррас аз оғози амалигардонии ислоҳотҳо, хусусан, дар соҳаи ислоҳоти ҳуқуқӣ ба чашм расида истодааст, инчунин, дар устуворгардонии ҳамкорӣ ба туфайли гузаронидани ислоҳоти ҳуқуқӣ, қонуну қоидаҳо ва ҳамкорӣ бо мақомотҳои гумрукии давлатҳои хориҷӣ пурра татбиқ шуда метавонад. Ин ба сабаби мавҷуд будани рушди якҷоя ва муосир гардонидани инфрасохтори гумрукӣ ва шаффофияти он зарур мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраҳои гузашта дорои маълумоти кофӣ дар ҷодаи инноватсия, технологияҳои коммуникатсионӣ ва инфрасохтор барои фаъолияти мақомоти гумрукии автоматикунонида набуд ва дидбонгоҳҳои гумрукии наздисарҳадӣ шароити муфид барои ин самт надоштанд.

Бонки Осиёи Рушд дар Ҷумҳурии Тоҷиктстон дар самт ва барномаи Тоҷикистон ба кӯмак барои рушди иқтисодӣ ба воситаи инкишоф додани хоҷагии қишлоқ ва ҳамкориҳои институтсионалӣ равона шудааст.

Соддагардонии амалиёти тиҷоратӣ яке аз қисмҳои асоситарини самти ҳамкориҳои байниминтақавии Бонки осиеи рушд аст, ки барномаҳои ба солҳои 2005–2015 пешбинишуда буд. Бонки осиеи рушд якҷоягии самтҳои кӯмакрасонӣ ба тиҷоратро тасдиқ намуд, ки он ба муосир гардонидани инфрасохтори гумрукӣ аз ҷумла инфрасохтори ҳуқуқӣ ва фардӣ, рушди он, инфрасохтори гумрукие, ки бо кумақрасонии миёнаравони гумрукӣ ва иттиҳодияҳои онҳо ба мисоли иттиҳодияҳои брокерҳо амал карда истодаанд, мусоидат менамояд [5].

Вобаста ба ин, кӯмакрасонӣ ба тиҷорати байналхалқӣ ва таъсиси шароитҳои мусоид барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва шаффофияти хизматрасонии гумрукӣ ва соҳибкорӣ дар самтҳои кӯмакрасонӣ ба ҳамкориҳои институтсионалии гумрукӣ.


Мувофиқи талаботи Фармоиши Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №224-ф аз 19 декабри соли 2011 «Дар бораи дар истеҳсолот татбиқ намудани Системаи иттилоотии автоматонидашудани ягона», шурӯъ аз 1 январи соли 2012 СИАЯ дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсатҳои минтақавии гумрукии тобеи он дар истеҳсолот татбиқ гардида истодааст.

Дар рафти кор ва фаъолият кормандони воҳидҳои сохтори тобеи Хадамот барасмиятдарории молу воситаҳои нақлиёт, декларатсияҳои транзити дохилӣ ва декларатсияҳои вуруду хуруҷро дар асоси талаботи Фармоиши Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №151-ф аз 12 августи соли 2011 «Дар бораи Қоидаҳои муваққатии пешниҳод ва қабули декларатсияи электронӣ, инчунин дигар намудҳои мубодилаи маълумоти электронӣ вобаста ба расмиёти содирот, воридот ва транзит» амалӣ менамоянд.

Дар ин давра тамоми корҳои ташкилӣ, омӯзиш ва назорати СИАЯ аз тарафи кормандони Бахши СИАЯ дар якҷоягӣ бо дигар воҳидҳои сохтори Раёсатҳо, инчунин, Маъмурияти СИАЯ амалӣ шуда истодааст. Аз ҷумла, аз тарафи Бахши СИАЯ нисбати шӯъбаю дидбонгоҳҳои гумрукӣ, ки бевосита бо СИАЯ фаъолият менамоянд, таҳлилҳои гуногуни самти мазкурро гузаронд.

Дар ин маврид бояд зикр намуд, ки сифати алоқа дар аксар мавридҳо дар дидбонгоҳи гумрукӣ он қадар ба талабот ҷавобгӯ набуда, ҳангоми кор дар СИАЯ кормандон ба мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки маълумотномаҳои аз тарафи бахши СИАЯ оиди паҳлӯҳои гуногуни фаъолият дар ин самт ба роҳбарияти Хадамот пешниҳодгардида зери омӯзиш ва назорати қатъӣ гирифта мешавад.



Расми 1. - Сохтори пайвастшавии раёсатҳои минтақавии гумрукӣ

Чалби кормандони маъмурияти СИАЯ дар дидбонгоҳҳои гумрукии тобеи Раёсатҳо дарсҳои тахассусӣ оиди истифодабарии барномаҳои СИАЯ, аз ҷумла зерсистемаи «барасмиятдорӣ ва назорати гумрукӣ (ТОК)», зерсистемаи «баҳодихӣ ва идораи таваккал (ПУР)», зерсистемаи «ҳисоб ва назорати ӯҳдадорӣ ва пардохтҳо (УКОП)», зерсистемаи «ахбороти меъёри маълумотӣ (НСИ)» ва почтаи электроники дохилӣ дар ҷойҳои кориашон гузаронида мешавад [6].

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили фаъолияти СИАЯ-и мақомоти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин хулоса ва пешниҳодҳо оиди истифодаи пурра ва самаранокии ин система пешниҳод менамоем:

*якум*, барои ноилшавии мақсадҳо дар доираи СИАЯ-и Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода намудани мутахассисони ба бозори меҳнати ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ба мақсад мувофиқ мебошад;

*дуум*, дар самти тарғиботи ташвиқоти бартариятҳои СИАЯ-и Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷомеа, хусусан, ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷа;

*сеюм*, дар миқёси донишгоҳову донишкадаҳо ва пажӯҳишгоҳҳои кишвар метавон аз нерӯи зеҳнии олимони соҳаи гумрук ва иқтисод, илм, техника ва технология истифода намуда, барои ба кор андохтани СИАЯ шароит омода гардонд.

### Адабиёт

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ аз 20.04.2012.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурномаҳои давлатӣ, концепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Душанбе, 2006.
3. Руководство пользователя подсистемы «таможенное оформление и контроль. Контракт 2114-TAJ (SF) TAJ/BID2008/001от 30 июня 2009 г.- Душанбе, 2010.
4. Фармоиши Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №224-ф аз 19 декабри соли 2011 «Дар бораи дар истеҳсолот татбиқ намудани Системаи иттилоотии автоматиконидашудаи ягона».
5. Лоихаи замонавигардонии Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон байни Бонки осиёии рушд ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 31 октябри соли 2011.

6. Фармоиши Хадомоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №151-Ф аз 12.08.2011 «Қоидаҳои муваққатии қабул ва пешниҳоди эълумияи электронӣ, инчунин, дигар намуди мубодилаи электронӣ вобаста ба расмиёти содирот, воридот ва транзит».

УДК 330

**Турсунов Ф.А.,**  
к.ф.н., доцент ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел. (+992 3422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### МЕСТО НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с национальными экономическими интересами, об их месте в структуре национальных интересов Республики Таджикистан. Подчеркивается мысль о том, что именно сплоченность по национальному признаку приводит к формированию у общности национальных интересов и ценностей, целей и задач, реализация которых направлена на самоопределение и самоутверждение в современном мире, а также тезис о том, что трансформация национальных экономических интересов в условиях глобализации обуславливает необходимость разработки комплексной системной концепции национальных экономических интересов, которая на сегодняшний момент в экономической теории отсутствует.*

**Ключевые слова:** экономические интересы, национальные интересы, внутренняя структура национальных интересов, выживание государства.

**Tursunov F.A.**  
Candidate of science,  
assistant professor, IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel: (+9923422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### THE PLACE NATIONAL ECONOMIC INTEREST IN STRUCTURE NATIONAL INTEREST OF REPUBLICS TADZHIKISTAN

*In given article are considered questions, connected with national economic interest, about their place in structure national interest Republics Tadjhikistan. Thought is Emphasized about that that exactly unity on national sign brings about shaping beside generalities national interest and valuables, integer and problems, which realization is directed on self-determination in modern world, also thesis about transformation national economic interest in condition, and need of the development to complex system concept national economic interest, which for present-day moment in economic theory is absent.*

**Key words:** Economic interests, national interests, internal structure national interest, survival state, self-preservation nations, individual and group interests, dominant ideology, national egoism, national claims, principles to competitions

Человеческое общество сложилось как совокупность национальных государственно-территориальных образований. На исторической сцене главными действующими лицами остаются и надолго еще останутся нации как общности людей, связанные языком, культурой и складом ума, использующие взаимные экономические связи, совместную территорию и национальное государство как средства выживания и развития.

Именно сплоченность по национальному признаку приводит к формированию у общности национальных интересов и ценностей, целей и задач, реализация которых направлена на самоопределение и самоутверждение в современном мире.

Вообще, проблема соотношения частных, групповых, государственных, общественных, национальных интересов является одним из центральных, и в то же время, наиболее спорных мест экономической науки, а также многих других общественных наук. Дуализм общественного и индивидуального в природе интереса отмечает исследователь А.Г. Здравомыслов. Так, по его мнению, «общественный интерес не может обнаруживать себя иначе как через совокупность индивидуальных стремлений, но всякий индивидуальный интерес стремится обрести признанную обществом форму с целью получить успешную реализацию в данном обществе». (1.81) В широком смысле интерес обозначает фундаментальные силы, основанные на стремлении к самосохранению и самовозвеличиванию, которые мотивируют или должны мотивировать действия правителя или государства, индивида, группы людей, занимающих сходное общественное или экономическое положение.

Принимая во внимание степень разработанности проблемы национальных интересов в современной научной литературе, следует отметить наличие противоположенных подходов к изучению данной категории.

Первая точка зрения заключается в том, что национальный интерес является либо архаизмом научной мысли, вследствие ее неактуальности в условиях современного уровня развития человеческого общества, либо «одним из многочисленных в науке псевдопонятий, за которым никакой реальности не скрывается» (2.66) Так, Б.Г. Капустин, рассуждая о национальном интересе, считает его крайне несовершенным инструментом познания, эвристически малопродуктивной и концептуально слабой категорией. (3.69)

С иной точкой зрения выступает А.А. Галкин, определяющий национальный интерес как «взаимодействие объективной основы, образованной стремлением общественной системы к выживанию, и много-образной совокупности ценностных установок, трактовок и представлений, уходящих корнями в противоречивое переплетение индивидуальных и групповых интересов, проявляющихся либо непосредственно, либо в преображенной форме, модифицируясь под воздействием традиций, типов социализации, доминирующей идеологии и т.д.». (4.74)

Компромиссом между приведенными выше точками зрения является мнение Т.А. Алексеевой, согласно которому национальный интерес, понимаемый как выживание государства, очень близко подходит к национальному эгоизму, в сущности ограниченному реальной оценкой собственных возможностей и потенциала, а также противодействия среды. В этом, считает ученый, заключается «разница между национальным интересом и тем, что сейчас называют державностью, ибо державность это вовсе не констатация принадлежности страны к клубу «великих держав», а национальные притязания, не подкрепленные надлежащими ресурсами». (5.80). Однако Т.А. Алексеева полагает, что существует и «другая крайность», а именно декларации типа «национальный интерес - это вхождение в мировое сообщество, мировую цивилизацию», чреватые тяжелыми

последствиями, так как «игры по новым правилам сотрудничества, декларируются, а на деле руководствуются старыми принципами конкуренции». (6.82)

Л. Абалкин отмечает, что существование единых национально-государственных интересов не исключает ни многообразия интересов, ни их внутренней противоречивости, а порой и антагонистичности. (7.91). Ученый подчеркивает сложность осознания и выражения национально-государственных интересов, объясняя это «неопределенностью» и «размытостью» данного понятия. Кроме того, по его мнению, еще одна трудность в изучении национально-государственных интересов состоит в невозможности их сугубо рационалистического объяснения.

В свою очередь величие страны, считает В.И. Толстых, определяется не «физической величиной» ее территории и населения и не потенциалом материальных ресурсов, а общечеловеческой значимостью ее цивилизационного устройства, культурного богатства и своеобразия». (8.82)

Особенно важной представляется точка зрения К.Г. Холодковского, выделяющего в социуме целый комплекс интересов, представленный интересами индивидов, интересами малых и больших групп, отдельных территорий, государств, наднациональных образований и даже глобальным интересом. По его мнению, «в процессе восхождения от интересов индивидов к интересам больших и малых групп, происходит процесс абстрагирования, отбора, отсекающей определенной части интересов, возникает некое взаимодействие, некий неустойчивый баланс, создающий возможность для субъективных истолкований, для мифологизации, возникновения идеологием» (9.85)

Национальные экономические интересы являются одним из центральных ориентиров развития экономики страны. Они также важны для Республики Таджикистан. Принятие законодательных актов, осуществление социально-экономических реформ, поддержка тех или иных отраслей народного хозяйства республики, решения относительно вступления в международные экономические организации, объединение в рамках интеграционных группировок - все это необходимо осуществлять в соответствии с национальными экономическими интересами.

Определение национальных экономических интересов, исследование тенденций их формирования и изменения требуется не только для разработки и надлежащего исполнения мер экономической политики государства, но и в качестве ориентира деятельности национальных и иностранных коммерческих структур.

Трансформация национальных экономических интересов в условиях глобализации обуславливает необходимость разработки комплексной системной концепции национальных экономических интересов, которая на сегодняшний момент в экономической теории отсутствует. По нашему мнению, причинами этого являются:

- во-первых, исследование национальных экономических интересов отдельно от целостного комплекса национальных интересов, в результате чего происходит подмена понятий «национальный интерес» и «национальный экономический интерес»;

- во-вторых, недостаточная степень разработанности внутренней структуры национальных интересов, отсутствие в ряде исследований понимания того, что в условиях динамичного развития международных экономических отношений между странами, носителем национальных экономических интересов является не только государство, но и субъекты хозяйствования, например, национальные компании, фирмы.

Национальные экономические интересы представляют собой сложнейший

комплекс отношений между национальными, иностранными, международными экономическими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления ВВП страны, направленный на долгосрочное развитие национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации. Отсюда, национальные экономические интересы следует рассматривать в контексте национальных интересов в целом. Структура национальных интересов может быть представлена в виде модели, содержащей экономические, политические, социальные, экологические, научно-технические, нравственно-культурные компоненты и системообразующую государственную составляющую. Национальные экономические интересы в структуре национальных интересов - это экономический компонент, представленный, в свою очередь, целым спектром интересов таких субъектов хозяйствования как национальные компании во всем многообразии их взаимосвязей.

Основой взаимодействия интересов государства и национальных компаний является национальная экономическая безопасность. Данное взаимодействие осуществляется в первую очередь посредством рычагов государственной экономической политикой, которая должна соответствовать потребностям вхождения национальных компаний в глобальное пространство для извлечения выгод от международного разделения труда и развития внешнеэкономических связей. Страны, сохранившие целостность комплекса национальных интересов, представленного экономической, экологической, политической, социальной, научно-технической, нравственно-культурной компонентами и государственной составляющей, получают выгоды от включения в процессы глобализации, развивая за счет реализации интересов своих национальных компаний в различных сферах общественной жизни. Национальные компании стран, утративших целостность данного комплекса, работают на благо иностранных экономик в ущерб национальным хозяйствам.

Трансформация национальных экономических интересов происходит под воздействием таких инструментов глобализации как международные организации, среди которых одной из наиболее влиятельных является Всемирная Торговая Организация. Комплексный анализ базовых требований ВТО показал, что вступление в эту организацию способно оказать как благоприятное влияние на национальную среду хозяйствования за счет формирования экономического пространства, облегчения доступа национальных компаний к иностранным кредитам, упрощения процедур выхода отечественных экспортеров на внешние рынки, так и целый ряд негативных последствий: блокирование интеграционных процессов в рамках СНГ, отмена ряда действующих механизмов государственной поддержки национальных компаний, ликвидация экспортных пошлин - крупной статьи доходов бюджета, ухудшение конкурентных позиций своих компаний вследствие роста тарифов на энергоносители, устранение валютных ограничений на обращение национальной валюты и т.д.

Процессы глобализации несут изменения, способные негативно отразиться на национальных экономических интересах. Однако их можно компенсировать посредством формирования институтов адаптации, обеспечивающих вхождение субъектов хозяйствования, - носителей национальных экономических интересов республики в глобальное экономическое пространство как на макро-, так и на мезоэкономическом уровне в форме смешанных оргструктур, возглавляемых на паритетных началах частным бизнесом и органами власти.



---

**Литература**

1. Здравомыслов, А. Г. «Потребности. Интересы. Ценности». -М., «Политиздат», 1987.
2. Фурман, Д. Е. Идеологема псевдорациональности» (круглый стол «Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // Мировая экономика и международные экономические отношения», 1996, №7.
3. Капустин, Б. Г. Малопродуктивная категория» (круглый стол Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // «Мировая экономика и международные экономические отношения», 1996, №7.
4. Галкин, А. А. От семантики к рабочей модели» (круглый стол Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // «Мировая экономика и международные экономические отношения», 1996, №7.
5. Алексеева, Т. А. Инструментальное понятие» (круглый стол Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // Мировая экономика и международные экономические отношения, 1996, №8.
6. Там же.
7. Абалкин, А. «О национально-государственных интересах России» // «Вопросы экономики», 1994, №4.
8. Толстых, В. И. Учитывать наследие российской истории» (круглый стол Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // «Мировая экономика и международные экономические отношения». -М., 1996, №8.
9. Холодковский, К. Г. Демифологизация понятия» (круглый стол Концепция национальных интересов: общие параметры и российская специфика) // «Мировая экономика и международные экономические отношения», 1996, №8.
10. Хиршман, А. О. Интересы / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милге П-та, П. Ньюмена, пер. с англ. / науч. ред. чл.-корр. РАН В. С. Автономов. -М., ИНФРА-М, 2004, -434 с.

## ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 338.48 + 7965

**Набиева А. Я.,**  
к.э.н., доцент ИЭТ ТГУК

**Воситов А.,**  
магистрант ИЭТ ТГУК

735700, г. Хучанд, ул. Ленин 169  
Тел: (+9923422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

**РОЛЬ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В  
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА**

*Статья посвящена изучению современного состояния гостиничного хозяйства и туризма в Республике Таджикистан. В ней анализируются основные проблемы инфраструктуры развития туризма и размещения гостиниц в регионах Республики Таджикистан.*

**Ключевые слова:** состояние гостиничного хозяйства и туризма, основные проблемы инфраструктуры развития туризма и размещения гостиниц в регионах Республики Таджикистан

**Nabieva A. Y.,**  
c.e.sc., docent of IET TSUC

**Воситов А.,**  
MSc student of IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Тел: (+992 3422) 43315  
E-Mail: [iet-tguc@mail.ru](mailto:iet-tguc@mail.ru)

**THE ROLE OF TOURISM AND HOTEL ECONOMY IN THE ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF THE REGION**

*This article is devoted to the study of the current state of the hotel economy and tourism in the Republic of Tajikistan. It analyzes the main problems of infrastructure development of tourism and hotel location in the regions of the Republic of Tajikistan.*

**Key words:** condition of the hotel economy and tourism, the main problems of infrastructure development of tourism and hotel location in the regions of the Republic of Tajikistan.

Экономика любого региона имеет сложный состав и зависит от развития всех отраслей народного хозяйства в целом. Развитие каждой отрасли обеспечивает экономический подъем и развитие экономики региона. Туризм и гостиничное хозяйство также положительно влияют на экономику региона, причем в последнее время во всем мире масштабы влияния возрастают. Следует предположить, что такие тенденции прослеживаются и в Республике Таджикистан и в ее регионах.

Для того чтобы показать роль туризма и гостиничного хозяйства в экономике регионов Республики Таджикистан первоначально следует выявить существенные

тенденции развития туризма и гостиничного хозяйства в республике.

Несмотря на свой достаточный туристический потенциал, на мировом рынке туризма Республика Таджикистан занимает незначительное место, и соответственно на ее долю приходится малая часть мирового туристического потока [10]. Туризм в Таджикистане, имея большие перспективы, должен развиваться как прибыльная отрасль.

Авторами были проанализированы основные документы по развитию туризма в РТ, из которых следует, что со стороны Правительства РТ последнее время уделяется особое внимание развитию туризма, так как данная отрасль может стать одним из приоритетных направлений экономики страны, а также содействовать превращению Таджикистана в одну из туристических стран на маршрутах Великого Шелкового пути.

В связи с этим разработаны и утверждены «Государственная программа развития туризма в Республике Таджикистан на период 2010-2014 гг.», а также «Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 гг.», которые направлены на обеспечение благоприятной правовой, организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии страны.

Согласно Концепции развития туризма [7] главной целью государственной политики в области туризма является обеспечение благоприятных правовых условий для эффективной организации работы субъектов туристической деятельности и на этой основе создание в Республике Таджикистан эффективного и конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей внутренних и иностранных граждан в разнообразных и качественных услугах отрасли.

Начиная с 2010 года и в последние годы, число зарубежных туристов, приезжающих в Таджикистан год от года заметно растет (Табл. 1)

Таблица 1

**Динамика основных показателей, характеризующих развитие туризма**

№ пп	Наименование	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1.	Количество прибывших туристов(чел)	23855	24505	25300	26405
2.	Доход от туризма в бюджет РТ тыс. сом.	508,01	60900	6201,0	6504
3.	Доход от гостиниц тыс. сом.	42277,3	44385,03	4645,08	4754
4.	Валовый доход РТ. Тыс. сом	24704,7	26804,6	27920,35.	29207,1
5.	Доля туризма в валовом доходе	0,20	0,23	0,27	0,29

\*Рассчитано автором по источнику [8, С.198,209]

Из данных таблицы 1 видно, что в 2013 году в туристических целях посетили Таджикистан, всего 26405 чел., и доход в бюджет республики по сравнению с прошлыми годами в 2013 году заметно вырос (1105 тыс. сомони), в том числе на 10,7% больше чем в 2010 году. Непосредственно рост числа туристов, посещающих РТ связан с внутренней и внешней политикой государства, результатом экономических реформ, проводимых в стране и проведения мероприятий международного значения.

Необходимо отметить, что при оценке факторов развития туризма именно в регионах, следует учитывать не только их наличие, а также наличие

соответствующих средств размещения – современные благо-устроенные гостиницы на этих же территориях. Так как серьезным препятствием для развития туризма является отсутствие на этих территориях средств размещения достаточного для привлечения между-народного туристов уровня.

Итак, по данным Комитета молодежи, спорта и туризма РТ [8,209], в республике функционируют 125 гостиниц, 100 туристических компаний, 24 санатории и курорты, 69 домов отдыха (Табл. 2).

Таблица 2

**Динамика развития туризма в разрезе регионов Республики Таджикистан**

№ пп	Объекты туризма	Город Душанбе	Согдийская область	Хатлонская область	Горно Бадах. Автоно. Облас.	Район респуб. Подч.	Итого
1.	Гостиниц	15	23	37	30	20	125
2.	Туристические фирмы	78	9	1	7	5	100
3.	Дома отдыха	-	15	1	-	43	100
4.	Мавзолеи	1	3	26	1	43	69
5.	Санатории	1	12	4	-	7	24
6.	Музей	4	14	22	5	8	46

\* Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Республики Таджикистан

По данным таблицы 2 можно выявить проблему неравномерности распределения туристических объектов по территории республики. Так, наибольшая концентрация гостиниц (15) и туристических фирм (78) приходится на столицу – г. Душанбе. По областям видно, что большинство гостиниц насчитываются в Хатлонской области (37), ГБАО (30), но большее количество гостиниц в областях являются частными малыми гостиницами, которые имеют одну или две комнаты для приема гостей, и находятся в центрах областей, что не соответствуют требованиям массового приема туристов из за рубежа именно в туристических местностях.

Отсюда можно сделать вывод, что большая часть территории республики, которая имеет уникальные и малоиспользуемые туристические ресурсы (например, Пенджикент, Истаравшан, туристические местности, как «Таджикское море» в Согдийской области) и для населения, которым характерно повышенная потребность в средствах размещения, почти не имеют гостиничные комплексы и средства размещения соответствующего уровня.

Общее состояние гостиничного хозяйства Республики Таджикистан в Концепции развития туризма на 2009-2019 гг. оценивается следующим образом [7,21]: изношенность материально-технической базы; несоответствие современным требованиям национальной туристской инфраструктуры; очень малое количество гостиниц среднего уровня; несоответствие цен и качества сервиса в существующих гостиницах.

Далее проведем анализ состояния гостиничного хозяйства РТ на основе изучения материалов и статистических данных.

В последнее время гостиничный рынок РТ постепенно расширялся, где приоритет отдавался строительству пятизвездочных гостиниц в столице (почти 5 проектов строительства пятизвездочных отелей) [8], инвестируемых со стороны иностранных инвесторов, а в других регионах республики постепенно выросло

количество малых гостиниц, которые относятся частному сектору[8].

Сам по себе рынок гостиничных услуг республики неоднороден и характеризуется, с одной стороны, наличием отелей высшей категории (пять звезд), соответствующих всем необходимым требованиям, с другой – значительным провалом в части предложения гостиниц категории трех и четырех звезд по европейским стандартам (таблица 3).

Таблица 3

**Структура гостиничной отрасли Республики Таджикистан по классности (звездности) гостиничных предприятий**

№	Классность гостиничного хозяйства	Количество гостинич.	Число номеров	Цена
1.	Госинич. верхнего сегмента (4-5) звезд	7-8	423	200-250
2.	Гостич. средн. сегмента (3-2) звезд	9-10	499	100-150
3.	Гостич. нижнего сегмента (1 -звезд)	109-110	1511	30-80
4.	Итого:	125	2433	

*\* Источник: Данные отчетности Комитета по делам молодежи, спорта и туризма РТ*

В таблице 3 отражена структура гостиничной отрасли РТ по классности гостиничного хозяйства, где автором для наглядности распределены на отдельные сегменты, верхний сегмент представлен гостиницами высокого класса обслуживания. Сюда входят 4-5 звездочные отели, имеющие международный стандарт сервиса и широкий выбор услуг. Как видно, по данным таблицы 3 по всей республике количество гостиниц данного сегмента составляет всего 7 гостиниц, которые имеют 423 номеров, где средняя цена на обычный номер составляет от 80 до 100 долл.

Далее рассмотрим более подробно состояние гостиничного хозяйства по регионам и категориям (таблица 4).

Таблица 4

**Гостиницы регионов Республики Таджикистан по категориям**

Регионы	г. Душанбе	Согдийская область	Хатлонская область	ГБАО	РРП	Всего
Гостиницы						
Число гостиниц, в том числе:	15	23	37	29	21	125
5*	4	-	-	-	-	4
4*	1	1	-	1	-	3
3*	3	1	-	-	-	4
2*	1	3	1	-	-	5
1*	1	1	-	1	-	3
некатегорий-ные	5	17	36	27	21	105
Число мест, всего	1390	703	1392	348	1253	5086
Цена за номер люкс, долл.	170	100	100	100	150	-
Состояние гостиниц (в количествах):	15	23	37	29	21	125

отличное	4	2	-	10	6	22
хорошее	5	15	37	18	11	86
удовлитв.	5	4	-	-	3	12
неудовлитв.	-	2	-	1	1	4

*Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма РТ*

В таблице 4, были использованы данные отчетности Комитета молодежи, спорта и туризма РТ, и Агентства статистики РТ. Как видно, цены за номер люкс указаны самые высокие по региону, где высокие цены за номер люкс наблюдаются в столице (170\$) и РРП (150\$). Также состояние гостиничного хозяйства приведено в количественном соотношении, где можно рассмотреть, что большинство гостиниц по всем регионам республики имеют хорошее состояние (86), хотя в действительности общее состояние гостиниц по всей республике, судя по нашему анализу специальной литературы [3,56; 6,34] и отзывов туристов на туристических порталах [7,17], оставляют желать лучшего.

Следовательно, для развития экономики регионов РТ целесообразно развивать туризм как сектор региональной экономики. Для развития туризма, необходимо развивать инфраструктуру туризма, в частности, гостиничное хозяйство.

Также для подтверждения вышеизложенного рассмотрим гостиничный фонд республики (таблица 5), где данные приведены за 2013 год [8].

Таблица 5

#### Гостиничный фонд Республики Таджикистан

	Количество гостиниц	Количество номеров	Количество койко-мест
г. Душанбе	15	811	1390
Хатлонская область	37	577	1392
Согдийская область	23	443	703
ГБАО	29	153	348
РРП	21	449	1253
<b>Всего:</b>	<b>125</b>	<b>2433</b>	<b>5086</b>

*Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма.*

Как видно из таблицы 5, объем гостиничного фонда республики Таджикистан составляет 5086 мест, из которых 1390 мест приходится в основном на столицу - г. Душанбе. Так, гостиничное хозяйство регионов отстаёт в количестве гостиничному комплексу столицы, и наличие ресурсов в туристических зонах и территориях, и инфраструктурное обеспечение не одинаковы в регионах РТ и накладывают существенный отпечаток на развитие туризма.

Анализируя состояние гостиничного хозяйства (таблицы 3,4,5) в республике и в регионах, можно выявить, что в настоящее время только в столице и в областных центрах республики создаются более или менее приемлемые условия для размещения туристов из – за рубежа, хотя и в столице и в областных центрах многие гостиницы требуют серьезной реконструкции, а в других регионах республики гостиничных комплексов должного уровня единицы, что не позволяет всерьез размышлять о массовом международном туризме, могущем стать мощным экономическим фактором развития хозяйства в стране.

**Литература**

1. Амирханов М. М., Татаринев А. А., Трусов А. Д. «Экономические проблемы развития рекреационных регионов» [текст] / под ред. Макарова В. Л. М., ОАО изд.-во «Экономика», 1997, 142 с.
2. Астахова М. И., Нехорошев В. П., Комарова Л. К. Виды и тенденции развития туризма [текст], уч. пос. -Новосибирск, изд.-во СГУПС, 2007.- 147с.
3. Боголюбов В. С., Орловская В. П. Экономика туризма [текст], уч. пос. -М., «Академия», 2005, 192 с.
4. Боголюбов В. С., Быстров С. А., Севастьянова С. А. Экономическая оценка инвестиций на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства» [текст]. уч. пос. -СПб., СПбГИЭУ, 2005. -207 с.
5. Бухари-заде Н. «Лучше гор могут быть...» О перспективах развития туризма в Таджикистане [электронный ресурс], режим доступа: // <http://tnps.ucoz.ru/news/>. Заглавие с экрана.
6. Комилов С. Дж. Экономика Таджикистана: проблемы и решения [текст], сборник научных статей, спец. вып. / под ред. Комилова С. Дж. -СПб., НПК «Рост», 2006.- 94 с.
7. Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009–2019 гг., утв. постанов. Правительства РТ, №202, от 2 апреля 2009 г.
8. Отчет Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Республики Таджикистан, 2013 г.
9. Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 года, №86, от 1 марта 2004 г.
10. Статистической ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2014.- 457 с.

УДК 735.29

**Ниёзов Дж.С.,**  
аспирант ИЭТ ТГУК

**Зохидов С.,**  
магистр ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел: (+992 3422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

*В статье рассматриваются вопросы повышения производительности труда и роли оплаты труда в повышении производительности труда. В ней анализируется динамика численности работников сферы торговли и среднемесячная заработная плата торговых работников за 2010-2013гг.*

**Ключевые слова:** *производительность труда, оплата труда, среднемесячная заработная плата и эффективность труда.*

**Niyozov J.S.,**  
PhD student of IET TSUC

**Zohidov S.,**  
MSc student of IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel: (+992 3422) 43315  
E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### METHODICAL BASES OF INCREASE OF PRODUCTIVITY OF TRADE ENTERPRISES

*The article considers the increase of labor productivity and the role of wages in raising it. It analyzes the dynamics of the number of employees in the sphere of trade and the average monthly wage of workers in trade sphere for 2010-2013.*

**Key words:** *increase of labor productivity, wages, the dynamics and average monthly salary.*

Важным сектором национальной экономики является торговля. Человек, является, приоритетным фактором развития торговых предприятия в современной экономике. В условиях перехода к рыночным отношениям конкурентоспособность любого торгового предприятия зависит от множества факторов: знаний, навыков и умений персонала, квалификации персонала, уровня образования персонала. Следует отметить, что в современных условиях все это способствует повышению производительность труда. Важно заметить, что двигающим механизмом всех перечисленных факторов выступает размер заработной платы персонала. Компромисс в интересах работодателя и работников достигается именно через организацию заработной платы.

Одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей силы и увеличивающей фактор производительности труда, является заработная плата. Мотивация персонала торгового предприятия и его эффективное использование большее всего зависят от размера оплаты труда (чем больше оплата труда, тем выше производительность труда)

На наш взгляд, оплата труда предусмотренное контрактом о найме денежное вознаграждение за соответствующую работу, которое устанавливается не ниже законодательно установленного минимума и регулируется коллективным договором.  
[1]

Обеспечение конкурентоспособности торговых предприятий и непосредственное развитие торговли зависит от производительности труда квалифицированных кадров. В торговом секторе экономики Республики Таджикистан в 2013 год занято около 135,7 тыс. человек (табл. 1).

Таблица 1

#### Динамика численности работников, занятых в сфере торговли за 2010-2013гг. тыс чел.

Наименование	Ед. изм.	2010г	2011г	2012г	2013г	Отклонение 2013 к 2010 +,-
Всего в экономике	Тыс.	2233,3	2249,3	2291,5	2307,3	+ 74
В оптовой и розничной торговле	Тыс.	122,6	125,0	137,5	135,7	+ 13,1

\*Расчитано автором по источнику [7,88]



Из приведенных показателей данной таблицы, можно сделать вывод, что численность работников сферы торговли имеет тенденцию к росту. В 2013 году по сравнению с 2010 годом численность работников данной сферы увеличилось до 13,1 тыс. человек, а в 2013г. по сравнению с 2012 г. численность работников торговли уменьшилась до 1,8 тыс. человек.

Для определения факторов, влияющих на объем производительность труда и изменение численность работников сферы торговли анализируем динамику среднемесячной заработной платы данного сектора (табл. 2).

Таблица 2

**Динамика среднемесячной номинальной  
заработной платы работников торговли за 2010-2013гг.**

2010.г	2011г.	2012г.	2013г	Отклонение 2013г к 2010г	
				в сумме +,-	В %
412,32	517,88	665,48	707,03	294,7	171,5

*\*Рассчитано автором по источнику [7,121]*

Как видно из таблицы 2, за 2010-2013годы в структуре среднемесячной начисленной заработной платы сферы торговли произошли кардинальные изменения, объем среднемесячной заработной платы динамично растет. Так, среднемесячная заработная плата в 2013 г по сравнению с 2010 г увеличилась на 171,5%. Анализируя таблицы 1,2 можно сделать вывод о том, что эти изменения свидетельствуют о повышении производительность труда работников сферы торговли.

Характеризующие эффективность использования заработной платы, в сфере торговли является:

- зарплатоотдача ( $Z_o$ ) - как показатель стимулирования товарооборота:

$$Z_o = \frac{P}{\Phi ЗП}, \quad (1)$$

где  $P$  - объем товарооборота, тыс. сомони.;  $\Phi ЗП$  - фонд заработной платы торгового предприятия, тыс. сомони.

Зарплатоотдача характеризует объем товарооборота на единицу фонда заработной платы.

- зарплатоемкость ( $Z_e$ ) как - показатель, обратный зарплатоотдаче, он показывает, сколько дирам зарплаты содержится в каждом сомони выручки от реализации товаров и определяется по следующей формуле:

$$Z_e = \frac{\Phi ЗП}{P} \text{ или } \frac{1}{Z_o}. \quad (2)$$

С повышением зарплатоотдачи снижается зарплатоемкость, и наоборот, понижение зарплатоотдачи ведет к росту зарплатоемкости;

- коэффициент эффективности использования заработной платы ( $K_z$ ) - показатель стимулирования прибыли. Показывает размер прибыли на 1 сом.фонда заработной платы:

$$K_z = \frac{\Pi}{\Phi ЗП}, \quad (3)$$

где  $\Pi$  - прибыль торгового предприятия, тыс. сом. (для большей наглядности показатель эффективности заработной платы может быть выражен в процентах);  
 - уровень фонда заработной платы в процентах к товарообороту (Уфзп):

$$Уфзп = \frac{\PhiЗП}{P} \times 100 \quad (4)$$

- фонд заработной платы на одного среднесписочного работника (средняя заработная плата) ( $K_p$ ):

$$K_p = \frac{\PhiЗП}{\bar{Ч}}, \quad (5)$$

где  $\bar{Ч}$  - среднесписочная численность работников торгового предприятия;  
 - коэффициент опережения темпов роста производительности труда и средней заработной платы ( $K_o$ ):

$$K_o = \frac{TR_{пт}}{TR_{зп}}, \quad (6)$$

где  $TR_{пт}$  - темп роста производительности труда (в сопоставимых ценах), %;  
 $TR_{зп}$  - темп роста средней заработной платы (в сопоставимых ценах), %.

Поскольку зарплатоотдача и коэффициент эффективности использования заработной платы по-разному характеризуют эффективность ее использования с различных сторон и могут изменяться в разных направлениях и неодинаковыми темпами, для общей оценки целесообразно применять интегральный показатель использования заработной платы (Кинт.з.), рассчитываемый по формуле

$$Кинт.з. = \sqrt{3o \times Kэ} \quad (7)$$

Повышение эффективности использования заработной платы заключается в том, чтобы увеличение заработной платы сопровождалось опережающим ростом таких экономических показателей, как объем товарооборота и прибыль предприятия.

Организация заработной платы призвана обеспечивать мотивацию трудового поведения работников, заинтересовывать их трудиться на данном предприятии, использовать личностный потенциал для улучшения своих и коллективных показателей работы.

Механизм организации заработной платы функционирует на основе использования ряда принципов. Сегодня среди экономистов нет единой концепции сущности принципов организации заработной платы. По мнению Н. А. Волгина принципы организации заработной платы – это объективные, научно – обоснованные положения, отражающие действие экономических законов и направленные на более полную реализацию функций заработной платы. [6, с.254]

Рассматривая наиболее характерные принципы организации заработной платы в сфере торговле нужно отметить:

*Гибкость заработной платы* означает, что она подвержена изменениям под влиянием внешних и внутренних факторов. Такая заработная плата испытывает влияние конкурентных, рыночных механизмов, в том числе на рынке рабочей силы.

*Простота, ясность и доступность систем оплаты труда:* работник должен понимать, за что, за какие качественные и количественные показатели его заработная плата может быть снижена или повышена.

*Оплата труда должна обеспечивать опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы* - таким путем обеспечивается соблюдение оптимальных пропорций между

потреблением и накоплением, между ускоренными темпами расширенного воспроизводства и повышением уровня жизни народа.

*Равная оплата за равный труд:* труд одинаковый в своих качественных и количественных показателях оплачивается одинаково независимо от национальности, пола, возраста, отношения к религии и др.

*Принцип всесторонней дифференциации оплаты труда,* выражается в том, что более квалифицированный и сложный труд, затраченный в менее благоприятных условиях, резко отличающихся от нормальных, оплачивается выше.

*Устойчивый рост номинальной и реальной заработной платы* по мере роста эффективности производства и труда связан с действием объективного экономического закона возвышения потребностей, согласно которому более полное их удовлетворение реально лишь при расширении возможностей получить за свой труд большее количество материальных благ и услуг

*Принцип материальной заинтересованности работников в результатах своего труда* является одним из основных в современной экономике. Формами его реализации выступают многочисленные и разнообразные системы заработной платы, применяемые на предприятиях.

Наиболее эффективной формой регулирования заработной платы для предприятий торговли является многоуровневая договорная (контрактная) система. Она позволяет с достаточной полнотой отразить, при определении условий оплаты, интересы, как работодателя, так и работников.

Проведенное исследование заработной платы в сфере торговли, а также особенностей ее организации в новых условиях хозяйствования, позволяет сделать вывод о том, что дальнейшая эффективная организация заработной платы предприятий розничной торговли, несомненно, будет способствовать обеспечению ее конкурентоспособности, увеличению производительности труда, повышению профессионализма работников сферы торговли, что безусловно, скажется на качестве получения намечаемых доходов.

### Литература

1. Александрова А.Б. Заработная плата на современном предприятии. -М.:«Книжный мир», 2010.- 424с.
2. Бухалков М.И. Управление персоналом,уч.пособие.- М.,«Инфра-М», 2010.
3. Зайцев Г.Г. Управление персоналом (учебное пособие). СПб: изд.-во «Северо-Запад»,2010.
4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. -М.,«Инфра-М», 2012.
5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. -М.: «Инфра-М»,2010.
6. Волгина Н. А. Социальная политика. Учебник / под.ред. Н. А. Волгина. -М.: изд. «Экзамен», 2003.- 736 с.
7. Статистической ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2014.- 457 с.
8. Щукин В. Как организовать оптимальную систему оплаты и стимулирования труда персонала // «Управление персоналом», 2011, №12.

УДК 338.48

**Мирмухамедова М. М.,**  
ассистент ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел: (+992 3422) 43315  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (на материалах Согдийской области)

*В статье исследованы особенности механизма ценообразования на туристические услуги в Согдийской области Республики Таджикистан.*

**Ключевые слова:** туристические услуги, особенности, механизм, ценообразование.

**Mirmuhammedova M.M.,**  
assistance of the IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel: (+992 3422) 43315  
E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### FEATURES PRICING MECHANISM FOR TRAVEL SERVICES (on materials of Sogd region)

*In the article analyzed the features of the mechanism of pricing for travel services in the Sogd region of Tajikistan.*

**Key words:** tourism services, especially the mechanism of pricing.

Туризм занимает значительное место в международных отношениях. Около 500 млн. человек ежегодно посещают зарубежные страны в туристических целях. Международный туризм является не только популярным видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики. Современная экономическая теория рассматривает цену как результат функционального взаимодействия комплекса ценообразующих факторов. В условиях совершенной конкуренции, т. е. когда множество мелких фирм производят однородную продукцию при благоприятных условиях входа на рынок и выхода из него и равном доступе ко всем видам информации, цена устанавливается на рынке. Эту цену принято называть ценой равновесия.

Цена равновесия равняется, с одной стороны, предельной полезности, а с другой – предельным издержкам.

Ценообразование в сфере услуг и в туризме, в частности, имеет целый ряд особенностей:

1. Услуги туризма представляют собой конечный продукт, предназначенный непосредственно для потребления, поэтому цены на услуги - это розничные цены.

2. Устойчивость спроса на туристские услуги зависит от индивидуальных особенностей человека, поэтому при установлении цен на них следует учитывать следующий психологический момент: цена не должна вызывать отрицательных эмоций у потенциальных покупателей.

3. Процессы производства, реализации и потребления услуг совпадают во времени, поэтому в сфере услуг применяется сезонная дифференциация цен и тарифов; спрос на

услуги туризма носит ярко выраженный сезонный характер.

4. Туристские услуги реализуются как на внутреннем, так и на мировом рынках, поэтому при оценке качества и стандартизации принимаются во внимание международные требования, так как цены для иностранных туристов, как правило, более высокие, чем для отечественных, и устанавливаются в свободно конвертируемой валюте.

5. Цены на туристские услуги должны включать потребительские стоимости, которые не принимают непосредственно товарную форму (например, национальные парки, исторические памятники) или не являются продуктами труда, а созданы природой (горы, водопады).

6. Цена на туристские услуги имеет два предела: *нижний и верхний*. Нижним пределом выступает себестоимость произведенного товара (туристского пакета), а верхний предел определяется спросом на данный товар. Следовательно, величина цены на турпродукт определяется его стоимостью и спросом на этот продукт. Кроме того, на цену турпродукта влияет целый ряд факторов: класс обслуживания, используемое транспортное средство, форма обслуживания (групповая или индивидуальная), конъюнктура рынка туруслуг, сезонность предоставления услуг, эффективность рекламы и т. п.

При разработке цен на турпродукт (например, размещение в гостинице) учитываются следующие виды комиссионных вознаграждений посредникам: комиссия для оптовиков – туроператоров, которые разрабатывают программы и реализуют их самостоятельно или через посредников; розничная комиссия для турагентов, которые перепродают программы туроператоров или сами бронируют гостиничные номера; комиссия для других организаций, которые выступают в качестве посредников между турагентом, туристом и гостиницей.

Цена на турпродукт определяется методом нормативной калькуляции и включает расходы на людей, сопровождающих группу по маршруту.

Таким образом, стоимость туристской путевки определяется по формуле:

$$\frac{И+Н+П-С\pm К}{Т+\varepsilon}^{(1)}$$

где цена турпакета на одного туриста, долларах;

И – себестоимость услуг, входящих в турпакет туроператора;

Н – косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг;

П – прибыль туроператора в долларах;

С – скидка, предоставляемая туроператором туристу с отдельных видов услуг, входящих в турпакет;

К – комиссионное вознаграждение турагента, реализующего турпакет (надбавка к цене турпакета или скидка с цены туроператора в пользу турагента);

Т – количество туристов в группе;

Э – количество сопровождающих группу (эскорт).

Кроме указанных выше особенностей ценообразования в туризме, следует помнить следующее:

- цены на определенные виды услуг туризма не входят в стоимость турпакета (например, экскурсии), туристы заказывают и оплачивают их дополнительно в

соответствии со своими вкусами и интересами;

- при групповом туре цена тура на одного человека зависит от численности туристов в группе: чем больше численность группы, тем ниже стоимость тура в расчете на одного человека;

- цена тура зависит от возрастного состава туристов, так как детям и школьникам предоставляются значительные скидки с цены на многие услуги туризма, прибыль, закладываемая в цену турпродукта, устанавливается турфирмой в процентах к себестоимости затрат (размер процента зависит от спроса на данный турпродукт и может колебаться от 5 до 100% и более).

Расчет цены на турпродукт производится исходя из нормативной себестоимости услуг. Калькуляция – это определение стоимости одной единицы услуг или товара.

Анализ фактологического материала по Республике Узбекистан (Ойбек) и Республике Таджикистан (Истаравшан, Худжанд) в период за I квартал 2015 года представлен в *таблице*.

**Таблица**

**Анализ фактологического материала по Республике Узбекистан (Ойбек) и Республике Таджикистан (Истаравшан, Худжанд) в период за I квартал 2015 г.**

Количество туристов	Транспорт	Проживание (включён завтрак)	Питание (+ питьевая вода)	Услуги Гида	Входные билеты	Итого	Доходы организации (10%)
1	651 долл.	503 долл.	96 долл.	150 долл.	15 долл.	1 319 долл.	+ 10% 1 450 долл.
2	651 долл.	593 долл.	192 долл.	150 долл.	30 долл.	1 616 долл.	1 777 долл.
3	651 долл.	1095 долл.	288 долл.	150 долл.	45 долл.	2 229 долл.	2 450 долл.

### Литература

1. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма. учеб. пособие. -М.: «Финансы и статистика», 2009.
2. Буторова Н. В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма, учеб. пособие. -М.: «Советский спорт», 2010.
3. Гостиничный и туристический бизнес. -М., Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 2011.
4. Ильина Н. Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес», учебник для туристских колледжей и вузов. -М.: РМАТ, 2012.
5. Квартальнов В. А. Иностраный туризм.- М.: «Финансы и статистика», 2013.
6. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме. - М.: «Финансы и статистика», 2014.

УДК 378.046.4

**Тукузбоев Т. Н.,***ст. преподаватель, ХГУ им. акад. Б. Гафурова,*

735700, г. Худжанд, пр. Мавлонбеков 1

Тел. (+992 3422) 65273,

E-mail: [hgu@mail.ru](mailto:hgu@mail.ru)**Гафаров Д. К.,***ст. преподаватель, ИЭТ ТГУК*

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169

Тел. (+992 34 22) 60321,

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

*В статье доказывается необходимость обращения пристального внимания к вопросам подготовки и повышения квалификации рабочей силы в предприятиях и организациях, научных работников, то есть в целом трудовых ресурсов страны. В этом аспекте подвергнуто критическому анализу некоторые актуальные проблемы совершенствовании человеческого капитала в современных условиях Таджикистана.*

**Ключевые слова:** *высококвалифицированные специалисты, научные кадры, человеческий капитал, трудовые ресурсы, духовная нищета, социальная политик, социально-трудовые отношения.*

*Tukuzboev T. N.,**sen. teacher of the KhSU after acad. B. Ghafurov*

735700, Khujand, Mavlonbekov ave. 1

Tel: (+992 3422) 65273,

E-mail: [hgu@mail.ru](mailto:hgu@mail.ru)*Gafarov D. K.**sen. teacher of the IET TSUC*

735700, Khujand, Lenin ave. 169

Tel: (+992 34 22) 60321,

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### SOME TOPICAL ISSUES IN TRAINING AND RE-TRAINING OF LABOR RESOURCES IN THE CONDITION OF THE TRANSFORMATION ECONOMY

*The article proves the need for treatment of attention to the issues of training and retraining the workforce in enterprises and organizations, scientists, that is the whole labor force of the country. In this aspect critically analyze some actual problems of improving the human capital in modern conditions of Tajikistan.*

**Key words:** *highly skilled scientific personnel, human capital, human resources, spiritual poverty, social policy, social and labor relations.*

Наиболее важным условием развития экономики, повышения ее эффективности и конкурентоспособности является наличие высококвалифицированных кадров, способных решать наисложнейшие проблемы, возникающие в условиях рыночных отношений. Сегодня как никогда кадры становятся стержнем проводимой реформы, они решают все, что связано с настоящими задачами развития экономики и перспективами ее дальнейшего прогресса. Следовательно, на текущем этапе развития требуется системный и комплексный подход к вопросу подготовки кадров.

Поскольку, в странах переходного периода успешное осуществление экономических преобразований в значительной мере тормозится из-за колоссального дефицита квалифицированных специалистов, способных быстрее двигать реформу в требуемом направлении. Именно дефицит квалифицированных кадров является одной из существенных причин того, что экономика страны длительное время «лежала на дне», из которого в настоящее время «выползает» очень медленными темпами.

Серьезную угрозу для страны представляет ослабление ее научно-технического и технологического потенциала. Будущее любой нации определяется не танками и самолётами, а экономикой, основанной на фундаментальном знании. Поэтому те негативные процессы, которые происходят в сфере образования и науки, ослабление научно-технического потенциала превратились в серьезную угрозу для экономической безопасности Таджикистана. Гражданское противостояние и сложная динамика социально-экономического положения страны крайне негативно отразились на состоянии научно-технической сферы. В последние пятнадцать лет наука и научное обслуживание превратились из наиболее престижной и обеспеченной сферы деятельности в одну из самых непривлекательных и низкооплачиваемых. Разрушение научно-технического потенциала, истощение уровня интеллектуализации общества, утечка умов из сферы науки будут иметь для страны катастрофические последствия.

В связи с этим опасность представляют свёртывание фундаментальных исследований, распад некогда мощных научно-исследовательских коллективов и конструкторских бюро межотраслевого и отраслевого назначения, уход ученых и квалифицированных специалистов из сферы профессиональной деятельности. Принимаемые меры по поддержке науки нельзя назвать ни радикальными, ни эффективными. Финансовые ресурсы, которые выделяются для науки, обеспечивают её выживание, а не развитие.

Анализ системы подготовки специалистов показывает, что она создает гораздо большую угрозу для национальной безопасности страны, чем другие угрозы. Коррупция в сфере образования и науки разрушает морально-этические устои общества и отбрасывает её на целые десятилетия назад. Малограмотные выпускники школ, вузов не могут стать интеллектуальным фундаментом общества. Этим объясняется и застой в науке. Характерной чертой последних лет является защита кандидатских и докторских диссертаций лицами, не имеющими никакого отношения к науке.

Главная причина такого состояния науки – недостаточное финансирование и низкая заработная плата научного работника, отсутствие настоящих организаторов науки и генераторов научных идей.



В 2013 г. среднемесячная заработная плата в отрасли науки была ниже, чем в промышленности и транспорте, – в 1,9 раза, связи – в 2,5, строительстве – в 2,1, кредитовании и страховании – в 3,3 раза. Практически полностью прекратили свою деятельность НИОКР, отсутствуют приборы, оборудование и материалы для проведения научных и экспериментальных исследований. Отток лучших умов за пределы страны, уход из науки в сферу бизнеса, банковской деятельности, международных организаций, органы государственного управления привели к деградации научных школ и распаду научно-исследовательских институтов, разрушению связи между наукой и производством. Хотя в абсолютном выражении объём бюджетного финансирования последние годы постоянно увеличивается, но оно пока является недостаточным. Доля финансирования науки к ВВП в республике по данным официальной статистики с 2007 по 2013 г. постоянно составляет на уровне около 0,1 % [1, с. 69; 196.]. Если произвести сопоставительный анализ, то можно отметить, что эта доля в Японии на уровне более 3,0%, Германии – 2,8, США – 2,8, Швеции – 2,6, Франции – 2,4 и России – около 1,5%. Мировая практика свидетельствует, что на поддержание научно-технической сферы необходимо ежегодно выделять не ниже 1% ВВП. Это пороговый уровень, иначе будет происходить окончательный развал научно-технического потенциала страны.

Численность работников основной научно-технической деятельности сократилась с 8501 в 1991 г. до 3389 человек в 2013 г., в том числе кандидатов наук – с 1835 до 743 чел. Ещё сильнее сократилась численность специалистов, работающих в сфере науки, в том числе: в естественных науках – в 1,7 раза, технических – в 1,5, медицинских – в 2,6 и общественных – в 2,4 раза. [1, с. 70].

Самой главной угрозой является отток специалистов из сферы науки, в связи с падением её престижа. Надеяться, что «латанием дыр» можно поправить ситуацию в науке – это глубокое заблуждение. Здесь нужны самые кардинальные меры по оздоровлению научно-технической сферы, восстановлению престижа науки.

Для экономической безопасности Таджикистана очень существенны и духовные, психологические, морально-этические составляющие. Духовный кризис, который поражает наше общество, может стать серьёзной угрозой для будущего Таджикистана. Бездуховность, потеря смысла жизни ведут к росту преступности, высокой смертности от инфекционных заболеваний, распространению алкоголизма, наркомании, проституции, увеличению числа самоубийств. В условиях духовного обнищания общества человеческий капитал, интеллектуальный потенциал науки, другие факторы экономического роста могут оставаться пассивными или даже иметь нулевую экономическую оценку. К сожалению, на угрожающий характер этого фактора, влияющего на все сферы общественной жизни, мало кто обращает внимание, забывая о том, что духовный подъём общества выступает катализатором развития факторов роста, объединяющим началом для решения сложных социально-экономических задач данного момента.

Более 100 лет назад выдающийся немецкий социолог, историк, экономист и юрист Макс Вебер (брат Альфреда Вебера) доказал, что западный капитализм сформировался не на «первоначальном накоплении» капитала, а на мощном нравственном фундаменте, на протестантской этике, т.е. на определённых установках, которые исследовала эта христианская конфессия. По поводу «первоначального накопления» капитала и капиталистических ценностей можно поспорить с Максом Вебером, а что касается прогресса общества на мощной нравственной основе, высокой духовности, то здесь он прав. Например, успех СССР в послевоенные годы во многом основывался на духовном подъёме и единении

общества, вызванных победой в Великой Отечественной войне. Или другой пример духовного, патриотического подъёма общества. Для восстановления послевоенной экономики своей страны женщины Японии сдали государству не только свои украшения, но даже хозяйственную посуду и другое личное имущество.

В целом, духовная нищета – это недостаток в качестве человеческого капитала, представляющей угрозы не только для экономической, но и национальной безопасности страны. Следовательно, качество человеческого потенциала является важнейшим фактором экономического роста и повышения уровня благосостояния в целом. Рассуждая о качестве человеческого потенциала, А. Смит в своих трудах отмечал, что «человека, изучившего с затратой большого труда и времени какую либо из профессий, требующих ловкости искусства, можно сравнить с дорогой машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему сверх обычной заработной платы за простой труд, все расходы за обучение, с обычной, по меньшей мере, прибылью на капитал, равный этой сумме расходов» [2, с.165].

Мы придерживаемся того мнения, что создавшееся положение обусловлено тяжелым экономическим положением отраслей экономики страны, где очень низка заработная плата, а также нехваткой средств государственного бюджета на эти цели, что не позволяет принять законы, касающиеся рассматриваемых проблем. Поэтому предполагается, что при совершенствовании организации оплаты труда будет разработан ряд нормативных актов или внесены изменения в уже существующие, которые связывали бы в единую систему узловые проблемы в части:

- определения и поэтапного повышения минимальной заработной платы на уровне эквивалентного размера прожиточного минимума, принимаемого на определенный период и обеспечивающего рост дохода семьи;

- введения системы, обеспечивающей объективные пропорции средних величин заработной платы между различными сферами экономики через регулирование фондов оплаты труда предприятий и организаций производственного сектора;

- внесения изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты труда на предприятиях путем усиления роли договорного регулирования;

- введения новых принципов в действующую поощрительную систему, включая усиление мотивационных стимулов к участию работников в прибыли и капитале на основе установления единого налогообложения средств, направляемых на эти цели;

В годы суверенитета можно сказать, практически не действует ранее эффективно применявшаяся система медико-санитарного обеспечения работников и контроля за техникой безопасности, охраной труда и санитарно-гигиеническим состоянием производства. Прием на работу повсеместно осуществляется без предварительных медицинских осмотров, не проводится мониторинг состояния здоровья работников, постоянно находящихся во вредных условиях. В то же время средства, выделяемые государством, предприятиями и организациями для предотвращения травматизма, профессиональной заболеваемости и инвалидности по регионам республики распределены крайне неравномерно. Общая ситуация в сфере охраны и условий труда свидетельствует о низком уровне технической оснащенности многих производств, моральной и физической изношенности машин, механизмов, оборудования и других производственных фондов, недостаточном обеспечении и низкой эффективности средств индивидуальной и коллективной защиты работников этих предприятий и организаций от профессиональной и общей заболеваемости.

Исходя из этого, мы придерживаемся мнения, что в условиях развития рынка

роль государства в решении данных проблем радикально меняется. На смену гарантиям, предоставляемым ранее через систему государственного социального обеспечения, должны прийти новые институты защиты в виде систем страхования рисков, прежде всего, профессиональных, утраты трудоспособности на производстве.

Другим основным направлением в социальной политике государства, кроме создания нормальных условий труда для трудоспособного населения, является поддержка необходимого жизненного уровня малообеспеченных групп населения. В условиях рынка изменяется сам механизм социального обеспечения и социальной защиты населения. Мы исходим из того, что социальная защита должна базироваться на совокупности правовых норм, призванных помочь решить определенные социальные и экономические проблемы, установленным законодательством отдельным категориям и группам граждан, которые при случае утраты трудоспособности, отсутствия работы или по другим причинам не имеют достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей. В новых условиях хозяйствования все большее значение приобретает вопрос о создании в стране единой системы социальной защиты, объединяющей интересы государства, работодателей и граждан.

При формировании и совершенствовании новых социально-трудовых отношений в республике необходимо опираться на такую правовую базу, которая соответствовала бы существующим международным требованиям и отвечала бы потребностям современного трудоспособного члена общества. Необходимо учитывать то обстоятельство, что в процессе принятия соглашений на различных уровнях и заключения коллективных договоров на уровне предприятий и организаций надо создавать и гарантировать работникам нормальные условия труда и социальную защиту их интересов. Социальной стабильности в обществе можно достигнуть только при заключении таких соглашений и коллективных договоров, которые учитывали бы интересы и работника, и работодателя, и государства в целом.

### Литература

1. Статистический ежегодник РТ. - Душанбе: Госстатагентства при Президенте РТ, 2014.-457с.
2. Антология экономической мысли. – М., 1993. – Т.1. – С. 165.
3. Доклад о развитии человека за 2003 г. – ПРООН. -Минск, 2003. – С. 258-260.
4. Дятлев. С.А. Теория человеческого капитала, учебное пособие.- СПб.; Изд. «СПБ УЭФ», 1996.,
5. Жеребин В.М.. Романов А.Н. Уровень жизни населения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
6. Ильинский И. В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве.- СПб.: изд. СПб. УЭФ, 1999.

**Сатторов М.С.,**  
н.и.и., дотсент, ГМИТ,

**Раҳматов А.А.,**  
ассистенти кафедраи иқтисодиёт  
ва идоракуни ГМИТ,

**Назарматов А.А.,**  
ассистенти кафедраи иқтисодиёт  
ва идоракуни ГМИТ

735730, ш. Чкаловск,  
Тел. (+992)927875424,  
E-Mail: iet-tguk@mail.ru

### ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СОҶАИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА МУНОСИБАТИ БОЗОРӢ

Таъмин намудани беҳатарии озукавории мамлакат яке аз муаммоҳои муҳимтарин буда, танзими давлатии кишоварзӣ дорои мавқеи муҳим мебошад. Мақолаи мазкур маҳз ба масъалаи танзими давлатии тараққиёти кишоварзӣ бахшида шуда ба ҳисоб гирифтани зарурияти қоида ва анъанави аҳолии маҳалларо, ки дар ҳазорсолаҳо ба вуҷуд омадааст дар бар мегирад.

**Вожаҳои калидӣ:** кишоварзӣ, обёрӣ, сармоя, иҷора, маҳсулот, сармоягузорӣ, бозор, ирригатсия, тараққиёт, муноқиша.

**Sattorov M.S.,**  
c.e.sc., docent of the MMIT

**Rakhmatov A.A.,**  
assistance of the economics & management department, MMIT

**Nazarmatov A.A.,**  
assistance of the economics & management department, MMIT

735730, Chkalovsk,  
Tel. (+992) 927875424,  
E-Mail: iet-tguk@mail.ru

### AGRICULTURAL STATE REGULATION IN THE TRANSITION TO A MARKET-BASED APPROACH

To ensure the country's food safety is one of the problems most important agricultural state regulation has an important position. This article is devoted to the issue of state regulation of agricultural development to calculation need for policies and tradition to population community in millennium come into existence.

**Key words:** Agricultural irrigation, investments, rented, products, Investments, market, irrigation, oportunities, strove.

Таҷрибаи ҷаҳони нишон медиҳад, ки дар аксар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисоди тараққи карда тараққиёти кишоварз ҳама вақт аз ҷониби давлат танзим карда мешавад.

- Ин пеш аз ҳама аз он вобаста мебошад, ки кишоварзи системаи мураккаби гуногун ҷабҳа буда бо шароити табиӣ-географӣ бевосита пайваст мебошад ва шароити табиӣ-географи бошад- ин ноустувори ва пешгуи нашаванда мебошад.
- Ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба саноат ва соҳаҳои дигар муҳлати дарозро талаб мекунад. Дар баробари он гирдгардиши сармоя се-чор маротиба суст мебошад. Аз ин сабаб худхаридкунии сармояи ба кишоварзи сарф карда шуда дар баъзе ҳолатҳо самаракнок намебошад.
- Бисёр намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ ба муҳлати кишт, нигоҳбин ҷамъовари ва коркарди маҳсулот диққати махсус доданро тақозо дорад, зеро ҳатто ҳангоми ду се руз қафо мондани кишт 20-30% маҳсулот талаф меёбад.
- Дар тараққиёти кишоварзӣ ба ҳисобгирифтани, қоида ва анъани аҳолии маҳаллиро, ки дар ҳазорсолаҳо ба вучуд омандаанд аҳамияти калон доранд. Тараққидиҳии маҷбури ҷойгиркунии истеҳсолоти кишоварзӣ, самараи дилхоҳ намедиҳад, балки баракс ба аз байн рафтани маданияти зиротчиғии халқ ва мумкин аст ба муноқишаи иҷтимоӣ дар мамлакат оварда расонад.

Ҳамин тавр омилҳои дар боло овардашударо ва хусусияти тараққиёти кишоварзӣ ба ақидаи мо лозим аст, ки шаклҳо ва усулҳои махсуси танзими давлатии тараққиёти кишоварзиро дар шароити давраи гузариш коркарда бароварданд ва истифода зарур аст.

-самти аввал танзими давлатии ҷараёни гузариш кишоварзии Тоҷикистон ба системаи бозори.

- самти дуюм таъмини устувории тараққиёти кишоварзи дар шароити иқтисоди бозоргонӣ.

Барои иҷрои ин вазифа ташкил намудани институтҳои нави идоракунӣ ва танзими кишоварзи дар мамлакат мавқеи марказиро ишғол мекунад, зеро ки ислоҳот дар Ҷумҳури бо роҳи қонуни, на бо роҳи инқилоби гузаронида мешавад. Дар инҷо вазифаи асоси мақомотҳои давлати фаро овардани намудани шароит барои гузариш ба иқтисоди бозори мебошад.

Дар ин ҷода ба ақидаи мо бояд пеш аз ҳама таҷрибаи таърихи зироатчиғӣ ва идоракунии давлатии тоҷикон то инқилоби октябр соли 1917 ба назар гирифта шавад.

Ба ғайр аз он хусусияти демографияи имруза (муосир) ва шароити экологӣ-иқтисодии кишоварзии Тоҷикистон ва таҷрибаи кишоварзҳои ҳамсоя ба эътибор гирифта шавад.

Ба ақидаи мо танҳо чунин тамсилаи танзими давлати метавонд самараи мусбии дилхоҳи тараққиёти кишоварзиротаъмин намояд.

Таърих гувоҳи медиҳад, ки дар замони қадим дар Тоҷикистон иҷора дараҷаи баландтарини истифодабарии моликияти давлати хусусан замин истифодабарииро ифода менамояд. Ғайр аз ин дар замони қадим хоҷагиҳои деҳқонии Тоҷикистон дар асоси соҳибқорӣ оилавӣ ва коллективона фаъолият мекарданд.

Бояд қайд намуд, ки ба ҳамаи дастовардҳои истеҳсолоти калони давраи сотсиалистӣ дар Тоҷикистон нигоҳ накарда хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ аз руи моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар соҳаи аграрии иқтисодиёт нақши муҳим дошт. Хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, ки ҳамгӯ 4% заминро дошаданд зиёда аз 25% маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол мекарданд.

Дар давраи ҳозира хоҷагии қишлоқ зиёда аз 70% маҳсулоти тоза кишоварзиро истеҳсол менамояд ва ба фурӯш мебароранд.

Боз яке аз муҳимтарин омилҳои тараққиёти хоси кишоварзии Тоҷикистон дар он мебошад, ки қариб 80% маҳсулоти кишоварзиро аз ҳисоби заминҳои обёришаванда ба даст оварда мешавад, ки нақши махсуси танзми давлати ва инвеститсиякунониро тақозо дорад.

Бояд қайд кард, ки системаи ирригатсионии ҳануз дар солҳои 70-80уми асри ХХ сохта шуда фарсуда шудаанд ва қариб 70% онҳо корношоам шудаанд, аммо аз қариб 822 ҳазор гектар майдони қорам дар мамлакат 750 ҳазор гектар ва зиёда аз 50.9% дар зери таъсири эрозияи об, бодхурдашави ва туршавии замин(хок) буда 120 ҳазор гектари он аз истифодаи кишоварзӣ баромаданд.

Танҳо инвеститсияи калони давлати ин ҳолатро беҳтар карда метавонад. Самти дигар ин аз дар оянда ба қор даровардани заминҳои нав ба чунин принципҳои обёри ва хараҷотҳои худдорӣ намоем, зеро ки босабабҳои гуногун дар бисёр ноҳияҳо садҳо гектар заминҳои қорам истифода бурда намешаванд.

Дигар хусусияти обёрӣ дар Тоҷикистон дар он мебошад, ки зиёда аз нисфи майдони замин бо ёрии насоси обкаши бо об таъмин карда мешаванд ва барои он наздик 30% энергияи барқии ҷумҳури сарф мешавад. Ногуфта намонад стансияҳои насоси обкашии қуҳна таъмирталаб шуданд, аз он як қатори онҳо таъмир шуда, қисми дигарашон навбати худро интизоранд. Қисмҳои эҳтиёти барои таъмири капитали дар ҳудуди ҷумҳури истеҳсол карда намешаванд ва онҳо аз дигар кишварҳо оварда мешаванд, ки хароҷотҳои зиёдро талаб менамоянд. Дар ин ҷода мушкили дигаре ҳаст, ки ин ҳам бошад бо қувваи барқ таъмин намудани стансияҳои обкашии насосӣ бо сабаби дар сари вақт пардохт нашудани қарзҳои онҳо аз муассисаҳои энергетика мебошад. Ин муаммо ҳалли худро интизори дорад.

Танзими кишоварзи бидуни ба ҳисобгирии ҳавасманди ва хусусиятҳои 74,3% аз 8.1 млн аҳолии умумӣ дар қишлоқҳои иқомат дошта ба ақидаи мо натиҷаи дилхоҳ намедихад.

Бағайр аз ин бояд қайд карда шавад, ки сабаби асосии бӯҳрони экологӣ-иқтисодӣ имруз ба миён омада натиҷаи риоя накардани талаботҳои агротехники (киштгардон, шудгории тирамоҳи, яҳобмонӣ) ва монокултура мебошад.

Тақрор ва давом додани чунин режим дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ дар Тоҷикистон ба оқибатҳои пешгуи- нашавандаи иҷтимоии сиёсӣ ва иқтисодӣ оварда мерасонад.

Дар асоси гуфтаҳои боло барои танзими давлатии тараққиёти кишоварзи дар Тоҷикистон дар шароити гузариш ба бозор ба ақидаи мо таъмини базаи нормативӣ ҳуқуқи механизми бозори тараққиёти кишоварзӣ Тоҷикистон, аҳамияти волтар додан ба инфрасохтори деҳот, қоркард ва нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ: аҳамияти махсус додан ба масъалаҳои заминсозӣ ва заминистифодабарӣ: даст кашидан аз ҳамагуна шаклҳои системаи фармонфармои-маъмуриё, ки то ҳол ҷой доранд ва пурра ба усулҳои иқтисодии бозори ва системаи идоракуни дар кишоварзӣ гузоштан барои тараққиёти истеҳсолот кумак хоҳад расонид.

### Адабиёт

1. Закон Республики Таджикистан «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджикистан» от 5 марта 2007 года, № 241.
2. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования.-М:

ЮНИТИ, 1990. – с. 413.

3. Расулов Т. « Прямые иностранные инвестиции в экономику «ЕВРАЗЭС». Таджикистан: экономика и интеграция. – Душанбе, 2003.-.20-24

4. Эргашев А.А. Организационно-экономический механизм привлечения инвестиций в сельское хозяйство – ИЭСХ, 2010.

УДК 338.2

**Собирова Ш.Р.,**

*ассистент кафедры экономики и управления ГМИТ*

735730, г. Чкаловск, ГМИТ,

Тел. (+992) 927570802,

E-Mail: sobirova\_777@mail.ru

### **ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

*В статье рассмотрена нынешняя ситуация в области энергетики Таджикистана. Требуется выявить те факторы, которые оказывают на него влияние и должна приниматься во внимание в процессе государственного регулирования ТЭК. Следует отметить, что одни факторы могут иметь положительный характер, другие напротив, оказывать отрицательное влияние, что необходимо учитывать в процессе государственного регулирования ТЭК. Автор выявляет объективные и субъективные факторы, влияющие на развитие ТЭК.*

**Ключевые слова:** электроэнергетика, объективные и субъективные факторы, гидроэнергетика, регулирования, энергоресурсы, энергопотребления, электроэнергетическая эффективность.

**Sobirova Sh.R.,**

*assistance of the economics & management department, MMIT*

735730, Chkalovsk,

Tel. (+992) 927875424,

E-Mail: sobirova\_777@mail.ru

### **FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR, AND THEIR REGULATION**

*The article clearly formed the current situation in the energy sector in Tajikistan need to identify the factors that have influenced him, and must take account in the state regulation of the energy sector. It should be noted that another factor may have other positive character on the contrary, have negative effects that must be considered during the state regulation of the energy sector. Thus the author reveals the objective and subjective factors influencing the development of the energy sector.*

**Key words:** electricity, objective and subjective factors, hydropower, regulation, energy, power effect.

Однако в зарубежной научной литературе сложился такой подход, когда

рассматриваются скорее не факторы, воздействующие на процесс развития топливно-энергетического комплекса страны как единой системы, а факторы, определяющие наилучшие варианты размещения объектов ТЭК.

В связи с этим, учитывая сложность ситуации в энергетическом комплексе Таджикистана, мы считаем необходимым выявить те факторы, которые оказывают на него влияние и должны приниматься во внимание в процессе государственного регулирования ТЭК.

В целом все такие факторы можно классифицировать с двух точек зрения. В первом случае классификация факторов может осуществляться на основе уровня участия субъектов хозяйственной деятельности в развитии комплекса, во втором – с учетом источника воздействия, то есть той сферы, где существует фактор, оказывающий влияние.

Первый способ классификации намного сложнее и объемнее, но при решении некоторых задач, требующем особой тщательности анализа, его применение вполне обоснованно.

Исходя из вариантов первого типа классификации факторов, воздействующих на функционирование топливно-энергетического комплекса, следует выделять, в первую очередь, объективные и субъективные факторы. Данная классификация, на наш взгляд, имеет большое значение для процесса государственного регулирования ТЭК, так как, во-первых, создает условия для учета различных форм воздействия в результате такого регулирования и, во-вторых, дает возможность предотвратить в некоторых случаях негативное воздействие.

Для того, чтобы лучше понять, каким образом происходит указанный процесс, необходимо уточнить, какие факторы следует относить к объективным, а какие, в свою очередь, относятся к субъективным.

Как известно, объективные факторы в экономике, как и в любой другой сфере, не зависят от действий и воли хозяйствующих субъектов. Следовательно, к таким факторам в энергетическом секторе следует отнести все те явления или процессы, которые оказывают влияние на топливно-энергетический комплекс Республики Таджикистан, но при этом не являются следствием деятельности государства, юридических или физических лиц.

Воздействие объективных факторов не поддается государственному регулированию, поскольку они существуют независимо от воли или желаний кого-либо. В процессе регулирования можно лишь учесть их воздействие и определить комплекс мер по противодействию им либо, напротив, по их усилению.

Кроме того, следует отметить, что одни факторы могут иметь положительный характер, другие, напротив, оказывают отрицательное влияние, что должно учитываться в процессе государственного регулирования ТЭК.

Таким образом, к объективным факторам, влияющим на развития ТЭК в Таджикистане и имеющим положительный характер, можно отнести следующие:

- высокий потенциал по выработке гидроэлектроэнергии;
- наличие в относительной доступности потенциальных рынков сбыта вырабатываемой энергии;
- низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, а, следовательно, и низкая цена на нее, и более высокая конкурентоспособность отечественных предприятий топливно-энергетического комплекса.

В ряду объективных факторов, обладающих негативной направленностью, считаем необходимым отметить:

- малые запасы энергоносителей, помимо гидроэнергетических, и, как



следствие, почти полное отсутствие альтернативных источников энергии;

- финансовые факторы, которые сводятся к отсутствию необходимых финансовых средств для развития отрасли;

- инфраструктурные факторы, охватывающие проблему морального и физического устаревания действующих коммуникаций и оборудования и необходимость создания новых энергосетей для транспортировки энергоносителей в необеспеченные энергией районы;

- территориально-рельефные факторы, характеризующие возможность использования тех или иных источников энергии (добыча энергоносителей, строительство ГЭС, применение нетрадиционных источников энергии) с учетом особенностей рельефа местности и территориальных разграничений.

Помимо этого следует отметить, что некоторые факторы имеют склонность к изменению характера своего воздействия, то есть они в зависимости от условий и обстоятельств могут носить либо позитивный, либо негативный характер. К таким факторам следует отнести:

- макроэкономические, изменяющиеся в зависимости от конъюнктуры рынка и цен на энергоносители;

- внешнеполитические, зависящие от возможностей Республики Таджикистан на мировой арене и поддержки со стороны государств-партнеров;

- экологические, определяемые видом преобладающих в стране энергоносителей и ущербом, наносимым этими энергоносителями окружающей среде.

Некоторые факторы могут комбинировать положительное и отрицательное воздействие и являться одновременно позитивными факторами, с одной стороны, и негативными – с другой. Например, ресурсный фактор в некоторой степени имеет положительное воплощение в Таджикистане, поскольку республика обладает просто огромным для такой небольшой страны гидроэнергетическим потенциалом. Вместе с тем, учитывая имеющиеся в наличии объемы запасов других энергоносителей, наша страна находится в бедственном положении, а ее энергетический комплекс, за исключением гидроэнергетики, не имеет перспектив.

Субъективные факторы, влияющие на развитие топливно-энергетического комплекса, охватывают все те явления и процессы, которые являются результатом той или иной деятельности хозяйствующих субъектов, то есть к субъективным относятся те факторы, которые возникают под влиянием и с непосредственным участием субъектов экономических отношений, будь то государственный аппарат в целом или отдельный индивид в частности.

В связи с тем, что возникновение субъективных факторов связано с процессом деятельности хозяйствующих субъектов, их влияние на топливно-энергетические комплекс может быть при необходимости усилено, ослаблено или полностью прекращено в результате воздействия на такую деятельность.

Следует подчеркнуть, что субъективные факторы в большинстве своем имеют негативный характер, так как являются результатом ошибок или упущений в процессе регулирования ТЭК. Среди таких факторов в первую очередь следует выделить управленческие, то есть те процессы, которые инициируются в ходе принятия управленческих решений на этапе реализации государственных программ по развитию ТЭК и решению проблемы энергодефицита в Республике Таджикистан.

Примером такого влияния может служить решение в период сезонных ограничений подачи электроэнергии освободить от таких ограничений отдельные коммерческие предприятия при оплате потребляемого ими электричества по

повышенному тарифу. На первый взгляд такое решение должно иметь позитивную направленность и позволять отдельным производствам продолжать функционировать в условиях ограничения подачи электроэнергии. Однако в результате в группу освобожденных от ограничений попали не только производственные предприятия, но и торговые и отдельные управленческие объекты. Эти объекты, во-первых, не испытывают такой острой потребности в электроэнергии и в крайнем случае могут работать за счет электрогенераторов. Во-вторых, они не являются производителями, и ограничение подачи электроэнергии создаст некоторые неудобства для их деятельности, но не будет иметь для нее серьезных экономических последствий, а также не нанесет какой-либо ущерб экономике страны в целом. То есть под освобождение от ограничений в подаче электроэнергии попали те предприятия, у которых в таком освобождении не было насущной необходимости. Более того, подобное решение об освобождении создало возможность для развития коррупционных отношений в этой сфере. Итогом всего вышеперечисленного стало резкое снижение лимита электроэнергии, выделяемой для населения, и, как следствие, усиление социальной напряженности и возникновение конфликтов в обществе.

Также следует выделить негативные факторы, возникающие при планировании (организационные факторы). Это может иметь форму как неверного выбора основного приоритета развития, так и недоучета воздействия некоторых объективных факторов, в результате чего вырабатывается нерациональный план, то есть регулирование ТЭК не осуществляется в соответствии с лучшим из возможных вариантов. При таких условиях отсутствие какого-либо результата может рассматриваться уже как положительный результат, но, все же, чаще всего подобное влияние организационных факторов имеет отрицательные итоги.

В данном контексте можно привести два примера. Суть первого состоит в том, что при составлении государственных программ развития топливно-энергетического комплекса в Таджикистане, как мы уже отмечали, переоценивалось положительное влияние инвестиционных факторов, в результате чего весь процесс реализации программы был поставлен в зависимость от внешних инвесторов без учета возможных альтернативных источников финансовых средств либо вариантов действий правительства при их отсутствии. В данном случае не до конца продуманная организационная деятельность привела к снижению эффективности мер государственного регулирования, направленных на развитие отрасли.

Другим примером может служить активная пропаганда использования нетрадиционных источников энергии среди населения, в рамках которой по большому счету не разъясняются особенности, а главное недостатки того или иного источника при их использовании в отдельных регионах страны. Особый упор в указанной пропаганде делался на внедрение и расширение использования солнечных батарей и ветровых электрогенераторов. И если использование солнечных батарей отдельными домохозяйствами в целом оправдано, то применение ветровых энергогенераторов напрямую зависит от силы ветра в каждом отдельном регионе, а здесь наблюдается довольно интересная картина (таблица 1).

Таблица 1

**Средняя месячная и годовая скорость ветра на территории Таджикистана, м/сек [2].**

Пункты	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Худжанд	5,3	5,5	5,6	4,8	4,2	4,0	4,4	4,4	4,0	3,8	4,6	4,8	4,6
Исфара	1,3	1,6	1,9	2,6	2,7	2,2	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,2	1,8
Истаравшан	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,4	1,6
Пенджикент	1,6	1,8	2,1	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	1,8	1,5	1,4	2,0
Душанбе	1,7	2,1	2,3	2,0	1,8	1,6	1,3	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	1,6
Яван	2,7	3,4	3,1	2,6	2,6	2,6	2,0	1,7	1,8	1,8	1,7	2,1	2,3
Дангара	1,2	1,6	1,7	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,3	1,3
Курган-Тюбе	1,2	1,5	1,9	1,7	1,5	1,2	1,0	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2
Куляб	1,3	1,6	1,8	1,8	1,6	1,7	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,5
Гарм	3,6	3,5	3,1	2,3	1,9	2,0	1,9	2,1	2,2	1,8	2,8	3,2	2,5
Шартуз	1,2	1,8	2,5	2,3	2,2	2,2	2,5	2,1	1,6	1,3	1,2	1,3	1,8
Мургаб	1,2	2,1	2,7	3,2	3,0	3,0	2,6	2,3	2,2	2,2	2,0	1,5	2,3
Ишкашим	0,9	1,6	2,2	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,4	1,9	1,4	1,0	2,0
Анзоб	5,0	5,5	5,5	4,7	4,1	4,1	3,9	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	4,6
Искандеркуль	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	1,5	1,4	1,4	1,7	1,6	1,8	1,5	1,6
Хорог	1,6	1,8	2,6	2,7	2,3	2,6	2,8	2,8	2,4	2,0	1,9	1,8	2,3
Шаймак	2,1	2,6	2,5	2,6	2,5	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	2,6	2,3	2,3
Ледник Федченко	7,1	7,4	7,2	6,6	5,7	4,8	4,0	4,0	4,8	5,9	7,4	7,1	6,0

Необходимо отметить, что в зависимости от рельефа на территории Таджикистана можно выделить местности, для которых характерна наибольшая повторяемость штилей. К таким территориям относятся 44-58% долин, 30% предгорных и горных районов. Производство энергии за счет силы ветра возможно при условии, что скорость ветра будет превышать 5 м/сек. В этом случае стоимость одного киловатта составит 12 центов. Оптимальной для производства энергии является скорость ветра в 10 м/сек, когда стоимость одного киловатта будет составлять 3 цента.

Как видно из данных, приведенных в таблице, такая сила ветра достигается лишь в одном крупном населенном пункте – Худжанде – в основном весной, а в осенне-зимний период, на который приходится наибольшая потребность в электричестве среди населения, сила ветра недостаточна для выработки электроэнергии.

Таким образом, пропагандируемое решение проблемы решением, по сути, и не является для абсолютного большинства регионов Таджикистана и, более того, вводит в заблуждение население, приводя к нерентабельным вложениям средств домохозяйств, то есть не только не способствует развитию ТЭК, но и, напротив, тормозит его.

Ряд субъективных факторов имеет также описанный выше двойственный характер, оказывая в зависимости от условий негативное или позитивное влияние. К примеру, инвестиционный и законодательный факторы при определенных условиях оказывают положительное влияние на развитие ТЭК. Однако при негативной инвестиционной привлекательности или при недочетах в принимаемых нормативно-правовых актах влияние этих факторов также оказывается негативным.

К сожалению, субъективные факторы, оказывающие исключительно положительное воздействие на развитие топливно-энергетического комплекса

чрезвычайно редки. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, любой субъект склонен к совершению ошибок, что и приводит именно к негативному воздействию.

Во-вторых, деятельность каждого субъекта направлена в первую очередь на удовлетворение его личных потребностей и защиту его собственных интересов, которые ни при каких условиях не будут полностью совпадать с потребностями и интересами других субъектов, также осуществляющих свою деятельность в какой-либо зависимости от энергетического комплекса. Также эти потребности и интересы не соответствуют потребностям в развитии самого ТЭК. Так, сегодня каждый житель Таджикистана ощущает дефицит в энергоносителях, но при этом не стремится вложить собственных средства в развитие отрасли. Подобное противоречие интересов и является основной причиной того, что субъективные факторы чаще всего имеют именно негативную направленность.

Однако в краткосрочной перспективе проявление позитивного характера субъективных факторов, воздействующих на ТЭК, вполне возможно и зависит от успешности вложения средств или применения тех или иных мер государственного регулирования.

Государство в процессе регулирования деятельности и развития топливно-энергетического комплекса имеет возможность полностью нейтрализовать негативное влияние субъективных факторов и значительно снизить ущерб, наносимый в результате воздействия объективных факторов, вовремя предусмотрев вероятные сценарии развития событий с учетом воздействия последних.

С другой стороны, сама суть государственного регулирования состоит в использовании всех имеющихся возможностей и за счет этого в создании благоприятных условий для развития регулируемой отрасли. Следовательно, используя, а при возможности и усиливая позитивное воздействие факторов, государство повышает потенциал отрасли, но вместе с тем не вмешивается активно в ее деятельность, то есть действует в рамках конкурентной рыночной экономики.

В теоретическом плане для того, чтобы реализовать эту задачу, государству необходимо произвести умелый, грамотный подбор рычагов по разработке и реализации многочисленных способов производства энергии, в первую очередь электрической. Одним словом, посредством использования одного способа воспроизводства электроэнергии добиться положительных сдвигов сомнительно, поэтому необходим именно комплексный подход, с тем, чтобы подбираемые элементы не противоречили друг другу, а служили общим стратегическим целям государства. А в практическом плане, когда будет обеспечена энергетическая независимость, можно добиться высокого уровня производительности труда, вследствие чего отечественная продукция будет обладать высокими конкурентоспособными качествами, реальный сектор экономики будет работать успешно, произойдут качественные позитивные изменения в уровне жизни населения, тогда и будет обеспечена высокая экономическая безопасность страны. Исходя из этого, можно заметить, что энергетическая независимость возможна тогда, когда реализуется система налаженных, взаимодополняющих друг друга мер, направленных на повышение эффективности использования воздействия тех или иных факторов на топливно-энергетический комплекс на современном этапе развития страны.

Другая форма классификации факторов, оказывающих влияние на топливно-энергетический комплекс (классификация с учетом источника воздействия), не имеет такого большого значения непосредственно при осуществлении мер государственного регулирования ТЭК. Однако подобная классификация, не

охватывая причины возникновения тех или иных факторов, значительно проще и может использоваться при составлении государственных программ развития отрасли на начальной стадии анализа. Среди данных факторов можно выделить следующие группы: ресурсные; макроэкономические; географические; климатические; экологические; внешнеторговые; технологические и т.д.

Данный перечень довольно обширен и может быть продолжен, так как энергетический комплекс, являясь центральной отраслью экономики, взаимодействует со многими другими элементами как экономической, так и неэкономической системы государства, а также с некоторыми объектами за пределами государства, в результате чего сам является объектом воздействия многих процессов и явлений. Поэтому здесь мы выделили лишь те факторы, которые, на наш взгляд, имеют наибольшее значение для энергетики Республики Таджикистан и оказывают на ТЭК наибольшее влияние.

Однако довольно высокие летние температуры в Таджикистане приводят к перегреву энергораспределительных сетей, что сокращает срок их службы, повышает опасность аварии и приводит к необходимости временного прекращения подачи электричества. Особую опасность данный фактор представляет для ЛЭП-500 «Юг-Север», так как ее выход из строя, даже временный, приведет к катастрофической ситуации в северных районах страны, единственным источником электричества для которых и является данная линия электропередач.

Внешнеторговые факторы для Таджикистана имеют два направления воздействия. Во-первых, определенная часть энергоносителей продолжает поставляться в республику из зарубежья, поэтому особенности взаимодействия с поставщиками также имеют значение. К примеру, предоставление ценовых льгот позволит высвободить некоторую часть средств для строительства объектов ТЭК на территории страны.

Во-вторых, Республика Таджикистан сама претендует на роль поставщика электроэнергии, что в свою очередь оказывает влияние на ее отношения с ближайшими соседями, потенциальными покупателями и на конъюнктуру на внутреннем рынке энергоносителей.

Наконец, технологические факторы напрямую определяют порядок и условия развития ТЭК. Какими бы богатыми запасами энергоносителей не располагала бы страна, она не сможет реализовать свой потенциал в этом направлении, если не имеет соответствующего технического оснащения либо не обладает необходимыми технологиями добычи (производства).

Однако, учитывая стихийный характер ряда факторов, их использование в процессе государственного регулирования ТЭК должно быть тщательно продуманным. При этом, на наш взгляд, можно опираться на следующую схему действий, состоящую из нескольких этапов.

На первом этапе следует выявить основные факторы, оказывающие влияние на отрасль, с точки зрения источника их возникновения, что нами было проделано выше. Данное действие необходимо, поскольку позволяет определить направления дальнейшей деятельности.

Второй этап представляется нам чрезвычайно важным, так как на нем определяется объективность факторов. Как отмечалось выше, объективные факторы с трудом поддаются регулированию, а их воздействие не всегда может быть нейтрализовано. С другой стороны, источник субъективных факторов выявить не всегда просто, а с течением времени тот процесс, что был инициирован каким-либо хозяйствующим субъектом, может изменить свои характеристики и приобрести

свойства объективного фактора. Кроме того, подчас объективные и субъективные процессы, сочетаясь, способны породить уникальные явления, не поддающиеся регулированию и чаще всего имеющие резко негативные черты.

Ярким примером этому является постепенное разрушение части коммуникаций топливно-энергетического комплекса (электрических сетей, газопроводов, отопительных систем) в Республике Таджикистан. Сегодня подобное положение традиционно объясняется нехваткой средств на ремонт, реконструкцию и, тем более, строительство новых коммуникаций. Однако обслуживающие компании должны были своевременно делать амортизационные отчисления, за счет чего и можно было бы решить проблему. Именно здесь и вступили в действие различные процессы, явившиеся следствием гражданской войны в Таджикистане, среди которых можно отметить и такой чисто объективный процесс, как стремительная инфляция, и абсолютно субъективный процесс роста экономических преступлений, сокрытия доходов, неуплаты положенных платежей. Прошло уже более 15 лет с конца гражданской войны, но возникшие в ее ходе явления продолжают оказывать влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и по сей день.

Возвращаясь ко второму этапу регулирования факторов, воздействующих на ТЭК, отметим также, что именно в этот момент начинает вырабатываться стратегия государства.

При этом второй этап тесно связан с третьим, и они могут в некотором смысле рассматриваться как один продолжительный этап. На третьем этапе необходимо определить направленность факторов, то есть носит ли оказываемое ими влияние позитивный или негативный характер. Очевидно, что все дальнейшие действия в рамках государственного регулирования будут зависеть от такой направленности. Кроме того, на данном этапе необходимо четко определить приоритеты, так как в зависимости от них будет также изменяться оценка уровня негативности (позитивности) воздействия тех или иных факторов.

На следующем (четвертом) этапе следует рассмотреть степень изменения ситуации при одновременном воздействии нескольких факторов, что обычно и встречается на практике. Также следует учесть, какие изменения могут произойти при изменении групп воздействующих факторов под влиянием государства. Отдельно взятые факторы, имеющие негативный характер, могут представляться более проблемными, чем они являются на самом деле, так как в любом случае будут частично нейтрализоваться позитивными факторами. Так, малые запасы нефти и газа на территории Таджикистана ставят страну в глубокую зависимость от поставщиков энергоресурсов. Если рассматривать только этот фактор, то вся система приоритетов должна быть изменена и направлена на диверсификацию поставок и поиск надежных поставщиков. Однако, учитывая большой гидроэнергетический потенциал, мы имеем возможность определить развитие гидроэнергетики в качестве главного приоритета развития ТЭК.

На последнем (пятом) этапе разрабатываются меры государственной политики в области регулирования топливно-энергетического комплекса с учетом результатов анализа и выводов, полученных на предыдущих этапах.

Особое внимание необходимо уделить факторам, имеющим двойственный характер, то есть, тем факторам, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние. Это связано с тем, что изменчивость указанных факторов, во-первых, может служить источником нестабильности, поэтому требует постоянного мониторинга. Во-вторых, следует тщательно продумать, как, ликвидировав негативное влияние, сохранить его положительные элементы.

В целом, чем слабее развит топливно-энергетический комплекс, тем меньше у него возможностей противостоять негативным факторам, а также в этом случае количество негативных факторов окажется намного больше, чем позитивных. Для Республики Таджикистан это особенно актуально. Именно поэтому государственное регулирование ТЭК в нашей стране должно базироваться на подобном анализе.

#### Литература

1. Альтернативные источники энергии// Отчет группы реализации проектов по строительству энергетических сооружений при Президенте Республики Таджикистан.[http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com\\_content&view=article&id=543:alternativnye-istochniki-energii&catid=147&Itemid=625&lang=ru](http://www.energyprojects.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=543:alternativnye-istochniki-energii&catid=147&Itemid=625&lang=ru) – Датаобращения: 16.03.2015.
2. Ахророва А.Д., Аманджанов Р.М., Доронкин К.А. Энергетика Таджикистана: современные тенденции и перспективы устойчивого развития. – Душанбе: Издательство ООО РИА «Статус». – 2005. - С.119.

## ВОПРОСЫ ПРАВА, ЛИНГВИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 349.6

**Самадов Б. О.,**  
н.и.х., дотсенти ДИС ДДТТ,

**Содиқов О. Ф.,**  
магистрант, ДИС ДДТТ

735700, ш. Хучанд, к. Ленин 169,  
Тел: (+992 3422) 60321,  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

**ТАТБИҚИ ТАЛАБОТИ ҚОНУНӢ ДАР ФАӢОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ:  
МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ**

Дар мақола баъзе ҷабҳаҳои истифодаи асосҳои ҳуқуқӣ доир ба соҳибкорӣ дар асоси талаботҳои, ки барои ҳуди соҳибкорон ва батанзимдарори давлатӣ зарур аст, дида баромада шудааст

**Вожаҳои калидӣ:** низоми ҳуқуқӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, бақайдгирии давлатӣ, уҳдадориҳо, умури давлатӣ.

**Самадов Б. О.,**  
к.ю.н., доцент ИЭТ ТГУК

**Содиқов О. Ф.,**  
магистрант, ИЭТ ТГУК

735700, г. Хучанд, ул. Ленин 169,  
Тел: (+992 3422) 60321,  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

**РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

В статье рассматриваются некоторые вопросы реализации норм действующего законодательства в сфере предпринимательства, в соответствии с теми требованиями предусмотренными как для самих предпринимателей, так и государственного регулирования.

**Ключевые слова:** правовая система, предпринимательская деятельность, государственная регистрация, обязательства, государственный орган.

**Samadov B.O.,**  
c.l.sc., docent of the IET TSUC

**Sodiqov O.Gh.,**  
MSc. Student of the IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169,  
Tel: (+992 3422) 60321,  
E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)



**THE IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF LAWS IN BUSINESS:  
THEORY AND PRACTICE QUESTIONS**

*Business activities are usually carried out in accordance with the requirements enshrined in the legislation of the country. In the aggregate of all claims in business covers the interests of entrepreneurs and society. This article discusses the ability to make some issues of implementation of the current legislation in the field of business, in accordance with the requirements stipulated by both the entrepreneurs and government regulation.*

**Key words:** legal system, entrepreneurial activity, state registration, liability, public authority.

Фаъолияти соҳибкорӣ бо қатъӣ риоя намудани талаботи қонунӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқи зерқонунӣ ба амал бароварда мешавад.

Ўҳдадорихои соҳибкорон тадбирҳои маҳдуднамоии озодии иқтисодии онҳоро ифода менамояд. Дар доираи фаъолияти соҳибкорӣ ўҳдадорихои соҳибкорон шартҳои ҳуқуқи рафтор мебошанд, ки бо ёрии талаботи қонунӣ ва ё маҳдудият, манъи қонунӣ муқаррар карда шудаанд. Талаботи қонунӣ ба соҳибкорон ҳаракатҳоеро пешбинӣ намудааст, ки нисбати манфиатҳои шахсони дигар ё гурӯҳи шахсон, аз ҷумла давлат бояд ба амал бароранд. Манъкунии ҳуқуқӣ доираи амалигардонии ҳуқуқҳои соҳибкоронро муқаррар намуда, аз худдории амалиёт нисбати ин ё он ҳаракатҳоро муайян кардааст [13, с.118; 14, с.512].

Талабот нисбати фаъолияти соҳибкорӣ, пеш аз ҳама, тавассути ҳуқуқи мукаммали оммавии субъектони хоҷагидор (берун аз муносибатҳои ҳуқуқӣ) ба амал бароварда мешавад. Дар мазмуни қомилҳуқуқи оммавӣ ўҳдадорихои риояи меъёрҳои манъкунӣ ва меъёрҳои маҳдудкунӣ, амалӣ намудани ҳаракатҳои зарур оиди иҷрои ўҳдадорихо дохил мешаванд. Агар меъёрҳои манъкунӣ ва меъёрҳои маҳдуднамоӣ риоя карда шаванд (ба монанди роҳ надодан ба рақобати бевиднона), муносибатҳои ҳуқуқи аниқ дар байни соҳибкорон ва давлат ба миён намеоянд.

Ҳангоми дар амал татбиқ намудани талаботи меъёрҳои манъкунӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ танҳо дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунӣ пайдо мегарданд. Масалан, ҳангоми аз ҷониби мақомоти зиддиинҳисорӣ ошкор карда шудани рақобати бевиднона барои оғоз кардани парванда дар бобати вайрон кардани ҳуқуқ, ба суроғаи ҳуқуқвайронкунанда пешкаш намудани огоҳи-нома асос мегардад. Дар натиҷа, байни субъекти хоҷагидор, вайрон-кунандаи талаботи зиддиинҳисорӣ ва давлат дар шахсияти мақомоти зиддиинҳисорӣ муносибатҳои ҳуқуқи аниқ ба миён меоянд.

Меъёрҳои, ки дар мазмуни худ талаботро ба фаъолияти соҳибкорӣ дар намуди ўҳдадорихои аниқ метавонанд, дар доираи муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи ба танзимдарории ғайрифавоҷ (ҳангоми вучуд надоштани ҳуқуқвайронкунӣ) ба миён меоянд, ба монанди он ки соҳибкорон ўҳдадоранд, маблағи андоза қонунан муқарраркардари сари вақт пардохт намоянд, амалӣ гардонанд.

Қайд кардан лозим аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарорҳои худ талаботи зарури танзими муносибатҳои ҳуқуқи хусусӣ ва оммавиро дар бозорҳои мол муайян ва пурзӯр менамояд. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №210 аз 2-юми майи соли 2013 «Дар бораи тартиби истифодаи мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (аз ҷумла, ҳангоми муомилот бо қорҳои пардохт ва штрихкодҳо), талаботи техникӣ ба мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (назоратӣ), инчунин, талабот нисбат ба системаи компютерӣ оид ба назорати хидматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва хидматрасониҳои электронӣ»[9] ба

гурӯҳи ин гуна санадҳои давлатӣ мисол шуда метавонад. Тавре аз мазмуни меъёрҳои ин «Тартиб» бармеояд, бандҳои 38 ва 39-уми қисми 5-уми талаботи техникии бо тартиби мазкур муқаррар шуда, барои мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (МНХ), ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад, ҳатмист. Ба мошинҳои назоратӣ-ҳазинавие, ки ҷавобгӯ ба талаботи мазкур буда, ба феҳристи давлатии МНХ дохил карда шудаанд, барои истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. Ҳангоми анҷом додани ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ҳамон тамғаҳои МНХ, ки ба феҳристи давлатӣ ворид гардидаанд, истифода бурда мешаванд (банди 111-уми тартиб).

Дар талабот нисбати соҳибкорон манфиатҳои муҳими иҷтимоӣ инъикос карда шудаанд. Мувофиқатан талабот вобаста аз инъикосҳои манфиатҳои худ метавонад, тасниф карда шавад.

Аз ин ҷост, иҷрои талаботе, ки дар он манфиатҳои давлат, умуман баҳри таъмини фаъолияти мақомоти давлат (иҷроия) инъикос гардидаанд, ҳатмист.

Баробари ҳамин иҷро намудани ўҳдадорихоёе, ки барои соҳибкорон нисбат ба манфиатҳои истеъмолкунанда, кормандони кироя, худи субъектони хоҷагидор муқаррар карда шудааст, ҳуқуқ доранд, аз соҳибкорон, пеш аз ҳама шахсони манфиатдор (истеъмолкунандагон, субъектони хоҷагидор ва кормандон) дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии мутобиқ (гражданин, меҳнатӣ), ба монанди талабот нисбати субъекти фаъолияти инҳисориро, ки хидмат мерасонад (масалан, хидматрасонии алоқа), дар асоси шартномаи оммавӣ баста шуда бошад (моддаи 458-уми КГ ҚТ), дархост намояд. Аз ҷумла, дар сурати беасос аз бастанӣ шартномаи оммавӣ саркашӣ кардани ташкилоти тиҷоратӣ, тарафи дигар ҳақ дорад, ба суд дар мавриди маҷбуран бастанӣ шартнома талабот арз намояд (қ. 3 моддаи 458, қ. 4 моддаи 477-уми КГ ҚТ). Тибқи талаботи қонунӣ шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад, яқвақта ба суд ва мақомоти давлатии зиддиинҳисорӣ нисбати субъектони хоҷагидоре, ки талаботи ҳатмии ўҳдадорихоро риоя намекунад, бо арзу шикоят муроҷиат намояд (моддаи 38-уми Қонун дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон [2]).

Чунин рафтор муайян менамояд, ки натавонанд манфиатҳои хусусии шахс, балки манфиатҳои ҷамъиятӣ дар таъсис додани муҳити рақобатнокӣ, пешгирӣ кардани фаъолияти инҳисорӣ вайрон мегардад. Ҳамин тариқ, қарорҳои қабулнамунадаи мақомоти зиддиинҳисорӣ нисбати субъекти хоҷагидор воситаи ҳифзи манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ мебошад.

Барои ҳамин ҳам, барои вайрон карда шудани талаботи қонунии ба манфиатҳои оммавӣ алоқамандидошта дар иҷро нагардидани қарорҳои мақомоти давлатӣ ҷавобгарии маъмурий муқаррар карда шудааст. Дар асоси муқаррароти моддаи 22-юми КҲМ ҚТ [1] ҷавобгарии маъмурий яқнамуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурий дар ҳаққи шахси воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ аз ҷониби суд, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) татбиқ карда мешавад.

Аз таҳлили меъёрҳои қонунгузорӣ бармеояд, ки ба шахси бо иҷрои талаботи қонунӣ алоқаманд чунин намудҳоро хос дониш мумкин аст:

а) талаботи ҳатмӣ барои ҳамаи субъектони фаъолияти соҳибкорӣ (ба монанди гирифтани иҷозатнома барои фаъолияти иҷозатдода-шаванда, таъмини бехатарии маҳсулот мувофиқи тартиби қонун ва ғайра);

б) талаботи ҳатмӣ танҳо барои шахсони ҳуқуқӣ (ба монанди истифода набурдани номи фирмавии шахси дигар, ҳамчун қоида барои ташкилотҳо пардохт намудани фоида аз даромад);

в) талаботи ҳатмӣ танҳо барои гурӯҳи муайяни шахсони ҳуқуқӣ (ба монанди барои корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ташкилотҳои инҳисорӣ, коргоҳҳои монополисти табиӣ);

г) талабот барои субъектоне, ки бо намуди муайяни фаъолият машғул мебошанд (ба монанди ташкилотҳои қарзӣ, суғуртавӣ, сармоягузорӣ. Талабот нисбати ташкилотҳои қарзӣ оиди ҳаҷми пасттарини сармояи оинномавӣ, иҷрои меъёрҳои ҳатмии иқтисодӣ, талабот оиди захираҳои бонк, оиди суғуртаи амонатҳои шаҳрвандон мувофиқи тартиби муайянгардида ва ғайра);

ғ) талаботи ҳатмӣ танҳо барои соҳибкорони инфиродӣ (ба монанди машғул шудан бо фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок манъ мебошад, ӯҳдадорҳои пардохти андоз барои даромадҳои шахсони воқеӣ).

Вобаста аз марҳилаҳои таъсисёбӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ қонунгузор якчанд талаботи зеринро пешбинӣ намудааст:

Якум, талабот барои шахсе, ки хоҳиши бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудан дорад, қонунӣ гардондани намуди фаъолияти соҳибкорӣ аст. Субъектон ба сифати соҳибкор дар асоси талаботи қонунӣ бояд дар мақомоти давлатӣ ба қайд гирифта шаванд. Меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2009 «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» [3] муқаррар намудааст, ки мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (моддаи 5-уми қонун). Дар ин самт чараёни бақайдгирии давлатии ташкилотҳои қарзӣ назар ба дигар субъектоне фаъолияти соҳибкорӣ дорои хусусиятҳои махсуси худ мебошад. Тартиби бақайдгирии давлатии ташкилотҳои қарзӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» [5], «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» [4], дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» [10], ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон №304 аз 9 октябри соли 2009, илова бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон №196 аз 30 августи соли 2012 тасдиқ шудааст, ба танзим дароварда, амалӣ гардонида мешаванд. Дар ин ҷода дастурамали зикркарда тибқи моддаи 42-юми Қонун «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» ва моддаи 29-уми Қонун «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» таҳия шуда, танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзиро тавассути муқаррар ва ҳисобкунии меъёрҳои мақбул таъмин менамояд. Тавре аз мазмуни меъёрҳои моддаҳои ишорагардида Бонки миллии Тоҷикистон дорои ҳуқуқи истисноии танзим ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ мебошад. Амалан ташкилотҳои қарзӣ соҳиби ду шаҳодатнома мегарданд: яке дар бораи бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти андоз, дигаре дар Бонки миллии Тоҷикистон. Гирифтани иҷозатнома маънои қонунигардонии фаъолияти иҷозатдодашавиро ифода менамояд. Иҷозатдодашавии фаъолияти пешгирифта дар асоси талаботи қонун дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият ба амал бароварда мешавад. Яъне, мутобиқи моддаи 18-уми қонун дар бораи иҷозатномадиҳӣ тартиби махсуси иҷозатномадиҳӣ намудҳои зерини фаъолиятро дарбар мегирад: фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бонк; фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ.

Дуюм талаботе, ки дар даври тайёри барои пеш бурдани фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла пас аз ба қайд гирифта шудан ва гирифтани иҷозатнома пешбинӣ карда шудааст:

– фаъолияти соҳибкориҳои худро, масалан, дар соҳаи савдо бидуни бақайдгирӣ дар мақомоти андоз ва ба қайд нагузоштани мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (МНХ), ки ба Феҳристи давлатии мошини назоратӣ-ҳазинавӣ дохил карда шудаанд, манъ аст. Аз ин ҷост, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҳисоббаробар-куниҳои пулакӣ ҳангоми фуруши мол, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо бо пули нақд, кортҳои пардохти бонкӣ, чекҳо бо истифода ҳатмии мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва додани чеки назоратӣ анҷом дода мешаванд (моддаи 38-уми КА ҚТ);

– шартҳои ба муомилот ворид намудани маҳсулоте, ки бояд ба талаботи бехатарӣ мувофиқи номгуи талаботи техникӣ ҷавобгӯй бошад;

– тамоми амалиёти хоҷагидорӣ аз лаҳзаи ба амал бароварда шудани онҳо бояд дар ҳуҷҷатҳои асосӣ инъикос гардида бошанд;

– ҷамъияти саҳҳомии таъсисёфта бояд аввалин барориши саҳҳомии худро ба қайд гирифта бошад;

– фаъолияти соҳибкорӣ бояд ба талабот ва шартҳои иҷозатноққунонӣ, тибқи қонунгузориҳои ҷорӣ ҷавобгӯй бошад;

– фаъолияти соҳибкориеро, ки ба талаботи таъмини бехатарии санитарии эпидемиологӣ, экологӣ, зиддисӯхторӣ ва ғайра ҷавобгӯй намебошад, ба амал баровардан манъ аст;

– шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ чун корфармо ӯҳдадоранд, бехатарии кормандони худро дар ҷараёни истифодабарии бино, таҷҳизот, ҷараёнҳои технологӣ ва ғайра, инчунин, дар истехсолот истифода бурдани ашёи хом, воситаҳои техникиро таъмин намоянд.

Ҳамин тавр, бештари талаботи ишорагардидаро соҳибкорон ӯҳдадоранд, дар ҷараёни фаъолияти соҳибкориҳои худ (талабот ва шартҳои иҷозатгирӣ, ҷорӣ намудани ҳисоботи муҳосибӣ, таъмини шартҳои бехатарии меҳнатӣ барои кормандон, талаботи зиддиинҳисорӣ ва ғайра) риоя намоянд.

Сеюм, талаботе, ки дар ҷараёни амалишавӣ, рушди фаъолияти соҳибкорӣ пешниҳод карда мешавад. Дар ин давр талабот васеъ пешниҳод мегардад. Аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти, дар мӯҳлатҳои пешбининамудаи қонун соҳибкорон ӯҳдадоранд, ҳисоботҳои омор, андоз, шахсони ҳуқуқӣ бошанд, ҳисоботи муҳосибӣ пешниҳод намоянд. Аз натиҷаи ҳисоботи андоз вобаста аз давр соҳибкорон (шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ) ӯҳдадоранд, андозҳои қонунан муқарраркардаро пардохт намоянд.

Агар соҳибкорон бо фаъолияти иқтисоди хориҷӣ машғул бошанд, ҳатман бояд талаботи пешбиникардаи қонунро нисбати маҳсулот, хидмат, маълумот, ҳуқуқҳои истисноие, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №822 аз 3 сентябри соли 1999 «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ»[6], инчунин талаботи пешбиникардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор»-ро [7] нисбати муомилот бо асъори хориҷӣ риоя намуда, дар амал татбиқ кунанд.

Дар муносибатҳои ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ ҷои хосаро савдо, хариду фуруш, истехсоли маҳсулот, иҷрои кор, хизматрасонӣ ишғол менамояд. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №943 аз 19 март соли 2013 «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ»[8] муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба ташкил, танзим ва назорати савдо ва хизматрасонии маишӣ, фароҳам овардани шароити зарур барои савдо ва хизматрасонии маишӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон ба мол, иҷрои корҳо ва хизматрасонии маишӣ муайян кардааст.

Дар меъёрҳои қонуни мазкур махсус ишораҳо бо номи талабот муқарраршудаанд. Аз ҷумла, номи моддаи 13-уми қонун «талабот нисбат ба ҷойгиркунонии объектҳои савдои чакана, хӯроки умумӣ ва хизматрасонии маишӣ», номи боби 4-уми қонун «Талаботи асосӣ ба субъектҳои савдо оид ба ташкил ва амалӣ намудани савдо ва хизматрасонии маишӣ» ва ғайра мебошанд. Моддаи 11-

уми қонун бо номи «Савдо дар бозор» якчанд талаботро барои иштирокчиёни муносибатҳои бозор, истеҳсолкунандагон, фурӯшандагон, аз ҷумла ташкилкунандагони бозор асоснок намудааст.

Сиёсати иқтисодии давлат, пеш аз ҳама, самтҳои асосии фаъолияти давлат, танзими дурусти соҳаҳои иқтисодиёти кишварро ифода менамояд. Сатҳи даҳолати давлат ба иқтисодиёт, муносибатҳои бозоргонӣ бузургии тағйирёбанда буда, аз омилҳои гуногун вобаста мебошад [12, с.219].

Тавре таҷрибаҳои бозоргонӣ нишон медиҳанд, ишораҳои қисми 4, моддаи 11-уми қонуни мазкур талаботи замон мебошанд ва мунтазам беҳбудӣ металабанд, ба монанди он ки фурӯшанда дар ҷои савдо бояд дорои чунин мавод бошад:

– овеза бо нишондоди номи ташкилот, иттилоот дар бораи макони ҷойгиршавии он;

- китоби сабти арзу шикоят ва пешниҳодот;
- ҳуҷҷатҳое, ки манбаи воридшавии молҳоро нишон медиҳанд;
- ҳуҷҷатҳое, ки сифат ва бехатарии молҳоро тасдиқ мекунанд;
- дафтарчаи тиббии намунаи муқарраргардида;
- корти фурӯшанда.

Мафҳуми корти фурӯшанда иттилооти зарурро ифода менамояд, яъне ин овезаи сарисинагӣ оид ба маълумоти асосӣ дар бораи фурӯшанда буда, тибқи муқаррароти қонунгузорӣ аз ҷониби маъмурияти бозор ба фурӯшанда дода мешавад.

Ҳамин тариқ, маҷмӯи талаботи пешбиникардаи қонунгузориҳои ҷорӣ дар соҳаи ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ барои ҳамаи субъектони хоҷагидор, ки мақоми ҳуқуқӣ доранд, ҳатмӣ ва иҷрошаванда мебошад.

### Адабиёт

1. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008 №12, қисми 1, мод. 989, 990; соли 2010 №1, мод.2,5.

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2004, №12, қ. 1, мод. 699; соли 2008, №10, мод.817.

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.316.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», №722, аз 28 июни соли 2011/[www.parlament.tj](http://www.parlament.tj)

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2009, №5, мод.331.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №9, мод. 226.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1995, №21, мод. 251; ...соли 2004, №12, қ.1, мод. 691; соли 2007, №7, мод. 676.

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ»/ Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2013, №3 (1448), мод.186.

9. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №210 аз санаи 2-юми майи соли

2013 // “Чумхурият”, №67(22 204), 14 майи соли 2013.

10. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ»/www.nbt.tj

11. Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. –Душанбе: «Шуҷоён», 2010.

12. Пугинский Б. И. Коммерческое право России, классический университетский учебник. -М., «Зерцало-М», 2013.

13. Предпринимательское право Российской Федерации, учебник / отв. Ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. -М., «Норма– Инфра-М», 2010.

УДК 340

**Бойматова Д. П.,**  
старший преподаватель, ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169,  
Тел: (+992 3422) 60321,  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### СОБСТВЕННОСТЬ, КАК ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

*В данной статье предлагается анализ категории «собственность» с точки зрения юриспруденции. Проанализированы различные формы, виды, типы собственности, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. Делается акцент на то, что наряду с частной собственностью, которая превалирует в условиях рыночной экономики, имеют место и публичные формы собственности. В частности, государственная собственность играет далеко не второстепенную роль в социально-ориентированной рыночной экономике.*

**Ключевые слова:** *собственность, право собственности, владение, распоряжение, использование, формы собственности, частная собственность, публичная собственность.*

**Boymatova D.P.,**

735700, Khujand, Lenin str. 169,  
Tel: (+992 3422) 60321,  
E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### PROPERTY AS LEGAL AND ECONOMIC CATEGORY

*This article presents an analysis of the category "property" from the point of view of jurisprudence. Analyzed different forms, types, types of property provided by the legislation of the Republic of Tajikistan. Emphasizes the fact that, along with private property, which is prevalent in the market economy, there are also public ownership. In particular, public ownership plays a significant supporting role in a socially oriented market economy.*

**Key words:** *Property ownership, possession, disposal, use, form of property, private property, public domain.*

Институт собственности вновь возвращает нас к общей проблеме соотношения экономики и права. Исследованию данной проблемы уделяется большое внимание, так как категория собственности является центральной как для экономических, так и для юридических наук. Более того, это и философская категория, которая отражает

существенные закономерности связи и отношения реальной действительности (бытия) и сознания.

Л.В. Щенникова утверждает: «...Удивительным свойством обладает эта категория – «собственность». Стара как мир, изучена и описана, но одновременно всегда неожиданно нова и непредсказуема, она желанна и плодотворна для новых и новых исследований...» [3, с.20].

Собственность, как экономическая категория – это экономическое отношение, заключающееся в принадлежности материальных благ определенному лицу и дающее этому лицу возможность полного хозяйственного господства над принадлежащим ему имуществом. С юридической точки зрения собственность – это отношение определенных лиц к имуществу и другим принадлежащим им материальным благам [4, с.48].

Категория собственности охватывает сложную систему социально-экономических отношений, где субъектами выступают человек, группы людей, объединенных в различных социальных и экономических структурах, а объектами, т.е. собственностью, – различные блага (природные и произведенные), условия жизни человека и производства. Таким образом, термин «собственность» применяется и к объектам, и к отношениям (связям, действиям, функциям). Собственность как присвоение средств существования (пищи, мест обитания) присуща всему живому, являясь естественной функцией бытия человека [5, с.129].

Собственность в общепринятом ее понимании – это обладание определенными вещами, иными предметами. Причем обладание полное, абсолютное, когда собственник имеет исключительные права в отношении данных предметов, вещей, выступает в отношении с ними как хозяин. Право собственности следует рассматривать как единоличное и деспотическое господство индивида над вещью [6, с.115].

В первобытном обществе отношения собственности регулировались естественными законами природы. По мере развития общества главными способами приобретения материальных благ становится человеческий труд и товарообмен. Именно поэтому собственность в первую очередь является экономической категорией.

В реальной жизни собственность имеет множество граней: религи-озную, историческую, экономическую, философскую, юридическую.

Отношения собственности и распоряжения имуществом нашли отражение в священной книге мусульман – Коране. Например, в содержании многих аятов Корана красной нитью проходит идея о божественном происхождении имущества и собственности, о том, что все блага посылаются человеку Аллахом и если распоряжаться своим имуществом не по шариату, то человека ждет божья кара. Из всего неиспользуемого, хранящегося имущества должен выплачиваться закят (подобие налога – прим. авт.), который является обязательным с четырех видов имущества: а) скота; б) прибыли, извлекаемой из земли; в) ценностей; г) товаров.

В 64 суре «Ат-тагабун» содержится следующее: «Воистину ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда». Согласно 83-суре «Аль-мутаффифин»: «Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами меряют или взвешивают для других, то наносят им урон». В 104 суре «Аль-хумаза» сказано: «Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет! Он будет ввергнут в огонь сокрушающий...» [7, с.64].

Также в Коране приведены и другие социально-экономические нормы, нормы о

социальной справедливости, о труде как источнике благосостояния. Поэтому собственность можно назвать морально-этической категорией. Все эти факторы свидетельствовали о том, что у этого народа совершенно иные ценности жизни. Без сомнения, религиозные нормы накладывают свой отпечаток на психологию и менталитет нации, народа. Разумеется, с изменением условий экономического развития страны изменяется и менталитет народа. Но именно изменяется, но основные черты национального характера сохраняются. Поэтому, на наш взгляд, нельзя осуществлять, например земельную реформу по «образу и подобию», так как у таджикского народа иная история, культура и особенности геополитического положения.

В настоящее время важнейшим фактором производства и производительных сил, кроме классических трех (труд, капитал, земля), становится информация, знание, и прежде всего, научное [5, с.133]. Это означает, что современное производство требует высших уровней задействования человеческой энергии (интеллектуальной и духовной). Главным условием их активизации становится побуждение, а не принуждение. С развитием человека, производительных сил развиваются и формы собственности.

Собственность как экономическая категория проявляется в виде отношений между людьми различных средств, а также продуктов производства, по поводу материальных благ – их беспрепятственного пользования, владения и распоряжения [8, с. 410].

Важно отметить, что собственность это не просто средства производства, а это отношение между людьми по поводу средств производства и производимых ими материальных благ. Собственность как экономическая категория неразрывно связана с собственностью как правовой категорией. С юридической точки зрения речь должна идти о принадлежности имущества на праве собственности различным субъектам – гражданам, юридическим лицам, публично-правовым образованиям, причем с совершенно одинаковым объемом правомочий. По мнению Е. А. Суханова «как содержание, так и осуществление правомочий собственника в гражданском праве в принципе не имеет различий в зависимости от субъектной принадлежности права собственности... Известные ограничения, влекущие особенности правового режима отдельных объектов этого права, также по общему правилу являются одинаковыми для всех собственников (например, отчуждение и использование вещей, ограниченных в обороте и т.п.)» [9, с. 210].

В юридической научной и учебной литературе право собственности трактуется как совокупность юридических норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие по поводу собственности как экономической категории: *в связи с владением, пользованием и распоряжением различными средствами производства и материальными благами* [8, с. 411].

Своими корнями современное понимание и толкование права собственности уходит в древнеримское право [10, с.138–169]. Оно обозначалось термином «dominium».

Основные характеристики права собственности используются и по сей день. К ним относятся: непосредственное отношение лица к вещи (прямое, без посредников); собственник может распоряжаться вещью как ему угодно (самый широкий объем полномочий); вещь может находиться в прямом владении только одного человека (исключение третьих лиц от воздействия на вещь); собственник имеет абсолютное право на вещь (далее ему дозволено все то, что не запрещено законом).



Данное право не является арифметической суммой всех существующих и возможных юридических прав. Собственник, резюмировалось в римских источниках, «не может иметь на вещь иное право, кроме права собственности» [11, с. 88–89].

Большой юридический энциклопедический словарь даёт следующее толкование категории собственности: «*Собственность – принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов собственности*» [12, с. 635].

Знаменитый российский правовед и общественный деятель, один из основателей российской теории гражданского права К. П. Победоносцев так высказывался в отношении собственности: «*Право на вещь возбуждает всеобщую безусловную отрицательную обязанность относительно хозяина и вещи – не делать ничего, что могло бы нарушать это право. Эта обязанность одинаково лежит на всяком, кто не сам хозяин*» [13, с. 138].

Собственность по самой сути складывающихся отношений – это и право собственности. Собственность «без права на нее» и вообще без права как общецивилизованной категории теряет какой-либо смысл и основы своего существования [14, с. 28].

Право собственности, презумпция невиновности, право на отдых или право на жизнь – всё это различные категории права. Право собственности, как представляется – это ещё и первоисточник всей разветвленной системы прав и обязанностей, которая сложилась в современном обществе, и как важнейшая экономическая категория, исходя из понимания которой, общество формирует систему производственных отношений. В то же время право собственности – это как раз та часть правовой системы, которая в наибольшей степени «...несёт на себе груз ошибочных политических взглядов, искажающих экономическую, социальную и собственно правовую природу этого понятия» [15, с. 32].

Принцип равенства форм собственности как основной принцип рыночной экономики закреплен в ст.12 Конституции Республики Таджикистан, где провозглашается равенство всех форм собственности, в том числе частной [1]. Хотя в данной конституционной норме не приведен конкретный перечень форм собственности, но подразумевается, что это может быть любая форма собственности, существующая или возможная в Таджикистане, не противоречащая нормам права.

Так, по законодательству Республики Таджикистан, «собственность в Республике Таджикистан выступает в форме частной и публичной (государственной)». В Республике Таджикистан может существовать собственность иностранных государств, международных организаций, иностранных физических и юридических лиц, если иное не установлено законом. Республика Таджикистан создает равные условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности и обеспечивает их защиту (ст. 236 ГК РТ) [2].

Субъектами права собственности в Республике Таджикистан являются государство, граждане Республики Таджикистан, общественные и религиозные организации, иные объединения граждан и коллективов, административно-территориальные единицы, иностранные государства, международные организации, другие иностранные юридические и физические лица. Государство обеспечивает неприкосновенность имущества и возможность осуществления права собственности каждого собственника (ст. 235 ГК РТ).

Собственность нередко характеризуется в теории и на практике под углом

зрения «форм», «видов», «типов». Причем преимущественно таких, которые закреплены в соответствии с идеологическими и субъектными критериями в законах.

Ныне в Республике Таджикистан получает все большее признание то обстоятельство, что многообразие собственности по видам (по субъектам) не исключает того, что в основе развивающегося общества лежат начала частной собственности, получающие современное цивилизованное выражение в гражданском праве, его институтах.

Справедливо отмечено в литературе, «любой тип и любая форма собственности, как бы ни высок в том или ином конкретном случае ни был уровень обобществления, могут существовать лишь при условии, что кто-то относится к условиям и продуктам производства как к своим, а кто-то как к чужим. Без этого вообще нет собственности. С этой точки зрения любая форма собственности является частной» [16, с. 9].

Ученые отмечают, что «право частной собственности – это исключительное право, предполагающее запрет на несанкционированный доступ к объекту собственности со стороны тех, кто не является собственником» [17, с. 337].

Концепция социальной рыночной экономики объективно требует расширительной трактовки своего онтологического базиса, то есть выхода за пределы частных форм и способов присвоения благ. В связи с этим возникает проблема выявления взаимосвязи системы собственности и закономерностей становления социально ориентированной рыночной экономики, где государственная собственность играет далеко не второстепенную роль. Следовательно, не только доходный статус личности и домохозяйств, но и их статус как собственников, являющихся представителями данной экономики и общества, следует считать важнейшим признаком социальной направленности хозяйственной динамики.

Практика преобразований в направлении формирования основ рыночного хозяйства свидетельствует о том, что надежды на «просвещение» государством оправдываются далеко не всегда, о чем свидетельствует много фактов. В частности, несмотря на то, что занятость в отечественной экономике приобретает все более отчетливые «частные» характеристики, социально – экономические последствия проводимых в стране преобразований, оставляют желать лучшего.

В связи с этим, нам представляется, что формирование и развитие социального рыночного хозяйства связано не только с функциональными аспектами целеполагания и соответствующего «озадачивания» общества и экономических агентов. Он также связан с поиском путей становления и развития такого субъекта, который бы смог на научной основе, в рамках всей национальной экономики «произвести» механизм объективных социально- направленных рыночных преобразований.

Конечно же, таким субъектом является правовое, действующее в интересах человека и человеческого сообщества государство. Необходимо отметить, что стихийные силы рыночного механизма сами по себе не формируют социально ориентированную экономику. Такую экономику создаёт социально ориентированное или просто социальное государство лишь с помощью имманентных сил конкурентного рынка.

## Литература

1. Конституция Республики Таджикистан, 06.11.1994. – Душанбе: Паёми сомониён, 2003.
2. Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, 01.06.1999, ч. 1.- Душанбе: Ирфон, 2002.
3. Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России.- М.,1996.- С. 20.
4. Макаров Н. Д., Рябов Е. А. Предпринимательское право. - М., ФОРУМ – ИНФРА-М., 2007.- С. 48.
5. Экономика и право, учебное пособие для вузов / А. М. Никитин, Ю. А. Цыпкин, Н. Д. Эриашвили и др. -М., ЮНИТИ-ДАНА, «Закон и право», 1999. -С. 129.
6. Маттеи У., Суханов Е. Основные положения права собственности. -М., 1999 –С. 115.
7. Толкование последних трех частей Священного Корана» // [www. tafseer.info](http://www.tafseer.info).
8. Марченко М. Н. Теория государства и права», учебник, 2-е изд. переработ. и доп. –М.: ТК Велби, изд.-во Проспект, 2004.- С. 410.
9. Суханов Е. А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый Гражданский кодекс / «Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. Практика», сб. памяти С. А. Хохлова / отв. ред. А. Л. Маковский, исследовательский центр частного права. - М., 1998. - С. 207.
10. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право/ под ред. В. А. Томпсинова. - М., 1999.- С.138–169.
11. Бортажек М. Римское право. -М., 1993.- С. 88–89.
12. Большой юридический энциклопедический словарь» / автор и составитель А. Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2006. - С. 635.
13. Победоносцев К. П. Курс гражданского права.- Первая часть. Вотчинные права. - М.: Юристъ, 2002. - С. 187.
14. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. -М.: Норма, 2007. - С. 28.
15. Каменицкий В. А., Патрикеев В. П. Собственность в XXI столетии. -М.: Экономика, 2004. -С. 32.
16. Толстой Ю. К. К учению о праве собственности // «Правоведение», 1992, №1. -С. 9.
17. Нестеренко А. Н. Экономика и институциональная теория. - М.: Экономика, 2003. –С. 337.

УДК811:304.2

**Шерматова Ш.М.,**  
ст. преподаватель ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169,  
Тел: (+992 3422) 60321,  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ

*В статье изучены проблемы взаимодействия и взаимообогащения, языков в современных условиях*

**Ключевые слова:** проблема, взаимодействия, взаимообогащения, языки.

**Shermatova Sh.M.,**  
senior teacher of the IET TSUC

735700, Khujand, Leninstr. 169,  
Tel: (+992 3422) 60321,  
E-Mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## THE PROBLEMS OF INTERACTION AND MUTUAL LANGUAGE

*The paper studied the problems of interaction and mutual enrichment, spoken in modern conditions*

**Key words:** problem of interaction, mutual enrichment, languages.

Язык, будучи всесторонне связанным с жизнью нации, имеет свою специфику и относительную самостоятельность в своём развитии и взаимодействии с другими языками. Процесс взаимодействия языков, в частности русского и таджикского, зависит от интенсивности процессов обмена между народами материальными и культурными ценностями.

Под взаимодействием языков обычно понимают возможные разновидности взаимовлияния, взаимопроникновение двух или более языков и диалектов, заимствование каким-нибудь одним языком различных языков, а также результаты контактирования языков в разные периоды (1, с.14).

Так, Г. Шухрат писал: «Среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее время языковедение, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового смешивания» (имеется в виду взаимовлияния языков).

Она должна быть подвергнута тщательному изучению, прежде всего там, где имеются наиболее благоприятные условия, как для наблюдения самого процесса смешивания, так и для научного изучения (2, с.175)

Известно, что результатом языковых контактов, в какую бы эпоху они не происходили, было взаимообогащение, т.е. усвоение определённых лексических элементов, усиливающих выразительные способности языков.

Исследуя данную проблематику, мы отмечаем, что взаимообогащение – процесс двусторонний, т.е. это такой вид взаимодействия языков, при котором обогащаются все контактирующие языки.

В частности, исследуя словарный состав таджикского языка, нами выявлено большое количество иноязычной (русской) лексики, охватывающее обширный терминологический пласт, понятия из области политики, культуры, техники, искусства и т.д.

В постсоветский период, в связи с изменением общественной жизни таджикского народа, бурного роста промышленности и сельского хозяйства, развития науки и техники расширилась сфера употребления таджикского литературного языка, изменилась и обогатилась его лексика, наблюдалось улучшение и совершенствование его грамматического строя.

С получением независимости и ростом национального самосознания словарный состав таджикского языка претерпел значительные изменения. В частности многие русизмы были заменены альтернативными вариантами из фарси – дари. Тем не менее, в анализируемом нами «Фарьянги Тожики» наблюдаем более тысячи заимствований из русского языка.

Разумеется, по своему внешнему оформлению (фонетическому, морфологическому) слова в разных языках могут и не совпадать. Но их основы, как правило, легко распознаются, в частности, в таджикском языке.

Заимствование слов не является механическим переносом отдельных слов из одного языка в другой. Это вместе с тем процесс органического усвоения новых лексем, новых словообразовательных элементов и семантического приспособления, от того, насколько их введение оправдано потребностью выражения особых понятий, новых значений и смысловых оттенков.

Исследуя заимствованную лексику в «Фарханге» с точки зрения фонетико-графической оформленности, мы разделили слова иноязычного происхождения на две группы.

1. Иноязычная лексика, вошедшая в таджикский язык без изменения звукового облика, сохранившая русское написание (агрономия, актёр, бактерия, гектар, метро, механик, радио, транзит, телеграф и т.д.).

2. Иноязычная лексика, которая изменила свой облик, приспособившись к фонетической системе таджикского языка (англис, дотсент, булщорц, глобализатсия, индуксия, коллеж, парашут и т.д.).

Фонетический изменённый облик связан с отсутствием в таджикском языке. Например: аффрикаты (ц). В фонетически неосвоенных словах (ц) заменяется согласным (с) или сочетанием (тс).

Общеизвестно, что за последние 70 лет из русского языка в таджикский попало гораздо большее количество слов, чем русский язык заимствовал из таджикского. Распространению таджикской лексики способствуют СМИ, русская художественная литература и т.д.

Таджикские слова и выражения, встречаются в СМИ, используются для создания местного (национального) или социально-исторического колорита.

Сопоставляя различные словари, мы выяснили, что некоторые заимствованные из таджикского языка слова встречаются редко, другие чаще. Например, в «Кратком музыкальном словаре» А. Должанского представлены слова: гиджак, дойра, дутар и др.

В «Энциклопедическом словаре по физкультуре и спорту» разъясняются значения таких слов, как бузкаши, гупсар, гуштингири и др.

Следует обратить внимание на продуктивность образования сложных слов, в качестве одного из компонентов которых выступает заимствованные из таджикского языка слова: гузакорчиватель, куракоуборочная, чайхана – читальня, пол – чойрак, межкишлачный и т.д.

Некоторые слова вошли в русский язык в неизменяемом виде, другие изменялись, приспособившись к фонетике и грамматике русского языка. При этом одно и то же слово часто передаётся по - разному. Например: таджикское «нос» -

передаётся в русском варианте как «нас, насвай, назвай, носовой». Или же можно встретить варианты мехмонхона, михмонхона; ошхона, ошхана, ашхана; гузапая, гуза-паи; таньга, теньга и т.д.

Большую путаницу создаёт разнобой в написании имен собственных, например: Насир Хисрав, Носири Хисрав, Носир Хисроу; Омар Хайям, Омар Хайём; Фирдоуси, Фирдауси, Фирдавси; Пенджикент, Пянджикент и т.д.

Таким образом, подводя итог, отметим, что взаимообогащение процесс двусторонний, т.е. это такой вид взаимодействия языков, при котором обогащаются все контактирующие языки. При этом объём вклада одного языка в другой может быть не одинаковым.

Языки, (в данном случае русский) с наибольшим общественным значением, с более развитым литературными традициями и терминологией обычно вносят большой вклад в развитие других языков, чем получают от них сами. В частности в таджикском языке 80% научно-технических терминов составляют заимствования из русского языка и через него из других языков (латинских, греческих и т.д.).

В недавнем прошлом Президент Э. Рахмон в своём выступлении отметил, что таджикские филологи должны поднять национальную научную терминологию до международного уровня. Но, как известно, современной науке о языке не известны на Земле языки, в которых не было бы заимствованных слов и элементов, т.е. науке практически неизвестны гомогенные в структурном и материальном отношении языки, развитие которых протекало бы в изоляции от внешних воздействий. (З, с.285)

В нашей Республике для развития билингвизма, для овладения, наряду с родным языком русским имеются все условия (ТВ, СМИ и т.д.)

Заимствования входят в тот или иной язык не только как необходимые для общества единицы языка, но и обогащают языки, играют роль своеобразного импульса для активизации внутренних ресурсов языков, что подтверждается на материале русского и таджикского языков.

### Литература

1. Дешериев Ю.Д., Корле Н. Г., Протченко И. Ф. Основные теоретические и практические вопросы взаимодействия и взаимообогащения языков и народов СССР // СБ. «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР». -М.,1969.
2. Шухрат Г. Избранные статьи по языкознанию. -М.,1950.
3. Общее языкознание // «Формы существования, функции, история языка». М., 1970.
4. Фарханги тоҷикӣ.- Душанбе, 2006.
5. Энциклопедический словарь по физкультуре и спорту. -М.,1969.
6. Краткий музыкальный словарь // под ред. А. Долженского. -М.-Л., 1966.

**Сидикова М.А.,**  
соискатель, ХГУ имени академика Б.Гафурова

735700, г. Хучанд, пр. Мавлонбеков 1,  
Тел. (+992 3422) 65273,  
E-Mail: [hgu@mail.ru](mailto:hgu@mail.ru)

**УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ И ИХ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ  
КЛАССИФИКАЦИЯ В РАЗНО-СИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  
(на материале английского, русского и таджикского языков)**

*В статье рассмотрены вопросы проведения устойчивого сравнения и их лексико-тематической классификации в разно-системных языках на материалах английского, русского и таджикского языков*

**Ключевые слова:** человеческая речь, языки, устойчивое сравнение, лексико-тематическая классификация.

**Sidikova M.A.,**  
PhD applicant, KhSU after B.Gafurov

735700, Khujand, Mavlonbekov ave. 1,  
Tel. (+992 3422) 65273,  
E-Mail: [hgu@mail.ru](mailto:hgu@mail.ru)

**COMPARISON AND SUSTAINABLE LEXICO-THEMATIC  
CLASSIFICATION IN THE DIFFERENT-SYSTEMS LANGUAGES  
(in English, Russian and Tajik languages)**

*The article discusses the comparison of sustainable and lexical-thematic classification system, in different-systems languages on the material of English, Russian and Tajik languages*

**Key words:** human speech, languages, sustainable comparison, lexical and thematic classification.

Человеческая речь является способом выражения мыслей, чувств, мнений, желаний и точек зрения. Речь, также является способом обмена информации и идей одного человека с другим, к тому речь помогает людям общаться, договариваться, узнавать и понимать друг друга. В.В. Виноградов выделяет речь как исторически сложившуюся коммуникативно-целесообразную систему средств выражения в различных сферах общения.[1, с.11]

Язык и речь являются одним из важнейших условий существования человека в обществе, позволяет постоянно совершенствоваться и реализоваться. Неотъемлемую черту языковой деятельности каждого говорящего составляет умение откликаться на каждую отдельную частицу языкового материалах и на композиции, которые возникают из их объединения в речи, образными представлениями, спонтанно возникающими в сознании или шаблонно устойчиво-сохраненными в сознании. Для ее успешной имплементации, кроме владения коммуникативными фрагментами,

нужно уметь внедрять их в высказывание и в речи. Каждый человек должен стараться работать над качеством и эффективностью речи, то есть учиться говорить корректно, логично, четко, грамматически конструктивно, правильно, красочно, образно, ярко и абстрактно. Однако абстрактные слова носят сложный характер при выражении чувств, так как не имеют четких границ. В этом случае на помощь нам приходят образно-устойчивые сравнения, так как они имеют законченную мысль и завершены по смыслу. Когда речь идет об образно-устойчивых сравнениях, следует отметить, что они не должны быть выдуманными, неестественными, то есть, когда сопоставляются признаки или понятия, не сочетающиеся в жизни и в природе. Образное сравнение должно отвечать закономерностям языка.[1, с. 140]

В данной статье рассматриваются часто употребляемые образно-устойчивые сравнения в английском, русском и таджикском языках, которые широко упоминаются в специальных фразеологических словарях. Особое внимание уделяется изучению тематической отнесенности устойчивых сравнений и их классификации.

В последнее время появилось значительное количество работ, посвященных проблемам устойчивых сравнений, которые представляют собой «широкий пласт активно употребляемых единиц языка, являющийся значительной частью русской фразеологии»[4, с. 7]. Интерес к данной теме считается оправданным так, как устойчивые сравнения считаются достоянием языка и их появление и использование связано с культурой, культурными ценностями, традициями, менталитетом и народным бытом.

Исследуя многочисленные научные материалы ведущих ученых сделан вывод, что устойчивые сравнения являются одним из многочисленных составляющих разрядов фразеологических единиц с однотипными структурно-семантическими свойствами. Устойчивые сравнения базированы на основе компаративных фразеологических единиц, так же как и фразеологические единицы, устойчивые сравнения можно подразделить на тематические группы:

**1. Категория «Животные, части тела животных».** Компаративность, основанная на животных или же их частях тел распространено используется в сопоставляющих разно-системных языках. т.е. в английском, русском и таджикском языках. Считается, что устойчивые сравнения данной тематики, функционально соотносимые с прилагательными, т. е. ФЕ, стержневым компонентом которых является прилагательное. Устойчивые сравнения данной тематики в основном имеют в своем составе сравнивающий компонент (as- мысли, чун, барин). В качестве стержневого компонента выступает прилагательное, а в качестве зависимого-существительное. (( as) + A+as+N)).

Например, в английском: As coward as a hare, as weak as a cat, as greedy as a wolf, as busy as a bee и т.д

В таджикском и русском:

Трусливый как заяц, хитрый как лиса, чун харгӯш тарсончак, чун мори оташдида, мисли мурғипосӯхта, мисли гургиборондида[3, с. 788] и т.д

В таджикском языке можно встретить единичные УС на эталоне птиц, такие как: кабк, пашша, занбӯр, ғоз, хурӯс и т.д.

Некоторые устойчивые сравнения имеют одну сравнительную конструкцию, но меняется животное ассоциированное с этими УС, например, as busy as a bee имеет несколько вариантов в английском языке ( тж. busy as a beehive, as a beaver, или as a hen with one chicken; амер. busy as a cockroach on a hot stove или as a one-hand paperhanger)-трудолюбивый- мехнатдӯст. [2, с. 148]



Устойчивые сравнения на эталоне животных считаются широко-употребляемыми в художественной литературе в сравниваемых языках, которые придают произведению красочно-эмоциональный оттенок.

She had no sooner done this, than off she was again; and there she stood once more, as brisk and busy as a bee.....Не успела она покончить с этим, как опять куда-то исчезла и тут же вернулась, веселая и хлопотливая как пчелка.....[2, с. 148]

В таджикском языке среди УС данной лексико-тематической категории, основанных на сравнении, учитывая их специфическую характеристику связанности слов, выделяются следующие УС со структурой: сравнительный предлог+ сложное существительное+ изафет+ прилагательное [5, с. 8].

Например: ба мисли гунчишк, бачаҳои навбол, ба мисли охубарраишӯх, и.д.

**2. Категория «Человек, части тела человека».** В данную категорию входят УС, в основном основанные на сравнительной конструкции as...as( такой же... как) или “мисли” в таджикском языке и в правой части упоминаний должностей, социального происхождения, ремесел и т.д. Например: Jack of all trades ( lefty the craftsmen)-Сад задани сӯзангару як задани оҳангар ( гунчишка кӣ кушад?-қассоб),as happy as a king ( счастливый как король)- хурсанд мисли шоҳ, stone heart- каменное сердце ( сангдил будан) и .т.д

Ту агар фарзанди ман бошӣ ва агар аз ҳад зиёд сангдил ҳам бошӣ, ба ҳоли ман раҳм кун.....(Маориф ва маданият).If you are my child, sympathize with me though you have a stone heart.

В данном примере автор образно сравнивает его сердце с камнем, чтобы читателю ярче передать его бездушность, жестокость и бессердечность.

**3. Категория «Природа и природные явления».**

В данной лексико-тематической категории в основном сравнивается неживая природа как: земля, воздух, небо, дождь, гром, молния и т.д. Например: на седьмом небе- seventhheaven- дар осмони ҳафтум, изменчивый как погода- aschangeableastheweather- мисли обу ҳаво, ясный как день- asclearastheday- равшан мисли рӯз.

В русском языке ветер считается эталоном скорости, быстроты, а в таджикском языке скорость, быстрота и мощность сравниваются с огнем(оташ) Например: Оташ гирифтанд- (tovisitquickly.)

**4. Категория «Флора»** - сюда относятся УС, построенные на основе растений, деревьев, трав и других представителей флоры, например: То шамол набошад, шохи дарахт намечунбад-thereisnosmokewithoutfire, Мурдая монда тутхурӣ, Чун як себи дукафон будан.

**5. Категория «Абстрактные понятия»**- устойчивые сравнения данной группы составляют наименьшее количество в русском языке, а в английском и таджикском языках наибольшее. В таджикском языке существуют УС с абстрактными образами больше чем,УС с понятием природы и природных явлений. Эталонами данных сравнений считаются такие сравнения как: Тиллои сафед- тут барин рехтан, тару тоза и т.д.

**6. Категория «Артефакты и блюда»**- в данную категорию входят УС на правой стороне, в которых упоминаются артефакты (материальные явления, созданные человеческими руками) или блюда: В английском : ascleanasapin, asbrightasabutton и т.д. На материале таджикского языка в структуре данных УС часто встречается упоминание артефактов или блюд в левой стороне. Например: Элак кардан, галберроазоббардоштан, тушбераро хом шуморидан, неши сӯзанбарин и т.д.

**7. Категория «Сказочные и библейско-этимологические образы».**В данную

катеорию УС входят ФЕ, в основе которых есть сказочные и библейско-этимологические образы - Egyptian darkness- тьма Египетская, the father of lights- создатель света, Damon and Pythias- закадычные друзья, the old Adam- Ветхий Адам и т.д. (2, 1445)

В рамках данной статьи невозможно анализировать все устойчивые сравнения в сравниваемых языках. В данной статье приведены УС в английском, русском и таджикском языках, которые широко упоминаются в специальных фразеологических словарях. Хотелось бы еще раз отметить, что изучение УС и обогащение речи фразеологическими единицами, является одним из важнейших средств познания системы языка и повышения культуры.

Устойчивые сравнения, обладая лексическими свойствами слова, предоставляют говорящим богатые возможности для параллельных, синонимических способов выражения мысли. Они придают языку яркость черт национального характера и тот неповторимый колорит, который отличает один язык от другого. Они обогащают речь не столько количественно, сколь качественно за счет своей способности метко и образно выражать сущность довольно сложных явлений.

### Литература

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М.:«Просвещение», 1983
2. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. –М., 1955.
3. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта, ҷилди 2. –Душанбе: «Ирфон», 1964.
4. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии / В.М. Огольцев. -Л.:изд.-во Ленингр. ун-та, 2002.
5. Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка. -Душанбе, 1995.

УДК 811.512.162

**Давлятова Ч.А.,**  
ассистент, ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел. (+992) 927153020  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### ИЗУЧЕНИЕ ОМОНИМИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*В статье дается краткий обзор вопросов, касающихся омонимики английского языка, требующих в дальнейшем углубленного изучения. На фоне отсутствия специального исследования по омонимии в английском языке возникают трудности в области семасиологии, лексикологии и лексикографии, грамматики, словообразования. Данный аспект языковой системы родного языка, являясь одной из сложных и запутанных проблем, должна рассматриваться наряду с полисемией и синонимией*

**Ключевые слова:** омонимия, языковое явление, лексикология, лексикография, омоформы, омографы, омофоны

**Davlyatova Ch.A.**

assistantce of the IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str.169

Tel. (+992) 927153020

E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## LEARNING OF HOMONYMS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE

*The article gives a brief overview of the issues related to the homonyms requiring the further detailed study. There are some difficulties in semasiology, lexicology and lexicography, grammar, derivation because of the absence of special studies on homonyms. This aspect of the language, as one of the most complicated and complex problems must be considered together with polysemy and synonymy*

**Keywords:** *homonymy, linguistic, phenomenon, lexicology, lexicography, homofoms, homographs, homophones.*

Понятие омонимии в языковой системе возникает в результате наличия определенного отношения, т. е. в случае существования разных слов, совпавших по своему внешнему облику. Традиционно в лингвистике принято считать за омонимию звуковое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом [ЛЭС, 1990]

Данное языковое явление свойственно практически всем языкам и позволяет говорить об определенной организации слов на фонетическом, лексико-семантическом, морфолого-синтаксическом, словообразовательном уровнях. В английском языке омонимы, как и в других языках, занимают особое место в лексической системе.

Тема данной статьи посвящена историографии и постановке проблем исследования одного из узловых вопросов семасиологии, грамматики, лексикологии и лексикографии английского языка – лингвистической омонимии. Лексика английского языка, тождественная в плане выражения – звучании и написании, но семантически различающаяся, образующая собой омонимические ряды, остается недостаточно изученной и до настоящего времени не была объектом специального исследования. В частности дается ряд вопросов, касающихся омонимии английского языка, требующих в дальнейшем углубленного изучения. На фоне отсутствия специального исследования по омонимии в английском языке возникают трудности в области семасиологии, лексикологии и лексикографии, грамматики, словообразования не только теоретического, но и прикладного плана. Данная область языковой системы родного языка как одна из сложных и важных, на наш взгляд, должна рассматриваться наряду с полисемией и синонимией.

В середине прошлого столетия омонимия считалась «одной из самых неотложных и вместе с тем запутанных, очень далеких от решения проблем теории лексикографии и общей семасиологии» (Виноградов: 1967, 51-52). Это связано с тем, что объективного описания семантической системы слова можно добиться лишь углубив учение о слове как языковой единицы. Прежде всего это – выяснение типов словарной омонимии и причин ее развития (Виноградов: 1940, 1).

Вследствие большой сложности и малой разработанности вопросов омонимии в английском языке на начальном этапе исследования омонимов, на наш взгляд, подходит решение вопроса разработки так называемых «словарных форм» омонимов, в частности, омографии и омофории.

Омонимичными в этой ситуации являются слова и словоформы, используемые в лексикографической практике каждого отдельно взятого языка как словарные. (Научный журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года )

На это явление в свое время обратили внимание О.С.Ахманова (Ахманова: 1957, 107), Ю.С.Маслов [Маслов: 1997, 108] и другие. Висследованию омонимии английского языка свойственны как синхронический, так и диахронический подходы, так как она преодолела долгий путь развития как явление в языковой системе родного языка. Заслуживает должного внимания и точка зрения некоторых языковедов, что изучению истории родного языка свойственно ретроспективное направление [Слепцов: 2007, 7].

В связи с недостаточной изученностью вопросов омонимии, касающихся семасиологии, лексикологии английского языка и неразработанностью омонимов в лексикографическом аспекте

актуальность темы неоспорима. Еще в 80-х годах прошлого столетия П.А.Слепцов отмечал, что многозначность и омонимия – «сложная и еще далеко нерешенная проблема наших словарей» [Слепцов: 1980, 11]. Научный журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года

Современное состояние развития и функционирования английского языка демонстрирует, что вопросы омонимии родного языка до сих пор остаются насущными .

Омонимия непосредственно связана как с изучением лексических значений слов, т.е. внутренней стороной языковых единиц, так и выражением различий между отдельными единицами языка, составляющих основу языкового выражения. На этом фоне в английском языке не разрешены семасиологические и семиотические проблемы, касающиеся сложной природы омонимических единиц. Помимо того, не изучены вопросы разграничения омонимии и полисемии, одного из наиболее сложных и спорных моментов в истории общей омонимии. В лингвистических исследованиях английских ученых имеют место общие высказывания по омонимике таджикского языка, но они далеко отстают от современных тенденций лексикологии, лексикографии и семасиологии по данному вопросу. В связи с этим назрела необходимость в разработке вопросов, связанных с омонимикой родного языка, которая диктуется следующими факторами:

В современном английском языке омонимия - довольно широко распространенное явление, охватывающее все части речи. Вопросы омонимии, безусловно, связаны с терминологической проблемой, но в английском языке данный аспект мало изучен. В отечественной лингвистике А.А.Реформатский впервые отметил, что основным признаком терминологических омонимов являются факты разных лексико-семантических полей. Автор признал эту особенность межотраслевой омонимией и считал, что одно и то же слово-термин может входить в различные области знаний конкретно взятого языка и это должно квалифицироваться как межнаучная терминологическая омонимия [Реформатский: 1961, 51]. Терминологическая омонимия существенным образом отличается от омонимии общелитературного языка. В функциональном плане омонимия соприкасается и с особым типом лексического значения – переносным значением. На этой основе они могут рассматриваться и наряду с семантической связью вторичных (производных) значений лексических единиц. Данные единицы устанавливаются на основе метафорических и метонимических сдвигов. Следует заметить, что вне поля внимания остались вопросы, касающиеся омонимических отношений переносных значений некоторых слов, что характерно среди омонимов

родного языка. Также по ходу работы выявлено, что переносные значения могут вступать в синонимические и антонимические отношения [Афанасьева: 1996, 136]. В целом все указанные работы стали результатом серьезных теоретических и практических разработок, представляющих большую значимость в дальнейших исследованиях по изучению парадигматических и синтагматических функций различных аспектов и уровней родного языка. Приведенные выше данные показывают большой недостаток изученных вопросов в области семасиологии, связанных с омонимикой родного языка. Кроме того, как показывает лексикографическая практика, составители словарей встречают трудности при подаче омонимов из-за недостаточности монографических разработок по широкому кругу вопросов полисемии, синонимии, антонимии и других языковых явлений.

Также в английском языке слабо освещены вопросы способов образования слов – конверсии, транспозиции, синкретизма, нет до сих пор их досконального исследования. В якутском языке при разработке вопросов омонимии особое место занимает явление конверсии в связи с ее широким распространением в лексической и грамматической системе родного языка. Как указывал А.А.Юлдашев в 70-х годах прошлого столетия, данное явление широко распространено в тюркских языках [Юлдашев: 1972, 230].

На основании вышеизложенного можно резюмировать: подвергаемая исследованию проблема непосредственно связана с тем, что вопросы омонимии затрагиваются в якутском языке только косвенно, в рамках изучения тех или иных лингвистических вопросов. В связи с этим на данном этапе исследования омонимии современного английского языка приемлемо системное описание омонимов, опирающееся на общих принципах классификации омонимических единиц в отечественной лингвистике. Разрешение вопросов омонимии в английском языке окажет в будущем благотворное влияние при изучении следующих проблем: теоретической – межъязыковой и межотраслевой омонимии, экстра-лингвистических факторов, неразрывно связанных с развитием и функционированием языка; методической – разработки методических рекомендаций для составления словарей, обучения омонимов в школе; прикладной – автоматического перевода, создания интеллектуальных систем и т. п.

### Литература

1. Лингвистический энциклопедический словарь.-М.:«Советская Энциклопедия», 1990.- 682 с.
2. Бетлингк О.Н. О языке якутов. -Новосибирск, 1990.- 646 с.
3. Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции // историко-филологические исследования, сб. статей к 70-летию акад. Н.И.Конрада. – М.: «Наука», 1967,с. 51–57.
4. Виноградов В.В. О грамматической омонимии в современном русском языке // «Русский язык в школе», №1, 1940,с. 1–12.
5. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. -М., 1957.- 295 с.
6. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М.:«Высшая школа», 1997.- 272 с.
7. Левин Г.Г. Лексико-семантические параллели орхонско-тюркского и якутского языков. –Новосибирск:«Наука», 2001, 193 с.,научный журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года.<http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/37.pdf>.

УДК 811.112.2

**Исломова П.Н.,**  
ассистент, ИЭТ ТГУК

735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел: (+992) 927084447  
E-Mail: [parvina2011@gmail.com](mailto:parvina2011@gmail.com)

### СИНОНИМИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНОНИМИИ

*В статье говорится, что синонимия как один из видов связей слов по их значениям предполагает отношения сходства и различия. Особенностью синонимических связей является то, что факт синонимичности между двумя или несколькими словами устанавливается на основе близости или тождества значений, выражающих оттенки одного понятия*

**Ключевые слова:** зарубежные лингвисты, синонимия, конструкций, семантически.

**Ismoilova P.R.,**  
assistance, IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str. 169  
Tel: (+992) 927084447  
E-Mail: [parvina2011@gmail.com](mailto:parvina2011@gmail.com)

### SYNONYMY IN TAJIK LANGUAGE: OCCURRENCE OF SYNONYMY

*The article says that the synonymy as a type of relations of words from their values suggests a relationship similarities and differences. The peculiarity of synonymous relations is that the fact of synonymy between two or more words is established on the basis of similarity or identity values expressing shades of the concept.*

**Key words:** foreign linguists, synonymy, construction, semantic.

Современный этап исследования синонимов отличается наличием разнообразных подходов к их изучению. Мнения различных лингвистов на явления синонимии различны. Для некоторых, слова являются синонимами при условии, если они обладают сходным семантическим значением, так лингвисты приходят к отрицанию самого явления синонимии. Лингвист М. Бреаль утверждает, что синонимия это феномен шаткий и непрочный, кратковременный, неизбежно разрушающийся под действием семантической эволюции и как результат, приобретающий различные формы. Проблема синонимии одна из важных проблем лексикологии.

Поиски межъязыковых лексических соответствий начались в тот далекий и неизвестный миру доисторический момент, когда среди разно-племенных общин стала осуществляться первая межъязыковая коммуникация. С развитием письма, обучения иностранной речи и письменной переводческой практики, возникла необходимость в установлении межъязыковых лексических соответствий, что привело к созданию первых двуязычных словарей и словарей. Сравнительно-историческое изучение языков, типологические розыски, поиски универсалий и сравнительный синхронный анализ лексических структур и систем выдвигали новые задачи в исследовании соотносимых лексических единиц разных языков. Определение и описание межъязыковых соответствий, и их теоретическое

осмысление, способствовали накоплению и фиксации в различных словарях, учебниках, пособиях, научных монографиях и статьях несметного количества конкретных, реальных межъязыковых лексических соответствий и позволили сделать важные, не только для лексикологии, но и для лингвистики вообще, теоретические выводы и обобщения.

Существование межъязыковых лексических соответствий - не случайный, а закономерный факт языковой действительности, который, как и сама возможность перевода, объясняется экстра- и интерлингвистическими факторами.

Рассмотрение вопросов синонимии как определённой лексико-семантической микросистемы углубляет и расширяет анализ синонимических связей, конкретизирует понятие синонимии, способствует мотивированному установлению места и положения синонимов в лексической системе языка вообще. Первые теоретические разработки по таджикской лексикологии, начали осуществляться лишь после публикации известных статей В.В. Виноградова. Они относятся к 40-50 годам и представляют собой отдельные заметки или описания некоторых устойчивых оборотов в крупных работах, посвященных различным вопросам грамматики таджикского языка или особенностям стиля и языка писателя. К ним в первую очередь относятся теоретические разработки в трудах видных знатоков таджикского языка: А. Мирзоева, Н.А. Маъсуми, Ш.Н. Ниязи, Д.Т. Таджиева.

Работы в области исследования синонимии чаще всего проводятся фрагментарно в отдельно взятой языковой области. Фронтальные же исследования, результаты которых находят активное применение в лексикографической практике и полнее реализуются в словарях синонимов, являются весьма трудоёмкими, поэтому осуществляются сравнительно редко.

Исследование семантики лексических единиц было и остается одной из наиболее важных и актуальных семасиологических проблем.

Вопросы сопоставительного изучения лексики в различных языках нашли отражение в работах А.В. Щербы, Р.А. Будагова, В.Г. Гака, Ш. Балли, С. Ульмана и других лингвистов. Многие лингвисты считают целесообразным сопоставлять небольшие системы, члены которых связаны между собой семантически. Это даёт возможность исследователю определить лексические элементы каждой системы, обозначить моменты совпадений между ними, а также объяснить, почему семантические контуры каждого слова или слов, имеющих одинаковую предметную отнесенность в сопоставляемых языках, оказываются различными. Проблемы синтаксической синонимии нашли свое отражение в исследованиях отечественных и зарубежных лингвистов на материале русского языка (А.М. Пешковский, И.И.Ковтунова, А.Н.Гвоздев, Г.И.Рихтер, В.П.Сухотин, и др.), английского языка (О.Есперсен, Д.Керме, Дж.Несфильд, Г.Поутсма, Дж.Кеннеди, Г.Суит, Н.Хомский, Дж.Дж.Катц и др.), татарского языка (Ш.Ханбикова, С.М. Ибрахимов и др.), немецкого языка (И.М.Жилин, Е.П.Шендельс, Г.В.Царева, Л.И. Белоусова и др.), казахского языка (М.Сергалиев и др.); примеры синтаксических синонимов турецкого языка даны в трудах таких ученых, как Ш.С.Айляров, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, А.А.Юлдашев и др.

Освоение и использование всех богатств языка невозможно без тщательного изучения свойств слова, его значений, способности вступать в сочетания с другими словами и образовывать синонимические ряды. Однако многие проблемы, связанные со словом и его свойствами, а также с освоением структуры языка, до сих пор окончательно не решены. К подобным проблемам относится и проблема синонимов. Нет единого мнения относительно самого понятия синтаксической синонимии, ее

критериев, разграничения синтаксической синонимии от сходных языковых явлений и др. Остается неизученной и межъязыковая синтаксическая синонимия.

Синонимы являются одним из наиболее важных показателей богатства любого языка. Обилие синонимов ведет к поразительному разнообразию красок, стилистических оттенков как в области конкретных знаний, так и в сфере отвлеченных понятий.

Синонимия как один из видов связей слов по их значениям предполагает отношения сходства и различия. Особенностью синонимических связей является то, что факт синонимичности между двумя или несколькими словами устанавливается на основе близости или тождества значений, выражающих оттенки одного понятия.

Однако, несмотря на растущий интерес к вопросам синтаксической синонимии, следует отметить, что существует множество недостаточно изученных проблем и расхождений в данной области. Нет единого мнения относительно самого понятия синтаксической синонимии, ее критериев, разграничения синтаксической синонимии от сходных языковых явлений и др. Остается неизученной и межъязыковая синтаксическая синонимия.

### Литература

1. Винокур Т.Г. Синонимия / Т.Г. Винокур // «Русский язык», энциклопедия / под ред. Ф.П. Филина. -М.:«Сов.энциклопедия», 1979.-С. 284.
2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского языков) / В.Г. Гак. -М.:«Международные отношения», 1977.- 264с.
3. Гречко В.А. О лексической синонимии в русском языке / В.А. Гречко // «Филологические науки», 1963, №2,с. 19–30.
4. Денисов Ю.Н. Синонимия и семантическая структура слова. Дис. канд. филол. наук / Ю.Н. Денисов. -Тамбов, 2000.- 180с.
5. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах / В.И. Кодухов. -Л.:«Просвещение», 1971.-128с.

УДК 811.512.162

**Саидхоҷаева М.,**  
ассистент, ДИС ДДТТ

735700, ш. Хучанд, к. Ленин 169  
Тел. (+992) 927153020  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

### МАВҶЕИ ИБОРАҶОИ ФРАЗЕОЛОҒӢ ДАР РОМАНИ «ШӢРОБ»-И РАҶИМ ҶАЛИЛ

*Мақола ба таҳқиқи хусусиятҳои таркибӣ ва семантику стилистикуи ибораҳои фразеологӣ дар романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил бахшида шудааст*

**Вожаҳои калидӣ:** ибораҳои фразеологӣ, таркиб, хусусиятҳо, забони романи «Шӯроб», услуби гуфтори халқӣ.

**Саидходжаева М.,**  
ассистент, ИЭТ ТГУК



735700, г. Худжанд, ул. Ленин 169  
Тел. (+992) 927153020  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ В РОМАНЕ «ШУРАБ» РАХИМА ДЖАЛИЛА

Статья посвящена исследованию структурных и семантико-стилистических особенностей глагольных фразеологических словосочетаний романа Рахима Джалила «Шураб».

**Ключевые слова:** фразеологические единицы, структура, особенности, язык романа «Шураб», народно-разговорный стиль.

**Saidkhojaeva M.,**  
assistance, IET TSUC

735700, Khujand, Lenin str.169  
Tel. (+992) 927153020  
E-mail: [iet-tguk@mail.ru](mailto:iet-tguk@mail.ru)

## VERBAL PHRASES IN NOVEL “SHURAB” OF RAHIM JALIL

The article is devoted to researches of structural and semantic and stylistic characteristics of one of the efficient diversities of Tajik phraseological units, verbal phraseological units (VPhU) Rahim Jalil's three-decker «Shurab».

VPhU of novel interprets in stylistic aspect by classification of large scale of actual language's based literary and bookish, folk and colloquial and stylistic groups.

The current work contributes for finding distinctness of VPhU as public language and Rahim Jalil's as the master's artistry of the word.

**Key words:** phraseological units, verbal phraseological units, roman's language “Shurab”, nominal and verbal phrases, literary and bookish, folk and colloquial style.

Мафҳуми ибораҳои фразеологӣ аз мазмун ва моҳияти вожаҳои таркиби он «ибора» ва «фразеологӣ» бармеояд. Дар таъбиршиносӣ низ чун дар қисматҳои дигари забоншиносӣ навъи воҳидҳои мазкур ба қоидаву қонуниятҳои ибора тобеъ мебошад. Яъне ибораҳои фразеологӣ низ ба вучуди рехтагии сохтор ва маъно дар асоси меъёрҳои ибора созмон меёбанд. Дар бобати вожаи «фразеологӣ» бошад, бояд гуфт, ки он чун дар мавридҳои дигар (таркибҳои фразеологӣ, ҷумлаҳои фразеологӣ) дар ибораҳои фразеологӣ хусусиятҳои маҳфуз меорад.

Дар илми таъбиршиносӣ аз байни се навъи воҳидҳо – таркибҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳои фразеологӣ ибораҳои фразеологӣ нақши боризтар дорад. Гап дар сари он, ки аз як тараф дар забон теъдодаш бисёр аст, аз тарафи дигар, дар категорияи дигари таъбирот ҳамчун ҷузъи таркибӣ хидмат менамояд, бахусус баъзе ҷумлаҳо саросар аз матни ибораҳои устувор иборатанд.

Дар омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ ба мероси адабии нависандаи Халқии Тоҷикистон Раҳим Ҷалил рӯй овардани мо бесабаб нест. Бино ба эътирофи олимони муҳимтарин хусусияти услуби ин устоди сухан чи аз ҷиҳати мазмун ва чи аз лиҳози шакл халқияти олий мебошад. Нависанда дар интихоб ва истифодаи маводи забон бештар ба воҳидҳои халқии гуфтӯгӯӣ тавачҷӯх дорад. Инро академик М.Шакурӣ ҳанӯз аз нахустин асари калонҳаҷми ӯ «Одамони ҷовид» мушоҳида карда навишта буд: «Беҳтарин хусусияти роман фаровон истифода шудани боигарии забони соф, раван ва образнокии халқӣ мебошад. Нависанда забони халқиро хеле хуб медонад

ва имконияти бепоёни онро барои ба вучуд овардани образи бадеӣ моҳирона ба кор мебарад». (6, 429-430)

Дар асари монографии услубшиносӣ Р.Ғаффоров «Забон ва услуби Раҳим Ҷалил» низ ба ин ҷиҳати эҷодиёти нависанда баҳои баланд дода шудааст, чунончи: «Нависандагони мо, - менависад ӯ.- аз ин «гули эҷодиёти халқ» (ибора ва ҷумлаҳои фразеологӣ – С.М.) ҳар кадом ба қадри дониш ва маҳорати эҷодии худ истифода бурда, обуранги миллии асарҳои худро зиёд кардаанд. Дар ин масъала дар адабиёти советии тоҷик баъд аз устод Айнӣ Раҳим Ҷалил мавқеи намоёнро ишғол мекунад». (3, 67)

Романи «Шӯрб» низ аз асарҳои калонҳаҷми Раҳим Ҷалил буда, дар давраи камолоти эҷодии адиб таълиф гаштааст. Доираи фароҳи тасвири бадеӣ, теъдоди зиёди иштирокдорони асар, ки аз табақаи заҳматкашанд, дар интиҳоб ва корбурди фаровони воҳидҳои халқии забон мусоидат кардаанд. Аз байни воҳидҳои устувори забон ибораҳои фразеологӣ аз лиҳози теъдод ва вазифаҳои маъноиву услубӣ мавқеи намоён доранд.

Чунонки ба забони адабии тоҷик хос аст, ибораҳои фразеологии романи «Шӯрб» ба ду шоха ҷудо мешаванд: ибораҳои фразеологии номӣ ва феълӣ.

Асоси ибораҳои фразеологии номиро ҳиссаҳои номии нутқ исм ва сифат ташкил менамоянд, ки онҳо бо ёрии бандеки изофӣ бо ҳам алоқаманд мегарданд. Фарқ аз ибораҳои номии озод ин аст, ки, дар ибораҳои номии фразеологӣ маъноии ибора дар заминаи маҷоз сурат мегирад.

Ибораҳои фразеологии феълӣ. Зиёда аз ҳафтод дарсади ибораҳои фразеологиро ибораҳои феълӣ ташкил менамоянд. Ба назар мерасад, ки фаровонии чунин навъи ВФ аз мавқеи пешбар доштани феъл дар баён бармеояд, зеро матлаб аз гуфтор ба шунаванда ё хонанда дар ҳар бобат ашё, ҳодисот, амал, ҳолат, ҳислат ва ҳоказо расонидани маълумот мебошад. Аз ин қатор зикри амал ва ҳолат зиёдтар ба назар мерасанд, ки бо ёрии калима ва қолабҳои луғавию грамматикӣ гуногуни феълӣ ифода меёбанд. Дар ибораҳои фразеологии феълӣ вожа ва таркибҳои феълӣ якҷоя бо ҳиссаҳои дигари нутқ бо ёрии воситаҳои грамматикӣ мафҳуми амал ё ҳолатро дар заминаи маҷоз баён менамоянд. Мафҳумоти ифодакунандаи амал ё ҳолати маҷозбунёдро аз ҷумла дар қолаби масдарӣ ҷудо кардан мумкин аст, ки дар ин сурат интиҳои ИФФ ё бар феълҳои мустақилмаъно ва ё ба феълҳои ёвар оид мегардад. Пас, маълум мешавад, ки дар созмони ИФФ ҳам вожаҳои феълӣ ва ҳам ҳиссаҳои номи нутқ, бештар исм ва сифат, бо феълҳои ёвар дар қолаби феълҳои таркибии номӣ ибори масдарӣ месозанд. Азбаски дар забони тоҷикӣ феълҳои таркибии номӣ бисёранд, табиист, ки онҳо дар созмони ибораҳо зиёдтар ба назар мерасанд.

Ибораҳои фразеологии феълӣ бо феълҳои ёвар. Дар роман ИФФ бо феълҳои ёвари «кардан» «намудан» «шудан» созмон ёфтаанд. Бо «намудан», ки муродифи «кардан» мебошад, як мисол ба қайд гирифта шуд, вале бо ёвари «сохтан» мисол ба назар нарасид. Сабаб ин аст, ки феълҳои ёвари «сохтан» ва «намудан» мансуб ба услуби адабии китобӣ мебошанд, ки ба забону услуби Раҳим Ҷалил хос нестанд.

Чунонки зикр гардид, бо феълҳои ёвари «намудан» як ибори фразеологӣ романи, дучор шуд, ки он ҳам на аз забони халқ – персонажҳои романи, балки дар забони тасвирии нависанда корбаст гардидааст: Лекин пеши роҳамро нагир, - довталабона муноқиша менамудангисткан. (2.58)<sup>1</sup> Дар ҷумлаи навбатӣ идомаи фикр, ки ба коргар Иван Метвеевич тааллуқ дорад, ибори фразеологӣ бо ёвари «кардан» «хоки пойи касеро сурма кардан» омадааст: Ба куҷо, ки равам, хоки поямро сурма мекунад. (Ҷамон ҷо) Дар дигар мавридҳои ИФФ бо ёрии феълҳои ёвари

«кардан» созмон ёфтаанд, амсоли:

«харбузаро хазонак кардан» - аз полак чидани охири донаҳои харбуза: Ҳамин рӯз *харбузаро хазонак карда баромаданд.* (3,460)

- «сиёҳиро аз сафедӣ фарқ кардан» - бомаърифат, доно, зирак будан: - Худомон-ку беилму нодон калон шудем, ақаллан биё, ки ҳамин ягона фарзандамон хонда *сиёҳиро аз сафедӣ фарқ кунад.* (1,31)

- «ба ҷоғаҳ нигоҳ карда по дароз кардан» - дар ҳадди имкон амал

- кардан, ҳадди худро доништан: Аммо ин дафъа ҷоғазро варақ зада баромада, *ба ҷоғаҳашон нигоҳ карда по дароз кунед*—хубтар мешуд,- гуфтанд. (3,450)

- «аз ҷон сер кардан» - саҳт азоб додан, ба ҳолати тоқатфарсо овардан: Ташвиқотаз *ҷонам сер кард.* (3,414)

Баъзе ибораи фразеологияи дар ду қарина истифода шудаанд, чунончи, дар қаринае, ки калимаи лаҳҷавӣ («қава») ба кор рафтааст, ҷанбаи услуби халқии гуфтугӯи пурқувват аст. Дар мисолҳои зер ибораҳо дар ҳарду маврид ба забони персонажҳои асар тааллуқ доранд. Дар ҷумлаи дуюм таркиби ғуишии «қава кардан» дар робитаи ифодаҳои халқии «хоҳӣ нахоҳӣ» ва «... гуфта» доираи ягонаи услубиро ташкил намудааст: Охир роҳи оҳан ду *пои маро ба як мӯза ҷо* карда ҳадаҳа мегӯяду мо бошем, назар ба порсола камтар ангишт медиҳем. (2,61) Эрмат «ҳамин ҷавонро хоҳӣ нахоҳӣ ба ман медиҳӣ» гуфта, *ду пои ӯро ба як мӯза қава мекард.* (3,247)

Чунонки аз таҳлили мисолҳои боло аён аст, бо феъли ёвари «кардан» ибораҳои сохта мешаванд, ки ба иҷрои амал далолат мекунад. Дар аввалҳо маънои асосии «кардан» чун вожаи мустақилмаъно «сохтан» буд. Ба ин муносибат олими Эрон Муҳаммад Тақӣ Баҳор дар асараш «Сабкшиносӣ» чунин овардааст: «Кардан», ки имрӯз ғолибан ҳолати феълӣ муайян дорад, дар қадим ҳам ба маънии мазкур ва ҳам ба маънии мустақил меовардаанд. Чун «фалон подшоҳ шаҳре бикард», ки имрӯз бигӯянд: «шаҳре бино кард» ва ин роиҷ буд ва ба ин тариқ дар як маврид *карданро* узви феъли муайян зикр кардан ва истеъмоли мустақили он феъл аз миён рафт. (2, 175-176) Ба мушоҳида мерасад, ки «кардан» дар забони ҳозираи тоҷик маънои луғавии зикршудаи худро гум карда бошад ҳам, дар иборасозӣ ва ҷумлабандӣ ба иҷрои амал далолат мекунад. Аммо феъли ёвари «шудан» дар таркибсозӣ ва иборасозӣ барои ифодаи ҳолат хидмат менамояд. Ба ин таркиби фразеологияи «миёнгу шудан» ба маънои аз меҳнат саҳт бо дарди миён гирифта шудан ва ибораи фразеологияи «ба гардани касе савор шудан»-касери мутеъ, фармонбардори худ гардонидан мисол шуда метавонад: Ҳол он ки он вақт мо барои хӯҷаинҳо *миёнгу мешудему* акнун барои худамон ангишт меканем. (3,235) Хап гардед, *ба гарданатон савор мешаванд.* (1,284)

Ба ибораҳои фразеологияи феълӣ қолабҳои хоси услуби гуфтугӯи низ хос аст, ки яке аз онҳо аз таркибҳои феълӣҳоли бо ёвари «мондан» сохта мешавад, аз он ҷумла, «ловида мондан»: Ман *даҳони вайро ловида мондаам.* (3,332); «кушода мондан»: *Даҳони ту тӯҳматгарро аз пушти гӯшат кушода мемонам.*- дағдаға бардошт Облақул рағи *гулӯи дарозашро* хезонда. (3,347) Ту, бойбача, ман калонпоя гуфта ин қадар аз худ марав, ки *даҳонатро аз пушти гӯшат кушода мемонам.* (2,214); «гирифта мондан»: Пайт мепоянду фурсат, ки ёфтанд, *рӯяшонро ба тағашон гирифта монда*, ба сандуқи дил мезананд, сӯхтаю пухта фарёд мебардоранд, ки фақат онҳо софдилу дилсӯзанд. (3,449)

Ба ҳамин монанд баъзе аз феълҳои умумистеъмол бинобар сермаъно будан ба созмони зиёди ибораҳои фразеологӣ мусоидат доранд. Чунончи, феъли «задан» бо тобишҳои маънои мухталиф:

- «задан» ҳамчун феъли ёвар: «манаҳ задан» ба маънои бисёр гап задан,

сергапӣ кардан:- Исто, мӯсафед, як дам *манаҳ назан!*— хитоб намуд Александров...;

- «аз чашм сурмаро задан» - моҳирона дуздӣ кардан: - Ҳушёр нашавӣ, ин муттаҳамҳо *аз чашм сурмаро мезананд*, - гуфт ӯ ва ба дигарон рӯ овард. (2.34); «аз бед гирифта ба тут задан»- саҳт коҳиш кардан, танбеҳ додан: Ду нафар ангишткан коргурезонро *аз бед гирифта ба тут мезаданду* танбалонро бошад, ғарқи обу арақ мекарданд. (2,165); «чини қачалак задан»- дар бораи касе гуфта мешавад, ки ғайричашмдошт амали ношоиста мекунад: *Чини қачалак зад ё аҳриман ?* (3,452)

- «задан» ба маънои маъмул кӯфтани, зарба задан ҳамчун ҷузъи феълии таркибҳо: «кундазону задан» бо зону ба қафои касе зада танбеҳ додан: Писин аз гиребони ӯ гирифта, ба дари маҳкама оварда *кундазону зада* берун андохтааст. (1.116)

- «задан» ба маънои маҷозӣ - монет шудан, халал расонидан – «ба миёни гап лагад задан (назадан)»; *Ба миёни гап лагад назану* аввал гӯш кун, ки ман чӣ мегӯям! – Ҳасан Холро ба ҷавобгардонӣ нагузашт... (2,195)

- «задан» ба маънои даргирондан (нисбат ба оташ гуфта мешавад): «ба сад гӯлаҳ оташ задан»: Барои як соати тилло, як нигини гаронбаҳо дӯзахиҳоятон тайёранд, ки *ба сад гӯлаҳ оташ зананд*. (1,179);

Баъзан ибораҳои таркибии феълӣ, ки ҷузъи асосии он «задан» аст, ҳолшарҳкунанда қабул менамояд, дар ин сурат, таъсири эмотсионалии ифода тақвият меёбад. Чунончи, асли ибораи рехта «зада пазондан», яъне зада беҳолу мадор кардан аст. Дар мисоли зерин нависанда ба он таркиби «тупа барин» илова намуда, баёнро муассиртар кардааст: Агар вай ҳозир ба дастам меафтид, *зада тупа барин мепазондам*. (2.58)

Ба ҷои хобам зер кардему ҳамаро ба ҳар тараф ҳаво дода, то ҳаш- паш кардан қариб *зада тупа барин пазонд*. (2,194)

Дар боло суҳан аз феълҳои рафт, ки дорои ҷилоҳои маъноӣю услубии мухталиф буда, дар созмони зумраи ИФФ нақш бозидаанд, сермаъноӣ ва сервазифагии онҳо боиси серистеъмолии онҳо гаштааст. Ғановат ва гуногунрангии ИФФ дар забони роман ба феълҳои мустақилмаъноӣ дигар низ алоқаманд аст, ки тавассути онҳо як ё ду ибораи фразеологӣ феълӣ созмон ёфтаанд. Аммо умумияти онҳо дар он аст, ки ибораҳои тавассути чунин феълҳо сохташуда ба ду доираи калони семантикӣ қисмат мешаванд: ИФФ ифодакунандаи мафҳуми амал ва ИФФ-и ифодакунандаи мафҳуми ҳолат. Зотан ифодагари ё амал, ё ҳолат будан махсусияти феълҳои тоҷикӣ ва асоси таърифи феълро ҳамчун ҳиссаи нутқ ҳамин ҷиҳати семантики вожаҳои феълӣ («феъл ҳиссаи мустақили нутқ буда, амал ё ҳолати предметро мефаҳмонад») ташкил медиҳад. Маълум мешавад, ки ин хосияти феълҳо ба ИФФ низ гузаштааст.

Дар олами ҳастӣ анвои амал бешумор аст. Ҳамаи ҷонзоди рӯи замин ба амал қодиранд. Зимни қоидаҳои санъати ташхис предмети бечон низ метавонанд чун махлуқи ҷондор амал кунанд. Аммо амалҳои бошуурона ба инсон хос аст ва муҳтавои ИФФ ба фаъолияти одамон вобаста аст, ки онро аз лиҳози мазмун ва ифодаи эҳсос ба мусбат ва манфӣ ҷудо кардан мумкин аст.

Дар ИФФ бо маънои мусбат амалҳои арзёбӣ мегарданд, ки назари одамон ба онҳо нек буда, аз андеша ва кирдори писандидаи инсон бармеоянд. Чунин ИФФ – ро аз рӯи мавқеи истеъмолий ва вазифаҳои услубӣ ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

ИФФ- и китобӣ хоси услуби адабии китобӣ буда, мазмуни онҳо ба калима, таркиб ва ибораи ифодаҳои ҳамин услуб асос меёбад. Чунончи, мисолҳои зерини ИФФ бо маънои мусбат ба ибораҳои китобии «гардани ҷаҳл» ва «осмони ҳафтум» таъя дошта, дар заминаи маҷоз сохта шудаанд: «гардани ҷаҳлро шикастан»- ҷаҳлро

бартараф кардан, ором шудан, тамкин ёфтан: «Гардани ҷаҳро шиканад» - аз дил гузаронд ӯ ва аз нав дари кабинетро кушода аз рӯи остона гуфт ... (3,310); «ба осмони ҷафтум бардоштан»- таъриф кардан, эъзоз намудан: *Ба осмони ҷафтум бардошти* духтарам , - болид Хол – бобо. (3,250)

Вале теъдоди ИФФ бо маънои манфӣ дар «Шӯроб» нисбат ба мусбат хеле зиёд аст, ки ин ҳол аз ҳодисаҳо, воқеаҳои тасвиршаванда, хилофи андеша ва амалҳои оштинопазири иҷтимоию маишии қаҳрамонҳои асар бармеояд.

Дар ҷавқ сухан дар бораи ибораҳои фразеологии феълӣ рафт, ки онҳо бо маъноҳои чи мусбат, чи манфӣ барои ифодаи амал нигаронида шудаанд, аз ин ҷиҳат онҳоро ИФФ-и амал номидан мумкин аст. Таҳқиқ нишон медиҳад, ки доираи дигари семантикии ИФФ-ро ибораҳои ифодакунандаи ҳолат ташкил медиҳанд, ки онҳо вазъиятро ҳамчун натиҷаи амал баён менамоянд. Азбаски муносибати одамон (дар роман персонажҳои асар) ба амал ва натиҷаҳои амал мухталиф аст, мазмуни онҳо низ бидуни эҳсос-муътадил, ё бо қаноатмандӣ (мусбат) ва ё интиқодона (манфӣ) арзёбӣ мегардад.

Ҳамин тариқа, дар романи «Шӯроб» аз анвои воҳидҳои фразеологӣ чи аз ҷиҳати теъдод ва чи аз лиҳози вазифаҳои маъноию услубӣ ибораҳои фразеологӣ бештар мавқеъ доранд. Онҳо дар сухани тасвирии нависанда, бахусус нутқи қаҳрамонони асар чун воситаи муассири баён вазифаҳои муҳими маъноиву услубиро иҷро кардаанд.

### Адабиёт

1. Адиби халқ (мухтасари материалҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшида ба 75-солагии Раҳим Ҷалил).- Ленинобод: Ирфон, 1984.
2. Баҳор Маликушшуаро. Сабкшиносӣ ё таърихи татавбури насри форсӣ. – Душанбе: Бухоро, 2012.
3. Ғаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил (дар асоси материали романи «Одамони ҷовид»)- Душанбе: Дониш, 1966.
4. Саидхоҷаева М. Таркибҳои фразеологии пайвандқдор дар романи «Шӯроб»-и Раҳим Ҷалил // Оинадори ҳусни сухан (маҷмӯаи мақолаҳо). -Хуҷанд, 2015.- С. 218–230.
5. Отахонова Х. Раҳим Ҷалил ва эҷодиёти ӯ. - Душанбе, 1962.
6. Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик, қисми 2. – Душанбе, 1957. - С. 409–432.

ҚОИДАҲОИ НАМУНАВИИ ҚАБУЛ БА ДОКТОРАНТУРА АЗ РӯИ  
ИХТИСОС ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ  
КАСБӢ ВА ИЛМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Қ А Р О Р

МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

аз «\_30\_»\_04\_ соли 2015

№\_11/8\_

ш. Душанбе

Оид ба тасдиқи Қоидаҳои намунавии қабул ба докторантура аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди раёсати илм ва инноватсияро оид ба “Қоидаҳои намунавии қабул ба докторантура аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон” баррасӣ намуда,

қарор мекунад:

1. Қоидаҳои намунавии қабул ба докторантура аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (Замима мегардад).

2. Ректорон (директорон)-и муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии ҷумҳурӣ вазифадор карда шаванд, ки тартиби қабули шаҳрвандонро ба докторантура аз рӯи ихтисос тибқи талаботи қоидаҳои мазкур ба роҳ монанд.

3. Раёсати илм ва инноватсия (Х. Зиёев) рафти амалӣ гардидани қабул ба докторантура аз рӯи ихтисосро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи қоидаҳои мазкур назорат намояд.

5. Ба сармуҳаррири ҳафтаномаи «Омӯзгор» (Н. Нуралиев) супорида шавад, ки қоидаҳои мазкурро дар ҳафтанома ба таъъ расонад.

6. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини аввали вазир Р. Мирбобоев гузошта шавад.

Раиси мушовара,  
вазир

Нуриддин Саид

Бо қарори мушовараи Вазорати  
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз «\_30\_»\_04\_ соли 2015, №\_11/8\_  
тасдиқ карда шудааст.

**ҚОИДАҲОИ НАМУНАВИИ  
ҚАБУЛ БА ДОКТОРАНТУРА АЗ РӯИ ИХТИСОС ДАР МУАССИСАҲОИ  
ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ВА ИЛМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

1. Қоидаҳои қабул ба докторантура аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Қоидаҳо) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника» ва мутобиқи талаботи моддаи 15 «Низомномаи докторантура аз рӯи ихтисос», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2012, №127 тасдиқ гардидааст, таҳия шуда, тартиби қабули шаҳрвандонро ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

2. Ташкили ҳайати докторантҳо - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ, аз ҷумла таҳқиқоти илмии инноватсионӣ, ки аз тарафи мақомоти идоракунии давлатӣ дар соҳаи маориф барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии соҳаи маориф тасдиқ шудаанд, дар асоси фармоиши давлатӣ барои тайёр намудани мутахассисони зинаи таҳсилоти баъд аз муассисаи олии таълимӣ ва ҳамчунин пардохти маблағи таҳсилот аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ амалӣ мешавад.

3. Шахсони миллаташон тоҷик, ки шаҳрванди давлатҳои хориҷианд, барои гирифтани таҳсилоти баъдидипломӣ бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи баробар доранд.

4. Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаият, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд баробари шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос таҳсил намоянд.

5. Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаият ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон пулакӣ, дар асоси шартномаҳои байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, қабул карда мешаванд.

6. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули докторантонро барои таҳсил аз рӯи ихтисосҳои докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос баъди гирифтани иҷозатномаи мувофиқ оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ эълон менамоянд.

7. Барои қабули ҳайати докторантон - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаҳои ахбори омма оид ба озмун барои таҳсил дар докторантура эълон медиҳанд.

8. Теъдоди қабули шаҳрвандон аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба докторантура -

доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи дархости давлатии таҳсил тибқи қонунгузорӣ ва баҳисобгирии эҳтиёҷоти иқтисоди миллӣ аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

9. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таҳсилот ҳуқуқ доранд, ки қабули шахрвандонро зиёдтар аз дархости давлатӣ тибқи шартнома бо пардохти маблағи таҳсил аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ амалӣ намоянд.

Нақшаи қабул ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисосро тибқи шартнома Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба заминаи моддӣ-техникӣ ва имкониятҳои кадрӣ муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ муайян менамояд.

10. Дар давраи гузаронидани имтиҳонҳои дохилшавӣ ва қабул ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос аз 1 июл то 31 август дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои қабул, комиссияҳои имтиҳонӣ аз рӯи ихтисос (фаннӣ) ва комиссияҳои апеллятсионӣ таъсис дода мешавад.

11. Раиси комиссияи қабул ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ё директори муассисаи илмӣ ба ҳисоб меравад.

12. Комиссияи имтиҳонӣ аз рӯи ихтисос (фанҳо) аз ҳисоби олимони баландтаҳассуси ихтисосҳои мувофиқ дар ҳайати раис ва се аъзои он, ки бояд докторон ва номзадҳои илм аз рӯи ихтисосҳои мазкур бошанд, таъсис дода мешавад.

13. Барои таъмини гузаронидани озмун на камтар аз як моҳ то муҳлати супурдани ҳуҷҷатҳо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори омма оид ба қабул ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос бо нишон додани ихтисосҳо ва муҳлати пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо эълон интишор менамоянд.

14. Ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дар шакли таҳсили рӯзона қабул карда мешаванд:

- шахсоне, ки дараҷаи академии «магистр» доранд;

- шахсоне, ки таҳсилоти олии касбии «мутахассис» (ба ғайр аз ихтисосҳои тиббии клиникӣ) доранд баъди таҳсил дар магистратура ва хатми бомуваффақияти он тибқи тартиби муқарраргардида.

Қабул аз рӯи ихтисоси тиббии клиникӣ баъди хатми интернатура ва на кам аз ду соли собиқаи корӣ ва ё баъди хатми ординатураи клиникӣ (резидентура) амалӣ карда мешавад.

Довталабоне, ки ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос қабул мешаванд, бояд яке аз забонҳои хориҷӣ (англисӣ, немисӣ, франсузӣ, чинӣ ва ғайра)-ро озодона донанд. Бо ин мақсад довталабони докторантура дар баробари имтиҳонҳои дохилшавӣ аз ихтисос, ҳамчунин аз яке аз забонҳои хориҷӣ имтиҳони дохилшавӣ месупоранд.

15. Шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос дохил мешаванд, иловатан аз фанни забони тоҷикӣ имтиҳони дохилшавӣ месупоранд.

16. Имтиҳони дохилшавӣ аз рӯи яке аз забонҳои хориҷӣ дар ҳаҷми барномае, ки барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон



(дараҷаи магистратура) муайян карда шудааст, гузаронида мешавад.

17. Имтиҳон аз рӯи фанҳои махсус дар ҳаҷми барномаи таҳсилоти олии касбӣ (дараҷаи магистратура) дар шакли хаттӣ ё шифохӣ, ҳамчунин бо салоҳиди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли тестӣ гузаронида мешавад.

18. Такроран супоридани имтиҳони дохилшавӣ манъ аст.

19. Номгӯи ҳуҷҷатҳо, ки барои дохилшавӣ ба докторантура аз рӯи ихтисос пешниҳод мешаванд:

-ариза ба номи ректор ё директор;

-нусхаи шиноснома;

-анкетаи дохилшаванда ба докторантура;

-нусхаи нотариалӣ тасдиқкардашудаи дипломҳои таҳсилоти олии ва баъдидипломӣ ва замимаҳои он (дипломи бакалавр ва магистр);

-варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо;

-нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ, ки аз тарафи шуъбаи кадрҳо тасдиқ карда шудааст (ҳангоми доштани собиқаи корӣ);

-сертификати супурдани имтиҳонҳои иловагӣ аз забони хориҷӣ, дар сурати мавҷуд будан (TOEFL ва ғайра);

-мактубҳои тавсиявӣ (бо тасдиқи муҳри ташкилот);

-рӯйхати чопи мақолаҳои илмӣ ва корҳои таълимӣ-методӣ (дар ҳолати надоштан, пешниҳод намудани реферат аз рӯи ихтисос бо тақризи на камтар аз ду мутахассиси соҳа);

-асосномаи таҳқиқоти диссертатсионии ба нақшагирифташуда дар мувофиқа бо мушовири илмии ватанӣ ё хориҷӣ (тибқи дархости муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ);

-тасдиқномаи тиббӣ шакли 086-У;

-6 расми андозаи 3x4.

Утверждено решением коллегии  
Министерства образования и науки  
Республики Таджикистан  
от 30 апреля 2015 г., № 11/8

**ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА  
В ДОКТОРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

1. Настоящие Типовые правила приема в докторантуру по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан (далее – Правила) составлены на основе Закона Республики Таджикистан «Об образовании», Закона Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной политике по науке и технике», требования статьи 15 «Положения о докторантуре по специальности», утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2012 года, № 127 и определяют порядок приема граждан в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан.

2. Формирование контингента докторантов - докторов философии (PhD), докторов по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан осуществляется по приоритетным направлениям научного исследования, в том числе инновационным научным исследованиям, утвержденным государственным органом управления образования для учреждений высшего профессионального образования республики и научных учреждений отрасли образования, посредством размещения государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием, а также оплаты обучения за счет средств физических и юридических лиц.

3. Лица таджикской национальности, являющиеся гражданами других государств, имеют право на получение послевузовского образования наравне с гражданами Республики Таджикистан.

4. Иностранцы граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, могут пользоваться правом на обучение в докторантуре по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности наравне с гражданами Республики Таджикистан в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан.

5. Иностранцы граждане и лица без гражданства принимаются в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан на платной основе, на основе международных договоров, ратифицированных Республикой Таджикистан.

6. Вузы и научные учреждения Республики Таджикистан объявляют прием для обучения по специальностям докторантуры по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности только при наличии соответствующих лицензий на ведение образовательной деятельности.

7. Для приема контингента докторантов - докторов философии (PhD), докторов по специальности вузы и научные учреждения Республики Таджикистан подают в средства массовой информации объявление о конкурсе на обучение в докторантуре по специальности.

8. Количество граждан, принимаемых в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан для обучения за счет средств бюджета, определяется в пределах государственного образовательного заказа в соответствии с действующим законодательством и с учетом потребности национальной экономики со стороны Министерства образования и науки Республики Таджикистан и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан по согласованию с Правительством Республики Таджикистан.

9. Вузы и научные учреждения Республики Таджикистан вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в области образования прием граждан сверх государственного образовательного заказа, для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения за счет юридических и (или) физических лиц. План приема в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности на основе договора определяется Министерством образования и науки Республики Таджикистан в зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала учебных и научных учреждений.

10. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности с 1 июля по 31 августа в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан создаются приемная комиссия, экзаменационные комиссии по специальностям (предметам) и апелляционные комиссии.

11. Председателем приемной комиссии является ректор вуза или директор научного учреждения.

12. Экзаменационные комиссии по специальностям (предметам) формируются из числа высококвалифицированных ученых соответствующих специальностей в составе председателя и трех членов, которые должны быть докторами наук, кандидатами наук по профилю специальности.

13. Для обеспечения конкурсного отбора не позднее, чем за 1 месяц до сроков подачи документов в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан, в средствах массовой информации публикуется объявление о приеме в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности с указанием специальностей и сроков подачи документов.

14. В докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности в очной форме обучения принимаются:

- лица, имеющие академическую степень "магистр";
- лица, имеющие высшее профессиональное образование "специалист" (за исключением клинических медицинских специальностей) после обучения в магистратуре и ее успешного завершения согласно установленному порядку.

Приём по специальностям клинической медицины осуществляется после окончания интернатуры и не менее двух лет стажа работы или после окончания клинической ординатуры (резидентуры).

Претенденты, поступающие в докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности должны свободно владеть одним иностранным языком (английский, немецкий, французский, китайский и другие). С этой целью поступающие в докторантуру по специальности наряду с вступительным экзаменом по специальной дисциплине сдают вступительный экзамен по одному из иностранных языков.

15. Иностранные граждане, поступающие в докторантуру по подготовке

докторов философии (PhD), докторов по специальности, дополнительно сдают вступительные экзамены по таджикскому языку.

16. Вступительные экзамены по одному из иностранных языков проводятся в объеме программ, установленных для выпускников вузов (уровня магистратуры).

17. Экзамен по специальной дисциплине в объеме программ высшего профессионального образования (уровня магистратуры) проводится в устной или письменной форме, а также в форме тестирования по усмотрению вузов и научных учреждений Республики Таджикистан.

18. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.

19. **Перечень документов, необходимых для поступления в докторантуру** по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности:

- Заявление на имя ректора или директора ([по форме](#));
- Копия паспорта;
- [Анкета](#) поступающего в докторантуру;
- Нотариально заверенные копии дипломов высшего (диплом бакалавра и магистра) и послевузовского образования и приложений к ним;
- Личный листок по учету кадров;
- Заверенная копия трудовой книжки отделом кадров (при наличии стажа работы);
- Сертификат сдачи иностранного языка, если имеется (TOEFL и др.);
- Рекомендательные письма (заверенные печатью организации);
- [Список](#) научных публикаций и учебно-методических разработок (при их отсутствии реферат по специальности с отзывами не менее двух специалистов отрасли);
- Обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом (по требованию вуза или научного учреждения);
- Справка о состоянии здоровья по форме 086-У;
- 6 фотографий размера 3x4.

**ТРЕБОВАНИЯ  
ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ»**

1. Материал, предлагаемый для публикации должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержат очевидный элемент создания нового знания.
2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной автором) в печатном и в электронном виде (по электронной) почте для иногородних авторов по адресу: 734055 Душанбе , ул. Дехоти 1/2  
E-mail: tguk@mail.ru; drrajab@mail.ru;
3. Информация об авторе(ах) содержит: название статьи (на таджикском, русском и английском языках) и ФИО авторов, место работы, должность , ученая степень, ученое звание, адрес и контактный телефон  
Информация об авторе(ах):

Название статьи (на таджикском или русском языке)	
ФИО автора (на таджикском или на русском языке)	
Место учебы	
Место работы	
Должность	
Ученая степень, звание	
Адрес и контактный телефон	
E-mail	
Название и резюме статьи (на русском и английском языках)	

4. Название статьи, ФИО автора(ов), краткая аннотация статьи (до 600 печ. знаков), ключевые слова (до 10 слов), библиографический список на который дана ссылка в тексте статьи (до 5 наименований).  
Особое внимание авторы должны уделить написанию аннотации, как на русском, так и на английском языке.
5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п.л. (1800 п. знаков -8 стр.) компьютерного текста формата А4 , включая таблицы, список литературы и рисунки (схемы). (ФИО автора должна быть указана над названием статьи слева, для аспирантов и соискателей – рекомендация научного руководителя).
6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате MSWORD, шрифт – Arial, ArialTJ, размер-14 пт, интервал- 1,5. Поля: верхнее, нижнее – 2,5 см, правое -2,2 см, левое – 3 см.
7. Таблицы, рисунки и схемы должны быть: черно-белыми, пронумерованы и озаглавлены, снабжены ссылками на источники, например [12 , с .77].
8. Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать следующие параметры: шрифт- Arial, размер – 12 пт, интервал – 1.
9. Обозначения единиц измерения различных величин (м, кг, сомони и т.д.), сокращениями типа «г.» ( год) должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка- Символ»), отмечающий наложение запрета на

отрыв их при верстке от определяемого ими числа. То же самое относится к набору инициалов и фамилий.

10. При использовании в тексте кавычек используются типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «---» (длинное тире); дефис «-».
11. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источники даются на иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на таджикский или русский язык с указанием на перевод.
12. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в тексте латинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в круглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
13. Материалы (статьи), содержащие информацию с грифом «Секретно» или «Для служебного пользования» не могут быть опубликованы в данном журнале.

***Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать объем статьи, подвергая их редакционной правке.***

#### **Порядок получения поступивших в редакцию материалов**

По получении статья регистрируется, рассматривается редакционной коллегией и направляется на рецензию специалистам по данной тематике. По получении отрицательных отзывов - статья передается автору для доработки.

Автор может узнать результаты рецензирования в течение 15 дней и о судьбе своей статьи может позвонить в редакцию по тел. (+992) **93 4444 107, +992 (372) 34-85-44**; или прислав запрос по электронной почте в редакцию E-mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru); [drrajab@mail.ru](mailto:drrajab@mail.ru).

Если переработанная автором с учетом принципиальных замечаний рецензента и редакции, статья удовлетворяет требованиям опубликования, она принимается обратно редакция ей журнала.

**ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ**

*Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ», проходит процедуру обязательного рецензирования. Эта процедура анонимна и для автора, и для рецензента. В качестве рецензентов редакция журнала привлекает членов редакционной коллегии, а также внешних экспертов из числа ученых и специалистов. Рецензент должен иметь ученую степень кандидата, либо доктора экономических наук или опыт практической работы по данному направлению.*

1. После получения статьи редакцией она регистрируется, рассматривается редколлегией и направляется на рецензию специалистам по соответствующему профилю. Рецензент должен оценить:

- научный уровень материала;
- актуальность освещаемых вопросов;
- новизну и информационность;
- соответствие объема выбранной темы требованиям редакции.

2. В течение 15 рабочих дней статья должна быть рассмотрена рецензентом и его письменный отзыв должен быть оформлен в виде рецензии, должна отвечать следующим требованиям:

- существо замечаний и недоработок, нет ли элементов плагиата
- следует ли материал опубликовать;
- вернуть ли автору (авторам) для доработки;
- направить ли материал на дополнительное рецензирование (с указанием возможных рецензентов);
- или отклонить материал как непригодный для публикации (с мотивировкой отказа);

3. При рекомендации «опубликовать материал после доработки...» должны быть указаны замечания (требования к данному материалу), которые являются обязательными, с точки зрения рецензента, и замечания, которые могут рассматриваться, как пожелания.

4. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья с изменениями на основе замечаний повторно направляется для согласования рецензенту. Если переработанная автором статья и одобренная рецензентом удовлетворяет требованиям редакционной коллегии, она публикуется в журнале.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО  
СОДЕРЖАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ НЕСЕТ АВТОР СТАТЬИ В ДАННОМ ЖУРНАЛЕ (ВЕСТНИК)**

**Контактная информация:**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

**734055 Душанбе, ул. Дехоти 1/2**

**Главный редактор журнала: Шарипов Мумин Машокирович,**

**тел./факс: (+992) 372-34-85-46; (+992) 372-34-83-46;**

**E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)**

**Зам. гл. редактора журнала: проф. Раджабов Раджаб Кучакович,**

**тел./факс: (+992) 934444107; (+992) 372-34-85-44;**

**E-Mail: [drrajab@mail.ru](mailto:drrajab@mail.ru)**

**Зам. гл. редактора журнала: проф. Хабибов Сафиувло,**

**тел./факс: (+992) 372-34-05-64; (+992) 372-34-83-46;**

**E-Mail: [skhabibov.c@mail.ru](mailto:skhabibov.c@mail.ru)**

**Ответственный секретарь журнала: Зубайдов Саидахмад Зубайдович,**

**тел./факс: (+992) 372-34-05-64; (+992) 372-34-83-46**

**Редакция журнала «Вестник Таджикского государственного университета  
коммерции»**



---

Подписано в печать 10.07.2015. Бумага офсетная  
Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печат офсетная. Усл. печ. л. 17,25.  
Тираж 100 экз. Заказ №202.

---

ООО «Сумани Кудрат»,  
г. Душанбе, ул. Матросова 2, дом 2.

Барои қайдҳо

---